

**П. Ҳабибуллаев, А. Байдедаев, А. Баҳромов,  
Ҷ. Усаров, К. Суяров, М. Юлдашева**


# ФИЗИКА

**Китобӣ дарсӣ барои донишомӯзони синфи 8-уми мактабҳои  
таълими миёнаи умумӣ**


*Мутобиқи нашири 3-уми тақмилёфта*

*Вазорати таълими халқи Республикаси Ўзбекистон ба нашир тавсия  
намудааст*

## ЗАРЯДИ ЭЛЕКТРИКӢ ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ




## ТАВОНОЙ ВА КОРИ



## ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ



## ДАР МУҲИТҲОИ ГУНОГУН



## МАЙДОНИ МАГНИТИЙ

ХОНАИ ЭҶОДИИ ТАБЪУ НАШРИ “О‘QITUVCHI”  
ТОШКАНД – 2019

УЎК:53(075.3)=222.8

КБК 22.3я72

Ф 69

**Мухаррири маҳсус:**

**К. Турсунметов** – доктори фанҳои физика-математика профессори университети миллии Ўзбекистон.

**Муқарризон:**

- Б. Нуриллаев** – дотсенти ДПДТ ба номи Низомӣ, номзади фанҳои педагогика;
- А. Раҳмонов** – муаллими тоифаи олии фанни физикаи мактаби рақами 25-уми, ноҳияи Ҳазораспи вилояти Хоразм;
- З. Сангирова** – методисти фанни шӯъбаи “Фанҳои аниқ ва табии”-и МТР;
- Д. Ачилов** – муаллими тоифаи олии мактаби рақами 21-уми, ноҳияи Карманаи, вилояти Навоӣ, мураббии шоистаи чавонон дар Ўзбекистон;
- И. Раупов** – муаллими тоифаи олии фанни физикаи мактаби рақами 27-уми, ноҳияи Гиждувони вилояти Бухоро;
- У. Алимухаммедова** – муаллимаи фанни физикаи ИДИМ-9-и ноҳияи Юнусобод;
- Ж. Раҳматов** – муаллими тоифаи якуми фанни физикаи мактаби рақами 289-уми ноҳияи Бектемир;
- Ф. Норқобилов** – муаллими фанни физикаи мактаби рақами 289-уми ноҳияи Сергелий.

**Аломатҳои шартӣ:**



– таъриф ба бузургихои физикӣ, қонунҳои асосӣ;



– формулаҳои муҳим;



– ба саволҳо ҷавоб дидед;



– дар ёд доред;



– супоришҳои амалиро ичро намоед ва ба дафтаратон нависед;

\*

– масъалаҳои ҳаллашон нисбатан мураккаб.

**Ҳабибуллаев П. ва дигарон.**

**Физика.** Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 8-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ П. Ҳабибуллаев ва (дигар.) – Т.; Ҳонаи эҷодии табъу нашри “O‘qituvchi”. 2019 – 176 сах.

УЎК:53(075.3)=222.8

КБК 22.3я72

*Аз ҳисоби маблагҳои Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.*

ISBN 978-9943-5752-1-9

© П.Ҳабибуллаев ва дигарон 2019

©Макети оригинал «Davr nashriyoti» МЧЧ, 2019

© ХЭТН «O‘qituvchi», 2019

## САРСУХАН

Ҳаёти ҳаррӯзаро бе энергияи электрикӣ тасаввур карда намешавад. Аз он ҷумла ҳамаи ҷиҳозҳои монанди: лампочка, телевизор яхdon, радио, дазмол, чойнаки электрикӣ, компьютери хонаамон аз ҳисоби энергияи электрикӣ кор мекунад.

Завод ва фабрикаҳои гуногун, корхонаҳои истехсолӣ, инчунин муассисаҳо ҳам аз энергияи электрикӣ истифода мебаранд. Ҳулоса, энергияи электрикӣ ба қисми ҷудонашаванди ҳаётамон мубаддал гаштааст. Умуман бигӯем, кашфи электр ва аз он имкониятҳои истифодабарӣ ба тараққиёти бемисл сабаб шуд. Барои ҳаётамон боз ҳам фаровон шудан дар соҳаҳои электротехника, радиотехника, электроника, автоматика, технологияи аҳборот, нанотехнологияҳо ва соҳаҳои дигар олимон, инчунин мутахассисони соҳаҳои дигар татқиқотҳои илмӣ бурда истодаанд. Дар натиҷаи кашфиётҳои нави аз тарафи олимон ва муҳандисон оғарида ин соҳаҳо боз ҳам инкишоф ёфта истодаанд. Аз ин рӯ, барои оиди электр соҳиби маълумот шудан дар дарсҳои физика ҳодисаҳои электрикӣ, майдони электрикӣ ва магнитӣ, ҷараёни электрикӣ, ҳодисаҳои электромагнитиро меомӯзед ва бо истехсол ва нақли энергияи электрикӣ, принсипи кори асбобҳои оддии электрикӣ ва таҷҳизотҳо шинос мешавед.

Асбобҳои  
электрикӣ  
рӯшной



Асбобҳои  
гармидихандай  
электрикӣ



Асбобҳои  
электромеханикӣ



# БОБИ I ЗАРЯДИ ЭЛЕКТРИКЙ. МАЙДОНИ ЭЛЕКТРИКЙ

**§ 1**

## ЗАРЯДНОК ШУДАНИ ЧИСМХО

### Маълумоти ибтидой оиди ҳодисаҳои электрикӣ

Шонаи ё ручкаи аз пластмасса тайёр кардашударо ба мӯи саратон соиш дода, ба қофазпораҳои майда наздик оред. Ҷазб шудани қозапораҳоро ба онҳо мебинем. Милаи шишагинро ба варақи қофаз соиш дода ба дастамон наздик орем овози чарсосӣ мешунавем, дар торикӣ бошад, шарораҳои майда намудор мешаванд. Ин гуна ҳодисаҳоро одамон аз қадимул айём пайхас намудаанд ва муносибати худро баён кардаанд. Олим қадими Юнон Фалес Милетский (625–547 пеш аз мелод) баъзе чисмҳои ба мӯина соиш додашуда чисмҳои сабукро ба худ ҷазб карданашро навишта гузоштааст. Аҷдоди бузургамон Абу Райҳон Берунӣ (973–1048) ҳам оиди ҳодисаҳои электрикӣ рисолаҳои худро бокӣ гузоштааст.



**Дар замонҳои басо қадим, дар Юнонистон боқимондаи дараҳтони сӯзанбарги сабзидаро, ки смолаи он ба санг мубаддал ёфта аст, юнониҳо “электрон” гуфтаанд. Калимаи электр аз ҳамин омада баромадааст.**


a)



б)



в)



*Расми 1.*

Смолае, ки юнониҳо “электрон” гуфтаанд, русҳо “янтар”, ҳалқҳои шарқ бошад”, “кахрабо” гуфтаанд.

Калимаи каҳрабо дорад. Дар ҳақиқат, каҳрабои ба пашмина соишҳӯрда ба худ қисмҳои коҳро ҷазб мекунад. Ҷисме, ки пас аз соишҳӯрӣ чисмҳои дигарро ба худ мекашад, чисмҳои электронк ё электр заряднокшуданомида мешавад. Ба чисҳои электронк чун чисмҳои сахт, моддаҳои дар ҳолатҳои дигар буда ҳам ҷазб мешавад. Масалан, милаи электронк қисмҳои майдай қофаз (*расми 1, а*), оби аз чумрак озод ҷорӣ шудаистодаро ҳам ба худ ҷазб мекунад (*расми 1, б*).

Милаи шишагин ба шоҳӣ соиш дода шавад, на фақат мила, балки худи шоҳӣ ҳам ба хосиятҳои чизҳои майдаро ба худ ҷазбкунӣ соҳиб шуда мемонад (*расми 1, в*).



**Аз ин рӯ, мавриди ба якдигар соиш додани ду чисм, ҳардуяшон ҳам электронк мешаванд.**

4

*Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ*


## АБУ РАЙХОН БЕРУНӢ (973–1048)

Ба олам чун асосгузори геодезия шинохта шудааст, астрономи бузург, математик, географ, фармаколог, ва олими тарихшинос – дар шахри Коти хоразми кӯхна таваллуд ёфтааст. Фояҳои Берунӣ соҳти моддаҳо зараднокшавии чисмҳо, таъсири маркази массаи Замин оид ба ҷойгиршавии моддаҳо ғояи Аристотелро илмӣ асоснок кардааст. Додани номи Берунӣ ба кратери Моҳ ва сайёраи ҳурди дар системаи Офтобӣ, соли 1986 кашфшуда эътирофи ахли дунё ба бобо-калонамон аст.



### Ду намуди электронокшавӣ

Ду чисмҳои гуногун ба якдигар байни ҳам соиш дода шаванд, гуногун зараднокшавӣ ва ҳар ҳел таъсир карданашон мушоҳида мешавад. Масалан, милаи эбонитиро<sup>1</sup> ба дастпӯшаки пашмин, милаи шишагинро бошад ба матои шоҳӣ соиш дода заряднок мекунем. Миларо ба ришта овехта ба онро дастпӯшро наздик оварем, милаи шишагин мегурезад милаи эбонити ба он ҷазб мешавад (*расми 2 а*). Сипас ба милаҳо матои шоҳиро наздик оварем, баръакс милаи шишагин ба он ҷазб мешавад. Милаи эбонитӣ аз он мегузарад (*расми 2 б*). Гурехтани милаи шишагин аз дастпӯшаки пашмин ва дар айни вақт ҷазбшавии он ба матои шоҳӣ натиҷаи ҳар ҳел электронок шуддани чисмҳост. Чисмҳои электроники аз якдигар гурезанда бо як ҳел ишора, чисмҳои якдигарро ҷазбкунанда бошанд, чисмҳои зарадноки ишораҳояшон гуногун гуфта кабул кардаанд.




*Расми 2.*


**Ду намуди электронокшавӣ мавҷуд: милаи шишагини ба шоҳӣ соидашуда бо ишораи мусбат (+), милаи эбонитии ба пашм соидашуда бо ишораи манғӣ (-) электронокшуда мемонанд.**

<sup>1</sup> Милаи эбонитӣ – ин аз омехтаи каучики сулфурдор (резинаи саҳт) тайёр карда шудааст

## ► Чисмҳои электронки ишораашон якҳела аз яқдигари тела меҳӯранд, чисмҳои электронок ишораашон гуногун ба яқдигар ҷазб мешаванд.



Расми 3.



Расми 4.

Барои мушоҳидаи электронкии чисмҳо аз электроскоп истифода мебаранд. Калимаи “электроскоп” аз юнонӣ “электрон” ва “скопео”<sup>1</sup> гирифта шудааст. Электроскопи соддатарин дар расми 3 тасвир ёфтааст. Дар он ба гардиши металӣ пласмасса (1) шинонида шудааст, ки ба воситаи он милаи (2) курача (3) ҷойгир кардаанд, ба қисми поёнӣ, бошад варақчаҳои фолгагин (4) маҳкам карда шудааст. Гардишро аз ду тараф бо оина пушидаанд. ба курачаи электроскоп чисми заряднок расонида шавад, варақчаҳои он күшода мешавад, чунки варақчаҳо як хел заряднок мешаванд .

Барои аниқ кардани дараҷаи электроникии чисмҳо, муқоисакунии дараҷаи заряднокии онро аз электроскоп истифода мебаранд (*расми 4*).

Ба электрометр милаи металлии (1) ва акрабаки тобхӯранда (2) шинонида шудааст. Барои аз таъсири муҳити беруни ҳимоя кардани мила ва нишондиханда гардиши металӣ (3) ба замин пайваста мешавад. Электрометр – асбобест ки то қадом дараҷаи электронокшавии чисмҳоро муайян мекунад.


## ► Акрабаки ба доҳили электрометр маҳкам кардашуда дар атроди тир озод ҳаракат карда метавонад.

Курача электронок шавад, акрабақ ва мила ишорааш як хел заряднок мешавад, дар натиҷа акрабак аз мила тела меҳӯрад. Ба ҳолати акрабақ (нишондиханда) назар андохта, дараҷаи электронкии кураҷаро аниқ кардан мумкин.

### **Ноқилҳои электрикӣ ва диэлектрикҳо**

Дуто электрометри якҳела мегирем Кураҷаи яке заряднок бошад. Онҳоро паҳлу ба паҳлу гузошта кураҷаҳои электрометрҳоро бо милаи шишагин байни ҳам меаайвандем. Нишондоди электрометри заряднок тафйир намеёй-

<sup>1</sup> “Скопео” – аз калимаи “мушоҳида кардан” гирифта шудааст.



Расми 5.

бад (расми 5 а). Бинобар ин, зарядҳои электрикӣ ба воситаи милаи шиша-гин ба электроскопи дуюм намегузарад. Ба ин сабаб, электрро нагузаронидани шиша аст.

**► Моддаҳое ки электрро аз худ намегузаронанд, диэлектрикҳо номида мешаванд. Ашёҳои аз диэлектрик тайёр карда шударо бошад, изоляторҳо меноманд.**

“Диэлектрик” калимаи юнонӣ буда, маъни “нагузаронанда”-ро дорад. “Изолятор” бошад, аз калимаи лотинии “izalaro” гирифта шуда маъни “чудо кардашуда”-ро ифода мекунад. Ба диэлектрикҳо ҳамаи намудҳои шишаҳо, пластмассаҳо, резина, каучук, сафалот ва ҳаво доҳил мешавад.


Биёд қурачаҳои электрометрҳоро бо милаи металл пайваст мекунем. Як чисми заряди электрикӣ қураачи электрометри якум ба қураачи электрометри дуюм мегузарад. Дар натиҷа нишондоди электрометри якум кам мешавад, нишондоди электрометри дуюм ба ҳаракат омада, дар он пайдо шудани зарядро нишон медиҳад (расми 5, б).

Бинобар ин, металлҳо электрро хуб мегузаронанд.

**► Моддаҳое ки электрро аз худ хуб мегузаронад ноқилҳои электрикӣ номида мешавад.**

### Машинай электрофорӣ

Милаи заряднок ба чисми безаряд расонид, вай безаряд шуда мемонад. Барои дар чисмҳо бефосила ҳосил кардан зарядҳо таҷхизоти таъминкунанда заряд лозим аст. Таҷхизоти бо тарзи бефосила ҳосилкунандаи



Расми 6.

**Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ**

зяряд аз тарафи олими англис **Чеймс Уимсхёрст** кашф карда шудааст. Ин асбоб машинаи электрофорӣ гуфта мешавад (*расми 6*).


Дастай машинаи электрофорӣ давр занонида шавад, ду диски (1) он ба тарафҳои муқобил давр мезанад. Дар натиҷаи дискҳои давр задаистода бо чӯткаҳо соиш хӯрдан дар онҳо зарядҳои ишораашон муқобил ҳосил шуда, ин зарядҳо дар ду силиндрни номи “банкаи Лейденӣ” дошта ғун мешаванд. Чисмҳоро ба курачаи (3) металлии машинаи электрофорӣ расонида, онҳоро заряднок кардан мумкин аст.



1. Чӣ гуна моддаҳо ноқилҳои электрикӣ номида мешаванд? Ба онҳо мисолҳо оваред.
2. Чисмҳо бо яқдигар соиш дода шаванд, онҳо чӣ ҳел заряднок мешаванд?
3. Дар машинаи электрофорӣ зарядҳо чӣ тавр ҳосил карда мешаванд?
4. Чисмҳо ба яқдигар ҷафс карда шаванд, оё дар онҳо кӯчиши заряд рӯй медиҳанд?
5. Электронк будани чисмҳоро дар таҷриба чӣ тавр пайхас кардан мумкин?
6. Чӣ тавр чисмҳо як ҳел заряднок буданашро исбот намудан мумкин?



1. Ҳолат ва тарафҳои фарқноки асбобҳои дар расми 7, *a* овардашударо фаҳмонед. Ҳар як расми додашударо эзоҳ дихед.
2. Электроскоп созед. Барои ин зарфи сарпӯшаш пластмасса буда (банкаи шишагин) гиред (*расми 7, б*). Сарпӯши онро аз мобайнаш сӯроҳ намуда, сими алюминий гузаронед. Ба нӯги сими доҳили банка варакҷаҳои сабуки фолгаро дар ҳолати дукат будан, озод ҳаракаткунанда намуда оvezед. Аз қофази фолга курача сохта, онро чун нишондоди расм ба нӯги қисми беруни сим маҳкам кунед. Шонаи аз пластмасса сохташударо ба мӯйхоятон соиш дода, ба курачаи фолгагин расонед. Варакҷаҳо кушода мешаванд. Ҷараёнро эзоҳ дихед.



*Расми 7.*

## § 2


## ЗАРЯДИ ЭЛЕКТРИКЙ

## Сохта атом

Олимони юнонӣ ҳамаи чизҳои табиат аз атомҳо ташкил ёфтанашро гуфтаанд. Калимаи “атом”-ро мутафаккири юон Демокрит (460–370) пеш аз мелод) дохил намудааст. Ин калима маъни “таксимнашаванд”-ро дорад. Дар асри XX олимон мумкин будани таксимшавии атомро ва он дорои соҳти мураккаб буданашро ҳам муайян намуданд. Дар соли 1911 физики англис Эрнест Резерфорд дар асоси таҷриба модели атомро кашф намуд.

**Дар маркази атом ядро ҷойгир буда, вай аз протонҳои зарядноки ишораашон мусбат ва аз нейтронҳои безаряд ташкил ёфтааст. Дар атрофи ядрои атом электронҳои зарядноки ишорааш манғӣ бо мадори худ ҳаракат мекунанд.**

Адади электронҳои атом бо адади протонҳо баробар аст. Масалан, ядрои ҳидроген (H) фақат аз як протон иборат буда, дар атрофи ядро ҳам фақат якто электрон ҳаракат мекунад (*расми 8, а*). Дар атоми гелий (He) 2 то протон, 2 то электрон ва 2 то нейтрон мавҷуд (*расми 8, б*). Атоми карбон бошад аз 6 то протон электрон ва 6 то нейтрон ташкил ёфтааст (*расми 8, в*). Дар атоми унсури кимёвӣ адади протон ва электронҳо баробар бошад, онҳо аз ҷиҳати электр нейтрал мешаванд.




Расми 8.

## Мағхум дар бораи заряди электрикӣ

Мағхумҳои электр, электронкшавии чисмҳо, ҷараёни электрикӣ ва монанди инҳоро басо бисёр шунидаед, инчунин аз ҷиҳозҳои электрикӣ бо равиши мунтазам истифода бурда омадаед.

*Ҳӯи, заряди электрикӣ, ки асоси ҳамаашро ташкил медиҳад, худаи чист?*

*Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ*



Расми 9.

Милаи эбонитиро электронок намуда, ба курачай электроскоп расонем, варақчаҳои он кушода мешавад (*расми 9, а*). Миларо боз бори дигар ба мӯина соиш дода, ба курача расонем, варақчаҳои он ба кунҷҳои калон кушода мешавад (*расми 9, б*).

Аз ин рӯ дараҷаи электронкии чисмро тафйир додан мумкин аст.


**Бузургии физикие, ки дараҷаи электронкии чисмҳоро тавсиф медиҳад, заряди электрикӣ номида мешавад ва бо ҳарфи *q* ишора мекунанд.**

Дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ ба сифати воҳиди он кулон (Кл) қабул шудааст.

Дар табиат, чун дар мавзӯи пешина гуфташуда зарядҳои ишораашон манғӣ мавҷуданд. Милаи шишагини ба шоҳӣ соишҳӯрда дорои заряди мусбат мешавад, худи шоҳӣ бошад манғӣ заряднок шуда мемонад. Ба ин чӣ сабаб?

Ба ин сабаб он аст, ки ҳангоми соишҳӯрӣ як қисми электронҳои атоми милаи шишагин ба шоҳӣ мегузарад (*расми 10, а*). Бо сабаби дар шоҳӣ зарядҳои манғӣ нисбатан зиёд шуда рафтанаш, шоҳӣ манғӣ заряднок шуда мемонад. Дар милаи шишагин бошад, зарядҳои мусбат зиёд буданаш, мила мусбат заряднок мешавад.

Ба мӯина милаи эбонитӣ соиш хӯрад, як қисми электронҳои мӯина (бо сабаби ба милаи эбонитӣ гузаштан, мила манғӣ, мӯина мусбат заряднок мегардад (*расми 10, б*).



Расми 10.

10

*Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ*

## Электрон, протон ва зарядҳои онҳо



**Заряде, ки аз ҷиҳати қимати ададӣ ба заряди электрон баробар аст, заряди элементарӣ номида мешавад.**

Заряди элементарӣ бо ҳарфи  $e$  (сарҳарфи калимаи элементарӣ) ишора карда мешавад. Заряди якто электрон ба

$$e = q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

Заряди якто протон бошад ба  $q_p = +1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл баробар аст. Бинобар ин, аз ҷиҳати миқдор зарядҳои электрон ва протон байни ҳам баробар буда, онҳо аз якдигар фақат бо ишораҳояшон тафовут дорад. Заряди тамоми ҷисмҳои зарядноки табиат ба заряди элементарӣ карратӣ мешаванд. Агар аз як ҷисм ба ҷисми дигар  $N$  то электрон гузашта бошад,

$$q = N \cdot e$$

ҷисми якум ба заряди  $+(N \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})$  Кл ҷисми дуюм ба ҳамин гуна заряди манғӣ, яъне,  $-(N \cdot 1,6 \cdot 10^{-19})$  Кл соҳиб мегардад. Массаси электрон  $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$  кг ва массаси протон  $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}$  кг баробар аст.



1. Соҳти атомро фаҳмонида дихед.
2. Атомҳои ҳидроген, гелий ва карбон ба чӣ гуна соҳибанд?
3. Заряди электрикӣ гуфта чиро мегӯяд?

### Машқи 1

1. Миқдори зарядҳои электрон ва протони ядрои литийро муайян кунед.
2. Массаси тамоми электронҳои атоми карбон чӣ қадар аст?
3. Масса ва заряди ҳамаи электронҳои атоми оксигенро ҳисоб кунед.



1. Пуфаки бо ҳаво пур кардашуда ба мӯи сар соиш дода ба девори хушк расонида шавад, сабаби ба девор часпида мондани онро фаҳмонед.
2. Ба матои шоҳӣ милаи шишагин соиш дода шавад (*расми 11*), миқдори зарраҳои зарядноки онҳо чӣ хел тафиир меёбад? Онро дар ҷадвали зерин нишон дихед.

<i>a)</i> Адади электронҳои матои шоҳигин	<i>б)</i> адади протонҳои милаи шишагин



*Расми 11.*

Дар ин ивазшавии атомҳо рӯй надодааст гуфта ҳисоб кунед.

### § 3

## ТАЪСИРИ МУТАҚОБИЛИ ЗАРЯДХО. ҚОНУНИ КУЛОН


### Таҷрибаҳои Кулон

Чисмҳои электрнок ба якдигар нарасида дар масофаи маълум истода ҳам ба якдигар таъсир мекунанд. Ин ҳодисаҳоро дар таҷриба соли 1785 олими фаронса Шарл Кулон мушоҳида намуд.

### ШАРЛ КУЛОН (1736–1806)

Олимни физики фаронса. Кулон дар мобайни солҳои 1770–1789 оиди ҳодисаҳои электромагнитӣ ва механикӣ татқиқотҳо бурдааст.

Таъсири мутақобили кутбҳои электр ва магнит, қонуниятиҳои ҷойгиршавии зарядҳои электрикӣ дар сатҳи ноқилҳо – ҳиссаи бузурги гузаштаи он ба фан аст.



Расми 12.

Таъсири мутақобили чисмҳои заряднок бо ёрии тарозуи гардон омӯхта шудааст (*расми 12*). Дар тарозуи гардон ба сими борики чандирӣ (1) милаи шишагин (2) овехта шудааст. Ба як нӯги мила курачай металлии *A*, ба нӯги дуюми он порсанги *C* (чисми мувозинаткунанда) маҳкам карда шудааст. Курачай металлии дигари *B* ба сарпӯши тарозу ноҷунбон маҳкам шудааст. Курачаҳо ҳангоми ишораашон як хел заряднок карда шудан (+), (+) курачай *B* курачай *A*-ро тела медиҳад, бо ишораҳои гуногун (−), (+) заряднок карда шаванд, ҷазб мешаванд.

Курачай *A* ба ҳаракат ояд, сими оvezон тоб меҳӯрад. Қувваи таъсири мутақобили курачаҳо ба кунци тобхӯрии сим назар андоҳта, муайян карда мешавад. Кулон масофаи байнини курачаҳоро ҳар хел гирифта, таҷрибаҳо гузаронед.

Дар ин ӯ қувваи ҷозибаи курачаҳои заряднокшуда ба квадрати масофаи (*r*)-и байнини онҳо мутаносиби чаппа буданашро аниқ кардааст:

$$F \sim \frac{1}{r^2}. \quad (1)$$

Курачай заряднок ба ҳамин гуна курачай андозаҳояш якхелай безаряд расонида шавад, заряд баробар ба ду тақсим мешавад. Дар асоси ин, Кулон дар ҷараёни таҷриба зарядҳои курачаҳоро 2, 4, 8 ва ҳоказо маротиба кам карда рафтааст. Натиҷаҳои таҷриба қувваи таъсири мутақобили курачаҳо ба ҳосили зарби миқдори зарядҳои курачаҳои *A* ва *B*,  $q_1$  ва  $q_2$  мутаносиби роста буданашро нишон додааст, яъне:  $F \sim q_1 \cdot q_2$ . (2)

## Қонун Кулон

Чисмҳои дар таъсири мутақобил бударо заряди нуқтагӣ гуфта мегирем. Чисми зарядноке, ки андоза ва шаклҳои он ба ҳисоб гирифта намешавад, **заряди нуқтагӣ** номида мешавад. Формулаҳои (1) ва (2) –ро умумӣ кунонида, формулаи қувваи таъсири мутақобили зарядҳои нуқтагиро мейбем:

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}, \quad (3)$$

Дар ин чо  $k$  – коэффиценти мутаносибӣ,  $|q_1|$  ва  $|q_2|$  – модули зарядҳои  $q_1$  ва  $q_2$  миқдори зарядҳо дар ҳолати ба ҳисоб нагирифтани ишораи онҳо.

**Кувваи таъсири мутақобили ду заряди нуқтагии электрикӣ иҷтиҷоди нуқтагии зарядҳои мутаносибии роста ва ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа аст.**

Ин қонуни таъсири мутақобили чисмҳои нуқтагии зарядҳои электрикӣ ифодақунанда қонуни Кулон гуфта, қувваи тавъсири мутақобилро қувваи Кулонӣ ё ки қувваи электростатики гуфта мешавад. Дар таъсири мутақобили ду заряд заряди дуюм ба заряди якум бо чӣ гуна қувваи  $F_{1,2}$  таъсир кунад, заряди якум ба заряди дуюм ҳам бо миқдори ҳамин гуна қувваи  $F_{2,1}$  таъсир и мерасонад. Дар асоси қонуни сеюми Нютон ин қувваҳо аз ҷиҳати миқдор баробар ва байни ҳам муқобил равона шудаанд, яъне:


$$F_{1,2} = -F_{2,1}. \quad (4)$$

Самти қувваҳои электростатики ба ишораи зарядҳои таъсир карда истода вобаста мешавад. Зарядҳои ишораашон ҳамном аз яқдигар тела меҳӯранд. Дар ин ҳол қувва бо самти хати рости маркази зарядҳои нуқтагиро пайваст-кунанда ба берун равона мешаванд (*расми 13, а*)

Зарядҳои ишораашон гуногун ба яқдигар ҷазб мешаванд. Дар ин ҳол қувва бо хати рости маркази зарядҳои пайваст-кунанда ба дохил равона мешаванд. (*расми 13, б*)

Аз формулаи қувваи Кулонӣ (3)  $k$  чунин ифода карда мешавад:

$$k = F \frac{r^2}{|q_1| \cdot |q_2|}. \quad (5)$$



Расми 13.

Кимати коэффициенти мутаносибій к ба

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$$

баробар буда, маънои физикии он чунин аст. Дар вакуум ду заряди нуқтагии заряди ҳар яке як кулонӣ аз яқдигар дар масофаи 1 м истода бошанд ба яқдигар бо қувваи  $F = 9 \cdot 10^9 \text{ Н}$  таъсир мекунанд.

### **Намунаи ҳалли масъала**

Ду курачае, ки аз яқдигар дар масофаи 10 см истодаанд, заряди яке  $-2 \cdot 10^{-8}$  Кл, заряди дуюмаш бошад  $3 \cdot 10^{-8}$  Кл. аст. Онҳо бо кадом қувва ҷазб мешаванд?

<p>Дода шудааст:</p> $r = ?$	<p>Формулааши:</p> $F = k \frac{ q_1  \cdot  q_2 }{r^2}$ $[F] = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot \frac{\text{Кл} \cdot \text{Кл}}{\text{м}^2} = \text{Н.}$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $F = 9 \cdot 10^9 \frac{ -2 \cdot 10^{-8}  \cdot  3 \cdot 10^{-8} }{(0,1)^2} \text{ Н} = 5,4 \cdot 10^{-4} \text{ Н.}$
<p>Дода шудааст:</p> $F = ?$		<p>Ҷавоб: <math>F = 5,4 \cdot 10^{-4} \text{ Н.}</math></p>



1. Қонуни таъсири мутақобили зарядҳои электрикӣ аз тарафи кӣ ва кайкашф карда шудааст?
2. Бо ёрии тарозуи гардон қувваи таъсири мутақобили зарядҳои электрикӣ чӣ хел муайян карда мешавад?
3. Қувваи таъсири мутақобили зарядҳои электрикӣ ба чӣ гуна бузургихо вобаста аст?
4. Ба қувваи электростатикӣ таъриф дихед.

### **Машқи 2**

1. Ба ду курачаҳои аз яқдигар дар масофаи 5 см ҷойгирифта ба яке заряди  $-8 \cdot 10^{-8}$  Кл, ба дуюмаш бошад  $4 \cdot 10^{-8}$  Кл заряд дода шудааст. Курачаҳои заряднок бо кадом қувва ҷазб мешаванд?
2. Ду курачаҳои як хел заряднокшудаи аз яқдигар дар масофаи 5 см ҷойгиришуда, бо қувваи  $3,6 \cdot 10^{-4}$  Н таъсир мекунанд. Онҳо бо чӣ миқдор заряднок шудаанд?
3. Кураҳои зарядашон 0,36 мкКл ва 10 нКл дар кадом масофа бо қувваи 9 мН ба яқдигар таъсир мекунанд?
4. Қувваи теладиҳии электрикӣ байни электронҳо аз қувваи ҷозибаи байни онҳо чанд маротиба калон аст?

14

*Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ*

## § 4

## ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Ду курачай зарядхояшон якхела будаи металлӣ дар, масофаи 8 см бо қувваи 14,4 мкН дар таъсири мутақобиланд. Дар ҳар як курача чанд то электрони зиёдатӣ мавҷуд?

<p>Дода шудааст:</p> $q_1 = q_2 = q$ $r = 8 \text{ см} = 8 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ $F = 14,4 \text{ мкН} =$ $= 14,4 \cdot 10^{-6} \text{ Н}$ $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$ <p>Дода шудааст:</p> $N = ?$	<p>Формулааш:</p> $F = k \frac{ q_1  \cdot  q_2 }{r^2} = k \frac{q^2}{r^2};$ $q = \sqrt{\frac{F \cdot r^2}{k}} = r \sqrt{\frac{F}{k}};$ $q = N \cdot e; N = \frac{q}{e}.$ $[q] = \text{м} \cdot \sqrt{\frac{\text{Н}}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}} = \text{Кл.}$	<p>Ҳисобкуни:</p> $q = 8 \cdot 10^{-2} \sqrt{\frac{14,4 \cdot 10^{-6}}{9 \cdot 10^9}} \text{ Кл} =$ $= 3,2 \cdot 10^{-9} \text{ Кл.}$ $N = \frac{3,2 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 2 \cdot 10^{10} \text{ то.}$ <p>Ҷавоб: <math>N = 2 \cdot 10^{10}</math> то.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**Масъалаи 2.** Ду заряди нуқтавии миқдори зарядхояшон баробар ( $q_1 = q_2 = 8 \text{ нКл}$ ) аз якдигар дар масофаи 4 см дар таъсири мутақобиланд. Агар нисфи заряди яке ба дигаре гузаронида шавад, қувваи таъсири мутақобил ҷӣ гуна тағйир меёбад?

<p>Дода шудааст:</p> $q_1 = q_2 = 8 \text{ нКл} =$ $= 8 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$ $r = 4 \text{ см} = 4 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ $q'_1 = q_1 - \frac{q_1}{2} =$ $= 4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$ $q'_2 = q_2 + \frac{q_1}{2} =$ $= 12 \cdot 10^{-9} \text{ Кл.}$ <p>Дода шудааст:</p> $\Delta F = ?$	<p>Формулааш:</p> $F_1 = k \frac{ q_1  \cdot  q_2 }{r^2};$ $F_2 = k \frac{ q'_1  \cdot  q'_2 }{r^2};$ $\Delta F = F_2 - F_1.$	<p>Ҳисобкуни:</p> $F_1 = 9 \cdot 10^9 \frac{ 8 \cdot 10^{-9}  \cdot  8 \cdot 10^{-9} }{(4 \cdot 10^{-2})^2} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ Н.}$ $F_2 = 9 \cdot 10^9 \frac{ 4 \cdot 10^{-9}  \cdot  12 \cdot 10^{-9} }{(4 \cdot 10^{-2})^2} = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ Н.}$ $\Delta F = F_2 - F_1 = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ Н} - 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ Н} =$ $= -0,9 \cdot 10^{-4} \text{ Н} = -90 \text{ мкН.}$ <p>Ҷавоб: Қувваи таъсири мутақобил 90 мкН кам шудааст.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 3.** Ду курачай якхелаи бо як хел ишора заряднокшудаи зарядҳояшон  $q$  ва  $4q$  аз якдигар дар масофаи дар таъсири мутақобиланд. Курачаҳо ба якдигар расонида боз ба ҳолати ибтидой гузошта шуданд. Дар ин ҳол қувваи таъсири мутақобил чӣ хел тағиیر меёбад?


Дода шудааст:

$$\begin{aligned} q_1 &= q \\ q_2 &= 4q \\ r_1 = r_2 &= r. \end{aligned}$$




a)

Ҳалли он:



б)



в)

Ёфтган лозим:

$$\frac{F_2}{F_1} = ?$$

Аз боиси андозаи курачаҳо як хел будан, пас аз ба якдигар расонидани курачаҳо заряди онҳо чунин мешавад:

$$q'_1 = q'_2 = \frac{q_1 + q_2}{2} = 2,5q;$$

$$F_1 = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}; \quad F_2 = k \frac{|q'_1| \cdot |q'_2|}{r^2};$$

$$F_1 = k \frac{q \cdot 4q}{r^2} = k \frac{4q^2}{r^2} \text{ ва } F_2 = k \frac{2,5q \cdot 2,5q}{r^2} = k \frac{6,25 \cdot q^2}{r^2}.$$

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{k \frac{6,25 \cdot q^2}{r^2}}{k \frac{4 \cdot q^2}{r^2}} = \frac{6,25}{4} = \frac{25}{16}.$$

Ҷавоб: Қувваи таъсири мутақобил  $25/16$ .

### Машки 3

- Ду курачай массааш 60 г дар вакуум аз якдигар дурттар ҷойгиранд. Барои ба мувозинат овардани қувваи ҷозибаи гравитатсионии байнӣ онҳо ба ҳар як курача чӣ қадар заряди ишораҳояшон як хел буда додан лозим аст?
- Ду курачай металлии зарядҳояшон ва ишораҳояшон як хел будадар масофаи 24 см бо қувваи 2,5 мкН дар таъсири мутақобиланд. Дар ҳар як курача чӣ қадар электрони зиёдатӣ мавҷуд аст?
- Аз се курачай андозаҳояшон баробар яке +20 мкКл, дуюмаш -8 мкКл, заряд дошта, сеюмаш безаряд аст. Курачаҳоро ба якдигар расонида ба вазъияти ибтидой гузоштанд. Саққои сеюм чӣ қадар заряд мегирад?

4. Ду курачай якхелаи бо зарядҳои ишораашон ҳамноми  $2q$  ва  $10q$  заряднок аз якдигар дар масофаи  $r$  дар таъсири мутақобиланд. Курачаҳо ба якдигар расонида, ба чои ибтидой гузашта шуданд. Дар ин ҳол таъсири мутақобили байни онҳо чӣ хел тафйир меёбанд?
5. Ду заряди нуқтагӣ яз якдигар дар масофаи  $r$  истодаанд. Масофаи байни зарядҳо  $20\text{ см}$  зиёд карда шавад, таъсири мутақобили қувваҳо  $9\text{ барабар}$  кам шуданд. Масофаи ибтидоии байни зарядҳо чӣ гуна будааст?
6. Ду курачай якхела аз якдигар дар масофаи  $10\text{ см}$  воқеъанд. Онҳо дорои заряди манфии микдорашон барабар буда, бо қувваи  $0,23\text{ мН}$  ба якдигар таъсир мекунанд. Адади электрони зиёдатии ҳар як курачаро ёбед.
7. Ду заряди ҳар яке барабари  $1\text{ нКл}$ , ки дар масофаи  $3\text{ см}$  аз якдигар чойгиранд бо қадом қувва таъсир мекунанд?
8. Ба ду курачай барабар, ки аз якдигар дар масофаи  $1\text{ см}$  чойгиранд, заряди якхелаи  $10^{-8}\text{ Кл}$  дода шуд. Зарядҳо бо чӣ гуна қувва таъсир мекунанд?



1. Дар тобистон ҳангоми раъду барқ, байни абр ва замин шарораҳои намуди хати шикаста ё ки мӯи хушкро бо шонаи пластмассагӣ шона кунед, ба шона ҷазбшавии мӯйро бисёр мушоҳида кардаед. Дар ин ҷо шона электронҳои мӯйро ба ҳуд мегирад ва ҳар дуяш ҳам заряднок мешавад (*расми 14*). Электрнокшавии мӯй ва шона ба чӣ вобаста буданашро санҷед ва эзоҳ дихед.
- а) Шона аз чӯб соҳта шуда бошад, ҳодисаи электрнокшавӣ мушоҳида мешавадми?
- б) Намии хона ба заряднокшавии онҳо чӣ гуна таъсир мекунад?
- в) Равғаннокии мӯй ба дараҷаи заряднокшавӣ чӣ тавр таъсир мерасонад?
2. Ба ноқилҳо ва диэлектрикҳо мисол оварда ҷадвали зеринро пур кунед:

*Расми 14.*

Ноқилҳо	Диэлектрикҳо
Алюминий	
	Резина

## § 5


## МАЙДОНИ ЭЛЕКТРИКӢ

## Мафхум оиди майдони электрикӣ

Дар мавзуи пешина чисмҳоро ба якдигар соиш дода ё ки ба чисми заряднок расонида онҳоро заряднок кардан мумкин буданаш, шинос шудед. Чисмҳои заряднок ба чисмҳои дигари атрофи худ таъсир нишон медиҳанд. Майкл Фарадей ин гуна таъсир ба воситай майдони электрикӣ содир шуданашро нишон дод.

## МАЙКЛ ФАРАДЕЙ (1791–1867)

Физик – экспериментатори англис. Вай дар давоми ҳаёти худ ҳазорҳо таҷрибаҳо гузаронидааст. Ба он олимон “шоҳи экспериментҳо” ном ниҳодаанд. Яке аз қашфиётҳои бузургтарини он ҳодисаи индуксияи электромагнитӣ аст. Ҷараёни хурди дар таҷриба ҳосил кардаи Фарадей дар рӯзи ҳозира тамоми дунёро рӯшан карда истодааст.




Зарядҳои электрикӣ ба якдигар нарасида ҳам бевосита таъсир меқунанд. Онҳо дар атрофи худ майдони электрикӣ меофаранд. Майдони электрикӣ заряди дуюм ба заряди якум таъсир меқунад. Ҳангоми аз заряд дур шудан, майдон суст мешавад.

**Майдони заряди ноҷунбон ё ки майдони чисмҳои заряднок майдони электростатикий номида мешавад.**

Майдони электрикиро бевосита бе таҷрибаҳо дида наметавонем. Мавҷудияти онро ба таъсири мутақобилии чисмҳои заряднок нигоҳ карда мебинем.

## Хатҳои қуввагии майдони электрикӣ

Ба оинаи дар рӯи миз буда лавҳаи металлии мусбат зарядноки доирашаклро гузошта, ба атрофи он торҳои майда буридашудаи мӯйро мепошем ва ба канори оина бо ангушт занем, торҳои майда бо тартиби муайян ҷойгир мешаванд (*расми 15, а*).



Расми 15.


18

Боби I. Заряди электрикӣ. Майдони электрикӣ

Агар ба рўи оина ду лавҳаи металлии мусбат зарядноки доирашаклро гузошта, торҳои майдо буридашу да мўйро пошида ба канори лавҳа бо ангушт занем, манзараи чун расми 15, б) мушоҳид мешавад. Ҳамин тавр, яке аз лавҳаҳо мусбат, дигаре манғӣ заряднок бошад, торҳои майдо мўй чун расми 15, в) чойгир мешаванд. Ин таҷрибаҳои гузаронидашу да якум ин, ки мавҷудияти майдони электрикӣ, дуюм ин ки дорои хатҳои қуввагӣ буда-нашро нишон медиҳад.

### Хатҳои қуввагии майдони магнитӣ аз заряди мусбат сар шуда дар заряди манғӣ хотима меёбад, ё ки дар беохирӣ хотима меёбад.

Хатҳои қуввагии майдони электрикӣ заряди ишорааш манғӣ ва мусбати курачаҳо дар алоҳидагӣ, дар расмҳои 16, а, б ва ҳангоми ба якдигар дар таъсири мутақобили гуногун буданаш дар расмҳои 16, в, г тасвир карда шудааст.




Расми 16.

### Шадидияти майдони электрикӣ

Барои баҳодиҳӣ аз ҷиҳати миқдор ба майдони электрикӣ бузургии шадидияти майдони электрикӣ ном гирифта доҳил карда шудааст ва бо ҳарфи  $E$  ишора мекунанд. Ба нуқтаи  $A$ -и майдони электрикӣ курачаи зарядаш мусбати  $q$  ҳосилкарда заряди нуқтагии мусбати  $q_0$ -ро медарорем (расми 17). Майдони курача ба заряди нуқтагӣ бо қувваи маълуми  $F$  таъсир нишон медиҳад.


Шадидияти майдони электрикӣ заряди  $q$ , ки дар нуқтаи  $A$  ҳосил кардаст чунин ифода меёбад:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}. \quad (1)$$



Расми 17.

### Шадидияти майдони электрикӣ ба нисбати қувваи аз тарафи майдон ба заряди нуқтагӣ таъсиркунанда бар бузургии ин заряд баробар аст.



Расми 18.

Самти шадидияти майдони электрикӣ ( $E$ ) бо самти қувваи  $F$ -и дар нуқтаи  $A$  ба заряди мусбат таъсиркунанда як хел мешавад (расми 18). Шадидияти майдони электрикӣ бузургии векторист. Воҳиди шадидияти майдон бо Н/Кл ифода карда мешавад. Ҷӣ тавр ёфтани шадидияти дар ягон нуқта ҳосилкардаи заряди нуқтагиро дида мебароем.

Дар асоси қонуни Кулон шадидияти майдонро (1) чунин навиштан мумкин:

$$E = \frac{k \frac{|q_0| \cdot |q|}{r^2}}{q_0} = k \frac{|q|}{r^2}.$$

Аз ин рӯй, шадидияти заряди нуқтагӣ дар масофаи  $r$  ба:

$$E = k \frac{|q|}{r^2}. \quad (2) \text{ баробар аст.}$$

Шадидияти майдони электрии заряди нуқтагӣ дар атрофи худ ҳосил карда ба ҳосиятҳои муҳит вобаста аст. Агар шадидияти майдони заряди  $q$  дар вакуум ҳосилкарда  $E_0$  бошад, атрофи он бо ягон диэлектрик пур карда шавад, шадидияти майдони ҳосилшуда кам мешавад. Чунки диэлектрик майдонро зииф меқунад. Модули шадидият дар вакуум  $E_0$ -ро, ба модули шадидияти майдони электрии дар дохили диэлектрик ҳосилкарда  $E$  тақсим кунем, яъне нисбати  $\frac{E_0}{E}$  шадидияти майдони дохили диэлектрик аз шадидияти майдон дар вакуум чанд маротиба хурд буданашро нишон медиҳад. Ин нисбат нуфузпазири диэлектрик диэлектрик гуфта мешавад ва бо ҳарфи  $\epsilon$  (эпсилион) ишора меқунанд. Дар асоси таъриф:

$$\epsilon = \frac{E_0}{E}. \quad (3)$$

Дар ин ҳол шадидияти майдони заряди нуқтагии  $q$ -и дар дохили диэлектрик ҷойгиришуда, дар масофаи  $r$  чунин мешавад:

$$E = k \frac{|q|}{\epsilon \cdot r^2}. \quad (4)$$

Ҳамин тавр, таъсири қувваи мутақобили ду заряди дар диэлектрики якчинса ҷойгиришуда аз таъсири қувваи мутақобили онҳо дар вакуум  $\epsilon$  маротиба хурд мешавад яъне:

$$F_m = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{\epsilon \cdot r^2}. \quad (5)$$

Нуфузпазири диэлектрик бузургии беченак аст.

**Нуфузпазирӣ диэлектрик мухит бузургии нишондиҳандаи чанд маротиба хурд будаи шадидияти майдон дар диэлектрик аз шадидияти майдони электрик дар вакуум аст.**

### Намунаи ҳалли масъала

Мавриди ба майдони электрикӣ заряди нуқтагӣ заряди санчишии  $2 \cdot 10^{-8}$  Кл дохил кардан, ба он 5 мН қувва таъсир карда бошад, шадидияти майдон чӣ гуна аст?

Дода шудааст:

$$q_0 = 2 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}$$

$$F = 5 \text{ мН} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Н.}$$

Ёфтани лозим:  
 $E = ?$

Формулааси:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

$$[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$E = \frac{5 \cdot 10^{-3} \text{ Н}}{2 \cdot 10^{-8} \text{ Кл}} = 2,5 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}.$$

$$\text{Ҷавоб: } E = 2,5 \cdot 10^5 \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}.$$



- Таълимотӣ Фарадей оиди майдони электрикӣ аз чӣ иборат аст?
- Чӣ гуна майдон, майдони электростатикӣ номида мешавад?
- Дар чисмҳои зарядноки мусбат ва манғӣ хатҳои қуввагии майдони электрикӣ чӣ хел самт доранд?
- Таърифи шадидияти майдонро гӯед


### Машқи 4

- Шадидияти майдони заряди нуқтагии – 4 нКл – ро дар масофаи 6 см ёбед.
- Ба кураачи зарядаш 20 нКл, ки дар майдони электрикӣ шадидияташ 3000 Н/Кл ҷойгир аст, майдон бо қадом қувва таъсир мекунад?
- Дар майдони электростатикӣ ба заряди  $5 \cdot 10^{-8}$  С қувваи 8 мкН таъсир мекунад. Шадидияти майдони электрикӣ нуқтаи заряд истодаро ёбед.
- Аз заряди нуқтагии зарядаш 3,6 нКл дар қадом масофа шадидияти майдон ба 9000 Н/Кл баробар аст?


**§ 6**

## ТАҚСИМШАВИИ ЗАРЯДИ ЭЛЕКТРИКӢ ДАР НОҚИЛҲО


### Чойгиршавии зарядҳо дар нокилҳо



a)



б)



в)

Расми 19.

Зарядҳои электрикӣ дар нокилҳои ҷудогона чӣ хел тақсим мешаванд? Дар дохили нокил ҳам заряд мешавадмӣ?

Курачай металлӣ заряди мусбат дошта бошад. Аён аст, ки зарядҳои ишораашон ҳамном аз якдигар мегурезанд. Аз ин рӯ, дар дохили қура заряд бошад ҳам, онҳо аз якдигар тела ҳӯрда, то қадри имкон дурттар ҷойгир мешаванд. Дар натиҷа тамоми заряди ҳаҷми қура ба сатҳи он мебароянд. Заряди мусбати додашуда ба қураи металлӣ дар сатҳи он як хел тақсим мешавад (*расми 19, а*). Ҳатҳои шадидияти майдони электрикӣ бошад, дар самти радиус ба берун равон мешаванд.

Дар дохили қура набудани зарядро чӣ тавр санҷидан мумкин? Ду электрометр гирифта, ба яке қураи металли дарунхолии аз боло сӯроҳдор мегузоранд. Ба қура заряд дода шавад, нишондоди электрометр ба ягон кунҷ майл меҳӯрад. Ба нӯги милаи изоляторӣ қурачай металлӣ маҳкам карда, онро ба дохили қураи холӣ медарорем, пас миларо бароварда ба қураи электроскопи безаряд мерасонем (*расми 19, б*). Дар ин нишондоди электрометри дуюм аз ҷояш намечунбад. Аз ин рӯ, дар дохили қура заряд намешудааст.

Пас аз ин қурачай миларо ба қураи электрометри якӯм мерасонем. Дар ин ҳол нишондоди ин электрометр каме камшавии зарядро нишон медиҳад. Қурачай миларо ба қураи электрометри дуюм мерасонем. Дар ин ҳол ақрабаки он каме майл ҳӯрда заряд гирифтанашро нишон медиҳад (*расми 19, в*). Аз ин ба хулосаи заряди электрикӣ дар сатҳи нокил тақсим мешавад, омадан мумкин.



**Дар ноқилҳои чудогона зарядҳои электрикӣ дар сатҳи он тақсим мешаванд. Дар дохили ноқил заряд намешавад.**

### Қафаси Фарадей


Барои исботи дар дохили ноқил набудани зарядҳои электрикӣ бо таҷхизоти сохтаи М.Фарадей шинос мешавем. Сатҳи беруни қафаси аз чӯб сохташударо бо фолгаи тунук рӯйпӯш намуд. Фарадей ба дасти худ электроскоп гирифта, ба даруни қафас медарояд. Ёрдамчиёни он қафасро бо аргамчинҳои шоҳигин мөввезанд ва ба қафас заряди электрикӣ доданд. Электроскопи дохили қафас заряднокшавиро пайхас накард. Бинобар ин дар дохили қафаси металлӣ заряди электрикӣ намешудааст (*расми 20*). Дар рӯзҳои ҳозира якчанд намуди ба одамон намоиш додани ин таҷхизот мавҷуд аст (*расми 21*).

Ин таҷрибаи Фарадей гузаронида ҳам дар дохили ноқил набудани заряд, зарядҳои электрикӣ фақат дар сатҳи ноқил ҷойгир шуданашро исбот мекунад. Аз ин ҳодиса дар амал васеъ истифода мебаранд, масалан барои одамони дар шабакаҳои баландшиддат коркунанда либоси маҳсуси аз нахҳои пӯлод ва мис иборат дӯхта мешаванд. Дар ҳатҳои ба ҳазорҳо километр нақлшудаи электрикӣ, ҳатто аз манба ҷудо кунанд ҳам, миқдори ками зарядҳо ғун шуданашон мумкин, Либосҳо бошанд инсонҳоро аз заряднокшавӣ нигоҳ медоранд.

### Тақсимшавии заряд дар сатҳи ноқил

Боварӣ ҳосил намудем, ки зарядҳо дар сатҳи кураи расми 21 металлӣ муентазам тақсим мешудаанд. Лекин зарядҳои электрикӣ дар сатҳи ноқилҳои шаклашон ихтиёри ҷӯна тақсим мешаванд?


Ба ҳар ҷои ноқили шаклаш дар расми 22 тасвир кардашуда, варакҷаҳои фолга гузошта шудаанд. Ноқил заряднок карда шавад, бо таъсири зарядҳои сатҳи он



Расми 20.



Расми 21.



Расми 22.

варақчаҳо бо тарзи гуногун, наздиктари ҷойҳои нӯгаш тез қалонтар, дар қисми силиндрин он бошад, варақчаҳо хурдтар кушода мешаванд.

### Шамоли электрикӣ



Расми 23.

Электрикӣ нобаробар тақсим шуданаш, дар нӯғҳои тези он зарядҳо зич ҷойгир шуданашонро тасдиқ мекунад.



1. Дар қураи металлӣ зарядҳои электрикӣ чӣ хел ҷойгир мешаванд?
2. Дар бораи қафаси Фарадей сухан ронед.
3. Дар ҷисмҳои ҷудогонаи сатҳашон мураккаб зарядҳои электрикӣ чӣ хел тақсим мешаванд?
4. Аз чӣ сабаб дар нӯги тези ноқил “Шамоли электрикӣ” ҳосил мешавад?
5. Тӯри симини шаклаш кура ва ҷисмҳои яклухт (дарунаш холи набуда) дода шудааст. Дар қадоме аз онҳо шадидияти майдони электрикӣ қалон аст?



Мушоҳидаи шамоли электрикӣ.

1. Ба қураи металлии машинаи электрофорӣ ҷисми нӯгтезро чун нишондоди расми 24 васл кунед.
2. Тарафи нӯгтези ҷисмро ба шамъи даргирифта наздик гузоред.
3. Дастанки электрофорро давр занонида ба ҷисми нӯгтез заряд дихед.
4. Натиҷаи ҷараёни мушоҳидашударо ба дафтаратон нависед ва сабаби онро шарҳ дихед.



Расми 24.

## § 7

## ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Ба заряди нуқтагии шадидияти майдони электрикиаш  $2,5 \cdot 10^4$  Н/Кл қуваи 8 нН таъсир кунад, адади электронҳои зиёдатии заряди нуқтагиро ёбед.

Дода шудааст:

$$E = 2,5 \cdot 10^4 \text{ Н/Кл}$$

$$F = 8 \text{ нН} = 8 \cdot 10^{-9} \text{ Н}$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Ёфтани лозим:

$$N = ?$$

Формулааш:

$$E = \frac{F}{q}; q = \frac{F}{E};$$

$$q = N \cdot e; N = \frac{q}{e} = \frac{F}{e \cdot E}.$$

$$[N] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}} = 1.$$

Ҳисобкунӣ:

$$N = \frac{8 \cdot 10^{-9}}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2,5 \cdot 10^4} = 2 \cdot 10^6 \text{ то.}$$

Ҷавоб:  $N = 2 \cdot 10^6$  то.

**Масъалаи 2.** 6,4 мкКл чисми зарядноки дар муҳит истода аз худаш дар масофаи 6 см майдони шадидияташ  $5 \cdot 10^6$  Н/Кл ҳосил намуд. Нуфузпазири диэлектрикии диэлектрикро ёбед.

Дода шудааст:

$$q = 6,4 \text{ мкКл} = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$$

$$E = 5 \cdot 10^6 \text{ Н/Кл}$$

$$r = 6 \text{ см} = 6 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Ёфтани лозим:

$$\varepsilon = ?$$

Формулааш:

$$E = k \frac{|q|}{\varepsilon \cdot r^2}; \varepsilon = k \frac{|q|}{E \cdot r^2};$$

$$[\varepsilon] = \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \frac{\text{Кл}}{\frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}}} = 1.$$

Ҳисобкунӣ:

$$\varepsilon = 9 \cdot 10^9 \frac{6,4 \cdot 10^{-6}}{5 \cdot 10^6 \cdot 36 \cdot 10^{-4}} = 3,2.$$

Ҷавоб:  $\varepsilon = 3,2$ .

**Масъалаи 3.** Қатраи равғани массааш 0,4 мг дар майдони электрикӣ муаллақ истодааст. Шадидияти майдони электрикӣ 100 Н/Кл бошад, заряди қатраи равғанро ёбед.

Дода шудааст:

$$m = 0,4 \text{ мг} = 4 \cdot 10^{-7} \text{ кг}$$

$$E = 100 \text{ Н/Кл.}$$

Ёфтани лозим:

$$q = ?$$

Ҳисобкунӣ:

Қатраи моеъ дар ҳолати қувваҳои таъсиркунандайи электростатикӣ ва ҷозиба баробар будан дар мувозинат мешавад:

$$F_{el} = qE; F_{og} = mg.$$


Гуфтаҳои болоиро ба инобат гирем:

$$q E = m g \text{ мешавад}$$

Аз ин заряди қатраи равған:

$$q = \frac{mg}{E} = \frac{4 \cdot 10^{-7} \text{ кг} \cdot 10 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{100 \text{ Н/Кл}} = 4 \cdot 10^{-8} \text{ Кл.}$$

**Чавоб:** Барои дар мувозинат шудани қатраи равған заряди он  $q = 4 \cdot 10^{-8}$  Кл буданаш лозим.



### Машқи 5

- Ба 20 нКл заряди дар майдонбуда қувваи 8 мкН таъсири мекунад. Дар чои заряд истода шадидияти майдон чӣ қадар будааст?
- Ду зарядҳои нуқтагии як хел заряднок ба яқдигар бо қувваи 30 мкН таъсири мекунанд. Шадидияти ҳосил кардаи заряди якум дар чои заряди дуюм ба 5000 Н/Кл баробар аст. Қимати зарядҳои нуқтагиро ёбед.
- Ба курачаи зарядноки манфии дар майдони шадидияташ 1200 Н/Кл буда, қувваи 160 мкН таъсири мекунад. Адади электронҳои зиёдатии курача чӣ қадар аст?
- Заряди нуқтагии 7 нКл дар дохили карасин воқеъ аст. Вай аз худ дар масофаи 10 см чӣ гуна шадидияти майдон ҳосил мекунад? Нуфузпазири диэлектрикии карасин ба 2,1 баробар аст.
- Зарядҳои нуқтагии 30 нКл ва -36 нКл аз яқдигар дар масофаи 18 см, дар дохили муҳим ҷойгиршуда дар таъсири мутақобиланд. Таъсири мутақобил 150 мкН бошад, нуфузпазири диэлектрикии муҳит чӣ қадар будааст?
- Қатраи равғани 80 мг манғӣ заряднок шудааст. Вай дар майдони шадидияташ 1000 Н/Кл муаллак истода бошад массаи электронҳои зиёдатии онро ёбед.
- Заряди нуқтагии зарядаш  $2 \cdot 10^{-8}$  Кл-и дар нуқтаи  $B$  истода, ба заряди дар нуқтаи  $A$  воқеъ буда, бо қувваи 60 мкН таъсири мекунад. Шадидияти майдони заряди  $A$  дар нуқтаи  $B$  ҳосил кардаро ёбед.

## § 8

# ХОДИСАҲОИ ЭЛЕКТРӢ ДАР ТАБИАТ

### Барқ ва раъд

Равшаний барқ ва ғурриши раъдро бисёр мушоҳида кардаем. Ҳодисаи барқро дар асоси таъсири мутақобили зарядҳои электрикии ишораашон гуногун фаҳмонидан мумкин.

Як чисм ба чисми дигар соиш дода шавад зарядҳои электрикӣ тавлид мешавад. Чисмҳои бо зарядҳои гуногун пурзӯр заряднокшуда ба яқдигар наздик оварда шавад, шарора ҳосил шуда, овози чарсосӣ шунида мешавад. Маълум аст, ки дар ҳаво буғҳои об мавҷуданд. Дар осмон бо пастшавии ҳарорат буғҳои об якҷоя шуда, зарраҳои майдай обро ҳосил меқунад. Ин гуна ҷойҳои зарраҳои об ҷамъшуда чун абри сафед намоён мегардад. Ҳарорати ҳаво боз паст шуда рафтан гирад, зарраҳои об калон шуда, ба абри сиёҳ мубаддал шудан мегирад. Дар ҷойҳои абр шино кардаистода боз ҳам пастшавии ҳарорат рӯй дихад, ба ях табдилёбии зарраҳои об гирифта меорад.

Абрҳои осмонӣ бо яқдигар ва бо қабатҳои гуногуни ҳаво ҳар доим дар соишанд. Дар натиҷа баъзе абрҳои тӯда пурзӯр заряднок мегарданд. Абрҳои бо ишораҳои гуногун пӯрзур заряднокшуда ба яқдигар наздик оянд, зарядҳои манфии як абр ба тарафи зарядҳои мусбати абри дигар ҳаракат меқунанд. Дар натиҷаи омехташавии ногаҳонии зарядҳои ишораашон гуногун шарораи электрӣ – барқ ҳосил мешавад (*расми 25*).



*Расми 25.*

**Барқ ин зӯртариш шарораи электрикии дар байни абрҳои зарядноки ишораашон гуногун ё байни абр ва сатҳи замин содиршаванда аст.**

Дарозии барқ то якчанд километр, диаметри он бошад, ба якчанд сантиметр баробар буда, давомнокии он дар хиссаҳои сония содир мешавад. Мавриди барқ ғурриши пурзӯр – раъд (тундар) ба вучуд меояд.

**Раъд – ин мавриди барқ ҳодисаи садои дар ҳаво (атмосфера) содиршаванда буда, вай дар роҳи барқ бо сабаби гармшавии ҳаво, афзудани фишор ва васеъшавӣ рӯй медиҳад.**



a)



б)

Расми 25.

Рўшнои шарора – барқро худи ҳамон замон мебинем, лекин овози он – турриши раъдро пас аз гузашти вақат мешунавем. Ба ин сабаб, рўшанӣ дар 1 с 300 000 км, садо бошад, дар ҳаво буду шудаш 340 м масофаро тай меқунад. Масалан, раъду барқ аз мо дар дурии 1 км содир шуда бошад, онро худи ҳамон замон мебинем, овози раъдро бошад, баъд аз 3 с мешунавем.

Барқ на фақат байни абрҳо, балки байни абр ва замин ҳам рўй доданаш мумкин (*расми 26, а*). Дар ин сели зарядҳои калони дар қабатҳои абр ҳосилшуда ногаҳон дар як лаҳза, дар натиҷаи ба замин гузаштан барқ фурӯзон шуда раъд мегуррад. Агар қисми мусбат зарядноки абр ба сатҳи замин наздик ояд, дар зери абр, дар сатҳи замин зарядҳои манғӣ ғун мешаванд. Дар натиҷаи ин, абри заряднок ба замин бо майдони электрикӣ таъсир меқунад. Абр пурзӯр заряднок шуда, ба замин наздик ояд, байни замину абр шарори пурзӯри электрӣ рўй медиҳад, яъне барқ рўшан меқунад. Дар ҷараёни барқ зарядҳои абр ба замин мегузарарад.

### **Барки чаппа. Спрайтҳо**

То ҳамин вақт дар бораи барқ байни замину абр ба вучуд омаданаш сувхан гуфтем. Лекин дар болои абр ҳам барқҳо рўй медиҳанд. Ин ҳодиса во-баста бо авиатсияи реактивӣ соли 1994 мушоҳида шудааст. Барки дар расми 26, б ба расм гирифта, ки номи спрайтро гирифтааст тасадуфан ба сурат гирифта шудааст ва табииати физикии онҳо чуқур омӯхта нашудааст.

### **Мухофизат аз барқ**

Шумо суханҳои “барқ зад”, “барқ афтид”-ро бисёр шунидаед. Барқзани ҳудаш чист? Аз он чӣ тавр муҳофизаи кардан мумкин?

**Барқзанӣ – ин шарораи зўртари ни байни абри зарядноку замин содиршаванд, ҳараёни дар як лаҳза гузаштани зарядҳои абр бар замин аст.**

Барқзанӣ басо хавфнок аст. Кадоме аз ҷисмҳои гузарондандаи электрикии заминӣ ба абр наздик бошад, ба ҳамон заряди электрикии худро медиҳад, яне ҳодисаи барқзанӣ мешавад. Аз ин рӯ, дар навбати аввал ба қуллаи кӯҳи аз сатҳи замин баланд, манора, бино, симчӯбҳои электрикӣ барқ зада вайрон карданаш мумкин. Ҳангоми раъду барқ машина ё одами дар роҳи ҳамвор рафтаистода ҳам дучори барқзанӣ шуданаш мумкин. Дар ин гуна мавридҳо дар баландӣ, дар зери дараҳт истодан, ба таги ғарами хошок руст шудан ҳам хавфнок аст.

Одамон мавриди соҳтани биноҳо ва манораҳои баланд ба болои онҳо барқгардон мегузоранд (*расми 27*).



*Расми 27.*

**Барқгардон таҷхизотест, ки манора, биноҳо, иншоотҳои ҳочагии қишлоқро аз барқзанӣ ҳимоя мекунад.**

Нӯги барқгардон аз ноқил иборат буда, вай ба воситаи сими ғавс ба милаи металлии таҳти замин чуқур чойгир кардашуда пайваст мешавад. Абри ба замин наздикшуда заряди худро дар навбати аввал ба барқгардони ба болои манора ё бино шинонидашуда медиҳад. Заряди электрикии пурзӯр ба манора ё бино шикаст надода ба воситаи барқгардон ба замин гузашта меравад.



1. Абрҳо бо чӣ тарз дорои заряди электрикӣ мешаванд?
2. Чӣ тавр барқи сунъӣ ҳосил кардан мумкин?
3. Аз чӣ сабаб пас аз мушоҳидаи барқ гузаштани якчанд сония раъдро мешунавем? Ба ғуррида истодани раъд сабаб чист?
4. Барқзанӣ чист? Вай чӣ гуна зухур мешавад?
5. Барқгардон чӣ тавр бино ё манораро аз барқзанӣ нигоҳ медорад. Дар ин ҳол Замин чӣ гуна вазифаро ичро мекунад?



Шумо шарораи барқро дидайд ва ғурриши онро шунидаид ва аз шумо дар қадом масофа рӯй додани ин ҳодиса таҳминан баҳо дихед. Дар оиди ин таасуроти худро ба дафтаратон нависед.

СУПОРИШХОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ БОБИ 1

1. Кадом заряда мусбати элементарй соҳиб аст?  
A) нейтрон; B) электрон;  
C)  $\alpha$ -зарра; D) протон
  2. Аз қатраи соҳиби заряди мусбати  $+2q$  қатраи зарядаш  $-q$  чудо шуд. Заряди қатраи бөкимонда ба чӣ баробар аст?  
A)  $-3q$ ; B)  $-q$ ; C)  $+4q$ ; D)  $+3q$ .
  3. Қатраи симоби зарядаш  $-3$  нКл бо қатраи симоби зарядаш  $6$  нКл ҳамроҳ шуд. Заряди қатраи ҳосилшуда чӣ қадар аст (нКл).  
A) 2; B) -2 C) 3; D) -3.
  4. Агар атоми нейтрал дар ионизатсияшавӣ ду электронро гум карда бошад, заряди он ба чӣ баробар мешавад (Кл)?  
A)  $-1,6 \cdot 10^{-19}$ ; B)  $1,6 \cdot 10^{-19}$ ; C)  $-3,2 \cdot 10^{-19}$ ; D)  $3,2 \cdot 10^{-19}$ .
  5. Дар заряди дар вакуум аз якдигар дар масофаи  $2\text{ см}$  воқеъ будаи зарядҳояшон  $4$  нКл ва  $10$  нКл ба якдигар бо кадом қувва таъсир мекунанд (мН)?  
A) 20; B) 10; C) 4,5; D) 0,9.
  6. Масофаи байни ду заряди нуктагиро тағиیر надода, миқдори хар ду заряд  $10$  маротиба зиёд карда шавад, қувваи таъсири мутақобили байни онҳо чанд маротиба тағиир меёбад.  
A) 10 маротиба меафзояд; B) 10 маротиба кам мешавад;  
C) 100 маротиба кам мешавад; D) 100 маротиба меафзояд.
  7. Масофаи байни ду заряди нуктагӣ ва заряди хар яки он  $2$  маротиба зиёд карда шуда бошад, қувваи таъсири мутақобили онҳо чӣ хел тағиир меёбад?  
A) 2 маротиба меафзояд; B) 2 маротиба кам мешавад;  
C) 4 маротиба меафзояд; D) тағиир намеёбад.
  8. Масофаи байни зарядҳо  $10$  см кам шавад, қувваи таъсири онҳо  $4$  маротиба меафзояд. Масофаи ибтидоии байни онҳоро ёбед (см).
  9. Саққои ба ресмон овехтаи зарядаш мусбат дар майдони якчинсаи электрикӣ аз ҳолати амудӣ ба тарафи рост майл меҳӯрад. Шадидияти майдони электрикӣ ба кадом тараф самт дорад?  
A) амудӣ ба боло; B) амудӣ ба поён;  
C) уфукӣ ба тарафи рост; D) уфукӣ ба тарафи чап.
  10. Майдони электростатикии якчинса ба заряди  $2 \cdot 10^{-5}$  Кл бо  $4$  Н қувва таъсир мекунад. Шадидияти майдонро дар ин нуқта ёбед. (Н/Кл).  
A)  $2 \cdot 10^5$ ; B)  $5 \cdot 10^{-6}$ ; C)  $8 \cdot 10^{-5}$ ; D)  $2 \cdot 10^{-5}$ .
  11. Ба заряди  $5$  мкКл-и дар майдони шадидияташ  $1$  кН/Кл ҷойгиршуда чӣ қадар қувва (Н) таъсир карданашро ёбед.  
A)  $5 \cdot 10^{-2}$ ; B)  $5 \cdot 10^{-3}$ ; C)  $5 \cdot 10^{-5}$ ; D)  $0,5$ .

30

Баби Л Заряди электрикүй. Майдони электрикүй

## ХУЛОСАҲОИ МУҲИМ АЗ РЎИ БОБИ I

Электр	Дар замонҳои басо қадим, дар Юнонистон боқимондаи дарахтони сўзанбарги сабзидаро, ки смолаи он ба санг мубаддал ёфтааст, юнониҳо электрон гуфтаанд. Калимаи электр аз ҳамин баромадааст.
Электронкшавӣ	Ду намуди электр мавҷуд. Милаи шишагин ба шоҳӣ соиш дода шавад, ишорааш (+) мусбат, милаи эбонитии ба мӯйна соишдода ишорааш манфи (-) электронк шуда мемонад.
Ноқилҳо	Моддаҳое, ки электрро аз худ хуб меғузаронанд ноқилҳо номида мешаванд.
Диэлектрикҳо	Моддаҳое, ки аз худ электрро намеғузаронанд, диэлектрикҳо номида мешавад. Чизҳои аз диэлектрик тайёр кардашуда изоляторҳо номида мешаванд.
Модели сайёрашавии атом	Дар маркази атом ядро чойгир буда, вай аз протонҳои зарядноки ишораашон мусбат ва аз нейтронҳон ёфтааст. Дар атрофи ядрои атом электронҳои зарядноки ишораашон манғӣ бо мадори худ ҳарорат мекунанд.
Қонуни Кулоні	Қувваи таъсири мутақобили ду заряди нуқтагии электрикии ноҷунбони дар вакуум чойгиршуда ба ҳосил зарби зарядҳо мутаносиби рост ва ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа аст, яъне: $F = k \frac{ q_0  \cdot  q_1 }{r^2}$ .
Шадидияти майдони электрикӣ	Шадидияти майдони электрикӣ ба нисбати қувваи аз тарафи майдон ба заряди нуқтагӣ таъсиркунанда бар нисбати ҳамин заряд баробар аст, яъне: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ .
Барқ	Шарораи зўртарини электрикиест, ки дар байни абрҳои зарядноки ишораашон гуногун, ё ки байни сатҳи замин ва абр содир мешавад.
Раъд	Раъд – ин ҳодисаи садо дар ҳаво (атмосфера) буда ҳангоми барқ пайдо мешавад ва дар роҳи барқ аз тафсидани ҳаво, бо туфайли зиёдшавии фишор рӯй медиҳад.
Барқзаний	Дар байни абри заряднок ва сатҳи замин, ҳангоми барқ ҷараёни содиршаванда, ки дар як лаҳза зарядҳои абр ба замин гузашта меравад.


## БОБИ II ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

Мо дар боби I чисмҳоро ба якдигар соиш дода, онҳоро заряднок кардан мумкин буданашро дида баромадем. Зарядҳои электрикӣ соҳибшудаи чисмҳоро зарядҳои ноҷунбон гуфта назар кардем. Дар амал аз зарядҳои электрикӣ ноҷунбон (бехаракат) кам истифода мебарем.

### § 9


### МАФҲУМ ОИДИ ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

#### Ҳаракати ботартибонаи зарраҳои заряднок



Расми 28.

Барои ҳосил кардани чараёни электрикӣ ҳолати соддатарини ба ҳаракат овардани зарраҳои заряднокро дида мебароем. Барои ин бо милаи эбонитии ба пашмина соидашуда ба кураачи электрометр заряд медиҳем. Дар ин ҳол нишондоди электрометр ба кунчи маълум тоб меҳӯрад (*расми 28, а*). Агар як нӯги ноқили ба замин пайвастро гирифта нӯги дигарашро ба кураи электроскоп расонем, ҳамон лаҳза ақрабаки электрометр ба сифр меафтад. Сабаби ин ҳодиса ҳамин, ки нӯги дуюми ноқил ба курача расидан замон зарраҳои зарядноки он бо ноқил ба як самт ҳаракат намуда, ба замин гузашта меравад (*расми 28, б*).



Расми 29.

#### Ҳаркати ботартибонаи зарраҳои заряднок, яъне ҷориҷавии онҳо чараёни электрикӣ но- мида мешавад.

Чараён аз калимаи русии “поток” гирифта шуда, “ҷориҷавӣ”-ро мефаҳмонад.

Дар таҷрибаи болой, дар ноқили ба замин пайваст чараёни электрикӣ ҳосил шударо барои донистан, ба мобайни сим лампай неонӣ мегузорем. Агар нӯги дуюми ноқилро ба кураи электрометр расонем, нишондод ба сифр меафтад, дар ин вакт лампа як фурӯзон шуда пас хомӯш мешавад (*расми 29*). Аз ин рӯ, дар ҳақиқат дар ноқил зарраҳо ба як тараф ботартиб ҳаркат мекунад, яъне ҷорӣ мегардад ва дар ноқил чараён пайдо мешавад.

## Мавқеъи майдони электрикӣ дар ҳосилшавии ҷараён

Сабаби ҳаракати зарраҳои заряднок дар ноқил мавҷуд будани майдони электрикӣ аст. Дар таҷриба дар расми 29 тасвирёфта, курачаи электрометр манғӣ заряднок карда шудааст. Нӯги ноқил то ба курача расонидан ҷои ба замин пайвастаи ноқил нейтрал мешавад, яъне зарраҳои мусбат ва манғӣ аз ҷиҳати миқдори баробар мешавад. Дар лаҳзаи ноқилро ба курача пайвастан, бо таъсири зарраҳои манғӣ аз ҷои нейтралии қайд кардаамон зарядҳои манғӣ он ҷойро тарқ мекунанд. Дар натиҷаи ин дар ҷои ба замин пайвости ноқил зарядҳои мусбат монда, дар байни курача ва замин майдони электрикӣ ба вучуд меояд. Бо таъсири ин майдон электронҳои дар курача буда, ба тарафи замин ботартиб ҳаракат мекунад ва дар ноқил ҷараёни кӯтоҳмуддат ҳосил мешавад.



**Барои дар ноқил ба вучуд омадани ҷараёни электрикӣ мавҷуд будани майдони электрикӣ зарур аст.**

Ҷӣ тавр дар ноқил ҷараёни электрикии давомнокро ҳосил кардан мумкин аст?

Барои ба ин суол ҷавоб додан таҷрибаи зерин гузаронида шудааст.


Курачаҳои машинаи электрофориро ба воситаи ноқилҳои металлӣ пайваста нӯгҳои дигарашро ба ду курачаи штативи изолятсионӣ мепайвандем. Лампаи неониро ҳам ба байни инҳо бо ноқил мепайвандем (*расми 30*).

Ҳангоми ҷарҳӣ задани диски он яке аз курачаҳо бо зарядҳои мусбат, дуюмаш бо зарядҳои манғӣ заряднок мешаванд.

Дар байни ин зарраҳо, яъне дар ноқили ба онҳо пайвасткарда майдони электрикӣ пайдо мешавад. Бо таъсири майдон электронҳо дар ноқил ҳаркатаи ботартиб иҷро намуда, ҷараёни электрикӣ ҳосил мекунанд. Бо таъсири ин ҷараёни лампаи неонӣ дармегирад. Диск беист ҷарҳӣ занонида шавад, заряднокшавии курачаҳо бефосила давом мекунад ва лампа ҳам хомӯш наимешавад.

### Таъсирҳои ҷараёни электрикӣ

Бевосита ҷараёни электрикии аз ноқил гузашта истода ё ки ҳаракати ботартибонаи зарраҳои заряднокро мушоҳида карда наметавонем. Лекин аз мавҷудияти ҷараёни электрикӣ таъсирҳои рӯйдихандаро дидан ва ҳис намудан мукин.



Расми 30.

**Инҳо:**

1. Аз ноқил ҷараёни электрикӣ гузарад, ноқил гарм мешавад (аммо фавқулноқилҳо гарм намешаванд).
2. Аз электролитҳо ҷараёни электрикӣ гузарад таркиби кимёвии онҳо тағиир меёбад.
3. Аз ноқил ҷараёни электрикӣ гузарад, дар атрофи он майдони магнитӣ ҳосил мешавад.

Оиди таъсири ҷараёни электрикӣ дар мавзӯҳои оянда муфассал дида мебароем.



1. Ҷараёни электрикӣ чист?
2. Сабаби дар ноқил ҳаракати ботартиб кардани зарраҳои заряднок дар чист?
3. Дар таҷрибаи расми 29 аз чӣ сабаб лампаи неонӣ дар як лаҳза дар гирифта, хомӯш мешавад?
4. Бо ёрии машинаи электрофорӣ чи тавр ҷараёноро ҳосил кардан муумкин?
5. Чӣ гуна таъсирҳои ҷараёни электрикӣ мушоҳида мешавад?

**§ 10****МАНБАҲОИ ҶАРАЁН****Мафхум оиди манбаҳои ҷараён**

Барои лампаи ба ноқил пайваста дар вакти давомнок даргирифтанаш манаби муентазами ҷараёни электрикӣ ҳосилкунанд, яъне манбаи ҷараён зарур аст.



**Дар манбаи ҷараён қувваҳои ба табииати электростатикӣ соҳиб набуда кор ичро намуда, зарраҳои мусбат ва манфирио аз якдигар ҷудо мекунанд. Зарраҳои зарядноки муқобил ишора дар қутбҳои манбаи ҷараён ғун гашта, майдони электрикӣ ҳосил мекунанд.**

Дар манбаҳои ҷараён ҳангоми ҷудо шудани зарраҳои зарядноки мусбат ва манфиӣ энергияи механикӣ, кимёвӣ, дохилӣ ё намуди дигари энергия ба энергияи электрикӣ табдил дода мешавад. Машинаи электрофории дар расми 29 тасвирёфта ҳам манбаи ҷараён аст. Дар он энергияи механикӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад. Дар вакти ҷарҳ задани диски электрофор зарраҳои зарядноки мусбат ва манфиӣ ҷудо гашта дар қутбҳо, яъне дар курачаҳо ғун мегарданд.

Агар дар дохили ноқил майдони электрикӣ тағиирнозӣ бошад, аз бурриши арзии ноқил дар вактҳои баробар микдори зарядҳои гузашта ҳам як хел шуда, ба воситаи ноқил ҷараёни доимӣ ҷорӣ мешавад.

**34****Боби II. Ҷараёни электрикӣ**

**Меъёри тағийропазири чоришавии зарраҳои заряднок ҷараёни доимӣ номида мешавад. Манбаъи ҳосилқунандай ҷараёни доимии ба қутбҳои мусбат ва манғӣ соҳиб буда, манбаъи ҷараёни доимӣ номида мешавад.**

Манбаъҳои ҷараён гуногун мешаванд. Ҳоло мо бо соҳти манбаъҳои ҷараёни доимӣ ва кори онҳо шинос мешавем.


### Элементӣ галваниӣ

Барои соати электронӣ, телевизор, пулти автомобилҳо ва дигар асбобҳои электрикӣ ба сифати манбаъи электрикӣ аз элементҳои галваниӣ истифода мебаранд. Дар ҳамаи онҳо энергияи кимёвӣ ба энергияи электрикӣ табдил мёёбад.

**Дар элементи галваниӣ энергияи кимёвӣ ба энергияи электрикӣ табдил мёёбад.**

Элементи галвании соддатарин ин таҷхизоти аз рӯйпӯшҳои рӯҳӣ ва мисини (Си) ба маҳлули обии кислотаи сулфат ғӯтонидашуда иборат аст. (*расми 31*). Дар реаксияи кимёвии байни рӯҳ ва кислота лавҳаи рӯҳӣ об шуда, ионҳои зарядаш мусбатро ба маҳлул медиҳад ва худаш манғӣ заряднок мешавад, ионҳои мусбат бошад ба лавҳаи мисин ғун мешавад.

Байни лавҳаҳои заряднок майдони электрикӣ ҳосил мешавад. Агар лавҳаҳои мисин ва рӯҳӣ, яъне қутбҳои элементи галваниӣ бо ноқил ба лампочка пайваста шавад аз ноқил ҷараён мегузарад ва лампочка дармегирад. Ин гуна элементи соддатарини элементи галваниро олими италиявий Александро Волта кашф кардааст. Бинобар ин ҳам, онро элементи галвании волта мегӯянд.




*Расми 31.*



### АЛЕКСАНДРО ВОЛТА (1745–1827)

Физик ва химики бузурги италия, яке аз асосгузори қисми физикии электрикӣ. Соли 1791 барои кашф кардани электроскоп ба ҷамияти шоҳонаи Англия қабул карда шудааст. Барои дар соли 1800 ихтиро кардани элементи галваниӣ (батарея) аз тарафи Наполеон унвони граф дода шудааст.

Дар амал аз элементи хушки галваниӣ истифода мебаранд. Дар расми 32 бошад элементи соддаи хушки галваниӣ ва соҳти он нишон дода шудааст. Қисми асосии элементи галваниӣ аз зарфи рӯҳӣ ва ангишти ба дохили он



Расми 32.



Расми 33.

андохташуда (С)-мила иборат. Оксиди марганетси ба халтacha андохта шуда ( $MnO_2$ ), хамираи аз омехтаи аништиро печонида меистад.

Дар вақтҳои ҳозира элементҳои галвании намудҳои гуногун истеҳсол мешаванд (*расми 33*). Барои зиёд кардани тавоноии элементи галваний онҳоро ба яқдигар пай дар пай васл мекунанд. Ин гуна системаи пай дар пай васлкунии элементҳоро батареяи элементҳои галваний меноманд.

### Аккумуляторҳо

Калимаи “аккумулятор” аз лотинӣ гирифта шуда маъни “ғункунанда”-ро дорад. Дар давоми кори элементҳои галвании намудҳояшон гуногун ҳам электродҳои онҳо меҳоҳанд, маҳлул бошад заиф шуда мемонад. Пас аз гузашти вақти маълум қувваи реаксияи кимёвӣ дар онҳо нест шуда, корношоям мегарданд.

Дар аккумулятор ҳам чун элементи галваний энергияи кимёвӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад. Лекин дар аккумулятор қувваи реаксияи кимёвӣ тамом шавад, онҳоро бо манбаъи дигари ҷараён – аз шабакаи электрикӣ бо қӯмаки асбоби маҳсус заряднок карда, аз нав кор фармудан мумкин. Барои заряднок кардани аккумулятор аз он ҷараён мегузаронанд. Барои ин қутби мусбати онро ба қутби мусбати манбаъ қутби манфиро бо қутби манфиӣ васл мекунанд.



**Дар аккумулятор энергияи кимёвӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад. Бо ёрии манбаъи дигар ба воситаи аз аккумулятор гузаронидани ҷараён фаъолияти онро барқарор карда меистанд.**

Дар техника ду намуди аккумулятор: кислотагӣ ва ишқорӣ васеъ истифода мешаванд. Аккумулятори кислотагӣ аз ду лавҳаи ба маҳлули кислотаи сулфат дохилкарда иборат. Яке аз лавҳаҳо аз сурби тоза иборат буда, вай ба худ зарядҳои манфиӣ, сатҳи лавҳаи дуюмӣ бо оксиди сурб рӯкаш буданаш, ба худ зарядҳои мусбат ғун мекунад.

Дар аккумуляторҳои ишқорӣ бошад, яке аз лавҳаҳояш пӯлоди никелдор буда, ба худ заряди мусбат, дуюмаш оҳани оксидкардашуда буда, ба



Расми 34.

худ заряди манфӣ ғун мекунанд. Дар расми 34 намуди берунии аккумлятори кислотагии дар мамлакатамон истеҳсол шудаистода оварда шудааст.

Аз аккумуляторҳо дар ҳаёт ва техника васеъ истифода мебаранд. Масалан, дар автомобилҳо барои ба кор андозии муҳаррик, дар радиои дастӣ, телевизор, телефони мобилий ва компьютерҳо, дар киштиҳои зериобӣ, дар радиофони маснӯи Замин аз аккумуляторҳо чун манбаъи ҷараён истифода мебаранд.

Дар хонаи физикии мактаб барои гузаронидани таҷриба ва корҳои лабораторӣ аз манбаъҳои гуногуни ҷараёни доимӣ истифода мебаранд. Одатан, ин гуна манбаъҳои ҷараёни доимиро бо ёрии асбобҳои маҳсуси ба шабакаи манбаъи электрикӣ васлшуда ҳосил мекунанд (*расми 35*).

Дар оянда схемаи электрикӣ манбаъро чун нишондоди расми 36 тасвир мекунем.

### Занчири электрикӣ

Калимаи занчири маънои якчанд қисмҳои ҷудо-гонаи бо ҳам васл кардашударо дорад. Занчири электрикӣ ҳам аз якчанд қисмҳо иборат мешавад.

Манбаъи ҷараён, лампокай электрикӣ ва калитро бо якдигар, бо ноқилҳо васл мекунем (*расми 37, а*). Калит барои лампочкаи электрикиро даргиронӣ ва хомушкунӣ лозим аст. Лампаи электрӣ истеъмолкунанда ҳисоб меёбад. Радио, телевизор, яҳдон, гармкунандаҳои электрии хонадонамон ҳам истеъмолкунандаҳо ҳисоб меёбанд.


**Манбаъи ҷараён, ноқил (симҳои пайвасткунанда), истеъмолкунандаи электрикӣ ва калит занчири соддатарини электрикиро ташкил медиҳад.**

Барои дар занчири ҷараёни электрикӣ ҳосил шудан бояд сарбаст бошад. Дар расми 37, а ҳолати калит дар занчири электрикӣ оварда шудааст.





Одатан, занчири электрикӣ бо тарзи нақша тасвир мешавад. Усулҳои васлшавии элемент дар занчири электрикӣ, ки дар нақша тасвир меёбад, схемаи электрикӣ гуфта мешавад. Дар расми 37, б ҳолати кушоди занчири ва дар расми 37, в ҳолати сарбости занчири дар схемаи электрикӣ тасвир ёфтааст.



Расми 35.



Расми 36.



Дар расми 39 аломатҳои шартии элементҳои занчири электрикӣ дар схемаи электрикӣ оварда шудааст.

1. Манбаъи чараён

2. Манбаъи чараёни батареядор

3. Чойҳои васли ноқилҳо

4. Чойҳои пайваст нашуда бурида гузаштани ноқилҳо

5. Калит дар занчири кушод

6. Лампочкаи электрикӣ

7. Занчири электрикӣ  
Сикқонакҳо барои васли асбобҳои электрикӣ


Расми 39.



1. Фун шудани зарраҳои заряднок дар қутбҳои манбаъи чараёнро фахмонед.
2. Соҳт ва кори элементи галваний Волтаро фахмонида дихед.
3. Соҳт ва кори элементи галваний хушкро гуфта дихед.
4. Фарқи асосии аккумулятор аз элементи галваний дар чист?
5. Занчири соддатарини электрикӣ аз кадом элементҳо ташкил ёфтааст?



Дар расми 40, ки фонуси кисагӣ тасвир ёфтааст, ҳолатҳои кушод ва сарбаст калити онро дар схемаи электрикӣ тасвир кунед.



Расми 40.

**§ 11****ШИДДАТИ ЭЛЕКТРИКӢ ВА ЧЕН ҚАРДАНИ ОН****Мафхум дар бораи шиддат**

Электронҳои ноқили ба занчири электрикӣ пайваста аз қутби манфии манбаи ҷараён ба тарафи қутби мусбат ҳаракат мекунад. Дар ин ҳол манбаи ҷараён кор ичро мекунад.

**Ҳангоми аз ягон қисми занҷир гузаштани заряди 1 Кл, бузургии аз ҷиҳати қимати ададӣ ба кори иҷрошаванда баробар, шиддати электрикӣ нӯғҳои ҳамин қисми занҷир номида мешавад ва бо ҳафри  $U$  ишора мекунанд.**

Назар ба таъриф формулаи шиддати электрикӣ чунин ифода мейбад:

$$U = \frac{A}{q}, \quad (1)$$

Дар инчо  $A$  – кори иҷрокардаи заряди  $q$  ҳангоми аз ин қисми занҷир гузаштан.

Ба сифати воҳиди шиддат (В) волт ба шарафи оғарандай элементи галванӣ – олими италиёвӣ **Александро Волта** қабул карда шудааст. 1 волт ҳамин гуна шиддат, ки ҳангоми аз як қисми занҷир 1 кулон заряд гузаштан кори 1 ҷоул ичро мешавад, яъне  $1 \text{ В} = \frac{1 \text{ Ч}}{1 \text{ Кл}}$ .

Бинобар ин, дар қисми занҷир шиддат ба 2 В баробар бошад, аз ҳамин қисм 1 Кл заряд гузарад, кори 2 Ч ичро мешавад. Дар амал аз воҳидҳои монанди **милливолт** (мВ) ва **киловолт** (кВ)-и шиддат ҳам истифода мебаранд:

$$1 \text{ мВ} = 0,001 \text{ В} = 10^{-3} \text{ В}; 1 \text{ кВ} = 1000 \text{ В} = 10^3 \text{ В}.$$

Шиддат ин дар ягон қитъаи занҷир на дар нӯғҳои ноқил, балки дар қутбҳои манбаъи ҷараён ҳам намоён мегардад, Шиддати электрикӣ дар манбаҳои ҷараён ва хатҳои нақл ҳар хел аст (*ҷадвали 1*).

*Ҷадвали 1*


№	Манбаъҳои ҷараён ва хатти нақл	Шиддат
1.	Элементи хушки галванӣ	1,5 В
2.	Аккумуляторҳои автомобилии кислотагӣ ва ишқорӣ	12 В
3.	Шабакаи электрикӣ хонадонҳо	220 В
4.	Хатҳои нақли ҷараёни калон	5–500 кВ

## Чен кардани шиддат

**Шиддати манбаъи чараён ё ягон қитъаи занчир бо ёрии волтметр чен карда мешавад.**



Расми 41.




Расми 42.

Барои фарқ кардани волтметр аз асбобҳои дигари чен-кунӣ ба қисми рӯяи он ҳарфи “В” (V) менависанд. Дар схемаи занчири электрикӣ ишораи шартии волтметр аст.

Дар рӯзҳои имruz дар мамлакатамон барои муассисаҳои хониший истехсоли ҷиҳозҳои хониши лабораторӣ ба роҳ монда шудааст. Дар расми 41 намуди берунии волтметри омӯзишии дар мамлакатамон истехсол кардашуда оварда шудааст.

Ба сиққонакҳои волтметр ишораи “+” ва “-” гузошта мешавад. Барои чен кардани шиддати қутбҳои манбаъ сиққонаки “+” – и волтметрро бо қутби мусбати манбаъ, сиққонаки “-” – и волтметрро бо қутби манфии манбаъ мувоғиқ васл мекунанд. Барои чен кардани шиддати истеъмолкунандагон, масалан шиддати лампочка сиққонаки 1 – и волтметр бо сиққонаки 1 – и лампочка, сиққонаки (2)-и волтметр бо сиққонаки (2)-и лампочка пайваст мекунанд (расми 42). Ингуна пайвасткунии волтметр ба истеъмолкунанда **пайвости параллелӣ** номида мешавад.

**Волтметр ба истеъмолкунандай занчири электрикӣ шиддаташ ченшаванде параллел пайваста мешавад.**



Расми 43.

### Пайвости манбаъҳои чараён

Шиддате, ки як элементи галванӣ медиҳад дар бисёр ҳолатҳо кифоя нест. Масалан, баъзе радиоҳои дастӣ бо манбаи чараёни 3 В кор мекунанд. Ҳар як элементи галванӣ 1,5 В шиддат медиҳанд. Барои гирифтани шиддати 3 В ба радио дуто элементи галвании 1,5 В мегузоранд (расми 43, а). Барои магнитофони бо 9 В коркунанд 6 то элементи галваниро пай дар пай пайвастан лозим (расми 43, б). Дар аккумуляторҳо якчанд элементҳои галванӣ пай дар пай васл карда мешаванд.

## Намунаи ҳалли масъала

Волтметри ба лампочкаи электрикӣ параллел васлшуда 1,5 В-ро нишон медиҳад. Аз лампа 10 Кл заряд гузарад, чӣ қадар кор ичро мешавад?

Дода шудааст:

$$U = 1,5 \text{ В}$$

$$q = 10 \text{ Кл.}$$

Ёфтани лозим:

$$A = ?$$

Формулааш:

$$U = \frac{A}{q}; A = q \cdot U.$$

$$[A] = \text{Кл} \cdot \frac{\text{Ч}}{\text{Кл}} = \text{Ч.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$A = q \cdot U = 10 \cdot 1,5 \text{ Ч} = 15 \text{ Ч.}$$

Ҷавоб:  $A = 15 \text{ Ч.}$



1. Чиро шиддати электрикӣ меноманд?
2. Формулаи шиддати электрикӣ чӣ хел ифода карда мешавад? Дар ин формула шиддати электрикӣ ва миқдори заряд маълум бошад, кори ичрошуда чӣ тавр ёфта мешавад?
3. Шиддати электрикӣ бо кадом воҳид чен мешавад?
4. Шиддат бо ёрии кадом асбоб чен мешавад ва он ба занҷир чӣ хел пайваст мешавад?
5. Барои зиёд кардани шиддат, манбаҳои ҷараёнро чӣ тавр бояд пайваст?

## Машқи 6

1. Аз лампаи занҷири электрикӣ дар вакти маълум заряди 25 Кл гузашта, кори 75 Ч ичро намуд. Лампа бо кадом шиддат даргирифтааст?
2. Телефони дастӣ ба манбаи ҷараённи шиддаташ 3 В соҳиб аст. Дар вакти маълум аз он 100 Кл заряд гузарад, чӣ қадар кор ичро мешавад?
3. Магнитофон бо манбаъи ҷараённи шиддаташ 9 В кор мекунад. Барои дар давоми вакти маълум ичро шудани кори 450 Ч аз магнитофон бояд чӣ қадар заряд гузарад?
4. Волтметр ба лампочкаи занҷири электрикӣ параллел пайваста 3 В – ро нишон медиҳад. Барои ичро гаштани кори 24 Ч дар вакти маълум аз лампочка ҷанд то электрон мегузарад? Заряди 1 то электрон ба  $-1,6 \cdot 10^{-19}$  Кл баробар аст.



Волтметрро бо элементи галванӣ ё аккумлятор пайваст карда, шиддати манбаъи ҷараёнро чен кунед.



## § 12

# ҚУВВАИ ҶАРАЁН ВА ЧЕН КАРДАНИ ОН

### Мафхум дар бораи қувваи ҷараён

Барои тавсиф додани ҷараёни аз занчири электрикӣ гузаранд ба бузургии физики маҳсус – қувваи ҷараён дохил карда шудааст.



**Бузургии физикие, ки аз ҷиҳати қимат ба миқдори заряди электрикӣ дар воҳиди вақт аз бурриши арзии ноқил гузаштаистода баробар аст, қувваи ҷараён меноманд ва бо ҳарфи  $I$  ишора мекунанд.**

Агар дар воҳиди вақти  $t$  аз буриши арзии ноқил заряди  $q$  гузашта бошад, қувваи ҷараён  $I$  бо формулаи зерин муайян карда мешавад:

$$I = \frac{q}{t}. \quad (1)$$

### АНДРЕ МАРИ АМПЕР (1775–1836)



физик ва математики номдор. М.Ампер мафхумҳои “Ҷараёни электрикӣ, электростатика, электродинамика, қувваи электроҳаракатдиганда, галванометр”-ро ба фан дохил намудааст.

Дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ, ба сифати воҳиди асосии қувваи ҷараён ба шарафи физики фаронсавӣ **Андре Мари Ампер** ампер ( $A$ ) қабул карда шудааст. Дар асоси таърифи қувваи ҷараён воҳиди қувваи ҷараён:  $1 A = \frac{1 \text{ Кл}}{1 \text{ с}}$ . Бинобар ин аз буриши арзии ноқил дар 1 с заряди 1 Кл гузарад, қувваи ҷараён ба 1 A баробар мешавад.

Дар амал мавриди ҷенкунии қувваи ҷараён бидуни ампер аз миллиампер ( $mA$ ) ва микроампер ( $\mu A$ ) ҳам истифода мебаранд.

$$1 \text{ mA} = 0,001 \text{ A} = 10^{-3} \text{ A}; 1 \text{ } \mu \text{A} = 0,000\,001 \text{ A} = 10^{-6} \text{ A}.$$


Қувваи ҷараён бузургии миқдорӣ, яъне бузургии скалярӣ. Калимаи “кувва”-и дар қувваи ҷараён омада умуман ба калимаи қувваи дар меҳаника буда ҳеч гуна вобастагӣ надорад.

### Чен кардани қувваи ҷараён

Қувваи ҷараён бо асбоби маҳсус – амперметр чен карда мешавад. Амперметр миқдори заряди аз буриши арзии ноқил дар воҳиди вақт гузаштаро чен карданаш лозим, аз ин рӯ ба занчир пай дар пай пайваста мешавад.

## ▶ Кувваи ҷараёни занчирро бо ёрии амперметр чен мекунанд.

Дар расми 44 амперметрҳои истифодашавандай хонаи физикай мактаб тасвир ёфтааст. Дар рӯзи ҳозира аз амперметрҳои ракамдори замонавии электронӣ ҳам, барои чен кардани қувваи ҷараён истифода бурда истодаанд. Ба шкалаи амперметр ҳарфи “А” навишта шудааст. Дар расми 45 схемаи занчири электрикӣ (Ⓐ) ишораи шартии амперметр аст.




Расми 44.

## ▶ Барои чен кардани қувваи ҷараёни истеъмолкунанда амперметрро ба занчири электрикӣ пайдарпай васл мекунанд.

Дар вақти пайвастани амперметр ба занчир қутби аломати “+” доштааш ба ноқили аз қутби мусбати манбаи ҷараён оянда пайваста мешавад. Аломати “-”-и амперметр ба воситай истеъмолкунанда ба қутби манфии манбаъ васл мешавад.

Амперметр ба истеъмолкунанда пай дар пай аз он пеш васл шавад ҳам, пас аз он васл шавад ҳам, як хел қиматро нишон медиҳад.



Расми 45.

### *Намунаи ҳалли масъала*

Аз лампочкаи занчири электрикӣ 0,4 А ҷараён мегузарад. Ба воситай спирали лампочка дар 5 дақика ҷойи қадар микдори заряд ва ҷандто электрон гузаштанашро ҳисоб кунед.

*Дода шудааст:*

$$\begin{aligned} I &= 0,4 \text{ А} \\ t &= 5 \text{ дақика} = \\ &= 300 \text{ с} \\ e &= -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.} \end{aligned}$$

*Ёфтани лозим:*

$$q = ? \quad N = ?$$

*Формулааш:*

$$I = \frac{q}{t}; q = I \cdot t;$$

$$q = |e| \cdot N; N = \frac{q}{|e|}.$$

$$[q] = 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ с} = 1 \text{ Кл.}$$

$$[N] = \frac{\text{А} \cdot \text{с}}{\text{Кл}} = \frac{\text{Кл}}{\text{Кл}} = 1.$$

*Ҳисобкунӣ:*

$$q = 0,4 \cdot 300 \text{ Кл} = 120 \text{ Кл.}$$

$$N = \frac{120 \text{ Кл}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}} = 7,5 \cdot 10^{20} \text{ то.}$$


*Ҷавоб:*  $q = 120 \text{ Кл}; N = 7,5 \cdot 10^{20} \text{ то.}$



1. Қувваи чараён чист ва бо кадом формула ифода карда мешавад?
2. Қувваи чараён ва вақти чоришавии он дода шавад, микдори заряди аз ноқил дар давоми ҳамин вақт гузашта, чй хел ҳисоб карда мешавад?
3. Қувваи чараён бо кадом асбоб чен карда мешавад?
4. Амперметр ба занчири электрикӣ чй хел пайваста мешавад?



### Бо ёрии амперметр чен кардани қувваи чараён



Расми 46.

1. Занчири электрикӣ дар расми 46 овардашударо тартиб дихед. Калид дар ҳолати кушод монад. Эзоҳ: лампочкаи тафсониши ба 12 В пешбинӣ шуда гиред.
2. Дастаки манбаи чараёни ба истеъмолқунандаҳо шиддатдиҳандаро мукобили 4 В гузоред.
3. Калитро пайваст кунед ва чараёни аз лампочка ҷорӣ шудаистодаро бо ёрии миллиамперметр чен кунед.
4. Дастаки манбаи чараёни ба истеъмолқунандаҳо шиддатдиҳандаро ба ҳолатҳои 6,8 ва 10 В гузашта таҷриборо такрор намоед. Натиҷаҳои гирифттаро ба ҷадвали зерин нависед.

Ҳолати дастак (В)	4	6	8	10
Нишондоди миллиамперметр (мА)				

5. Дар асоси натиҷаҳои таҷриба хulosai ҳудатонро нависед.
6. Натиҷаҳои таҷриборо таҳлил кунед ва хулоса бароред.
7. Схемаи занчири электрикӣ ба дафтаратон кашед.

## § 13

## ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Аз манбаъ ба нўғҳои ноқил 3 В шиддат дода шуд. Агар дар ҳамин ноқил дар муддати 0,5 соат 120 мА ҷараён гузашта истода бошад, манбаъи ҷараён мавриди кўчонидани заряд чӣ қадар кор ичро кардааст?

Дода шудааст:

$$U = 3 \text{ В}$$

$$t = 0,5 \text{ соат} = 1800 \text{ с}$$

$$I = 120 \text{ мА} = 0,12 \text{ А.}$$

Ёфтган лозим:

$$A = ?$$

Формулааши:

$$I = \frac{q}{t}; q = I t;$$

$$A = q; U = I t U.$$

$$[A] = [q \cdot U] = \text{Кл} \cdot \text{В} = \text{Ч.}$$

Ҳисобкуни:

$$A = 0,12 \cdot 1800 \cdot 3 \text{ Ч} = 648 \text{ Ч.}$$

Ҷавоб:  $A = 648 \text{ Ч.}$

**Масъалаи 2.** Аз ноқили ба манбаи ҷараён пайваст кардашуда ҷараёни 3,2 А чорӣ шуда истодааст. Массаи электронҳои дар давоми 30 дақиқа аз буриши арзии ноқил гузаштаро ёбед.

Дода шудааст:

$$I = 3,2 \text{ А}$$

$$t = 30 \text{ дақиқа} = 1800 \text{ с}$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

$$m_0 = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг.}$$

Ёфтган лозим:

$$m = ?$$

Формулааши:

$$I = \frac{q}{t}; q = N e.$$

$$N = \frac{q}{e} = \frac{It}{e}.$$

$$m = N \cdot m_0 = \frac{It}{e} \cdot m_0.$$

$$[m] = \frac{\text{А} \cdot \text{с}}{\text{Кл}} \cdot \text{кг} = \text{кг.}$$

Ҳисобкуни:

$$m = \frac{3,2 \cdot 1800}{1,6 \cdot 10^{-19}} \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} =$$

$$= 32,76 \cdot 10^{-9} \text{ кг} = 32,76 \text{ нкг.}$$

Ҷавоб:  $m = 32,76 \text{ нкг.}$

### Машки 7

1. Аз лампочкаи занчири электрикӣ дар 5 дақиқа 30 Кл заряд гузарад, қувваи ҷараёни занчир ба чӣ баробар аст?
2. Қувваи ҷараён дар занчир баробари 0,1 А бошад, дар давоми вақти 0,5 дақиқа аз буриши арзии ноқил чӣ қадар заряд мегузарад?
3. Аз лампочкаи ба занчири электрикӣ васлишуда ҷараёни 0,1 А чорӣ шуда истодааст. Аз мӯяки лампочка дар 8 дақиқа чӣ қадар заряд мегузарад? Дар давоми ҳамин вақт адади электронҳои аз лампочка гузаштаро ёбед.


4. Аз лампочкаи электрикӣ 0,8А ҷараён гузашта истодааст. Аз масоҳати буриши арзии мӯяки он дар 10 дақиқа массаи электронҳои гузаштаро аниқ кунед.
5. Аз истеъмолкунандай ба манбаъ пайваста 20 мА ҷараён ҷорӣ шуда истодааст. Манбаи ҷараён дар давоми 2 соат мавриди кӯчонидани заряд кори 720 Ҷ иҷро намуда бошад, ба истеъмолкунанда чӣ қадар шиддат дода шудааст?
6. Қувваи ҷараёни аз ламочкии занчири электрикӣ ҷорӣ шудаистода ба 0,3 А баробар аст. Аз мӯяки лампа заряди 360 Кл дар чанд вақт мегузарад?
7. Аккумулятор дар давоми вақти 25 дақиқа 4 А ҷараён дода метавонад. Ин гуна аккумулятор чӣ қадар заряди электрикӣ захира карда метавонад?
8. Аз лампочки занчири электрикӣ ҷараёни 4 А гузашта истодааст. Дар давоми 3 дақиқа аз буриши арзии ноқил миқдори зарядҳои гузашта ва адади электронҳои гузаштаро ҳисоб кунед.
9. Аккумулятори шиддаташ 12 В ҳангоми ба ҳаракат овардани автомобил ба генератор 50 А ҷараён медиҳад. Агар пас аз 2 с муҳаррики автомобил, кор кунад, аккумулятор дар ин вақт чӣ қадар кор иҷро мекунад?
10. Аз лампочки занчири электрикӣ дар вақти маълум 25 Кл гузашта, манбаи ҷараён кори 100 Ҷ иҷро кард. Лампочка таҳти чӣ гуна шиддат даргирифтааст?

## § 14

### Кори лабораторӣ. ТАРТИБ ДОДАНИ ЗАНЧИРИ ЭЛЕКТРИКӢ. ЧЕН КАРДАНИ ҚУВВАИ ҔАРАЁН ВА ШИДДАТ ДАР ҚИТҲАҲОИ ГУНОГУНИОН

**Мақсади кор:** омӯхтани тартиб додани занчири электрикӣ, инчунин чен кардани қувваи ҷараён ва шиддат дар қитҳаҳои гуногуни он.

**Циҳозҳои лозимӣ:** манбаи ҷараён, амперметр, волтметр, дуто лампочка, калид ва ноқилҳо.



Расми 47.

## Тартиби ичрои кор

1. Занчири аз манбаи чараён, лампа, амперметр, волтметр ва калид иборат бударо тартиб дихед (*расми 47*). Дар ин волтметр ба нўгҳои лампочка васл мегардад.
2. Дастаки манбаи чараёни ба истеъмолкунанда шиддатдиҳандаро ба 4 В гузоред.
3. Калитро васл кунед. Ду лампочкаи ба занчири электрикӣ пайвастшуда дармегирад, нишондоди амперметр ва волтметро қайд кунед.

**Эзоҳ:** волтметр шиддати лампочкаи якӯмро чен мекунад.

Холати дастак	лампочкаи 1		лампочкаи 2	
	$U_1$	$I_1$	$U_2$	$I_2$
1				
2				
3				

4. Калидро куршоед. Клеммаи волтметрро ба нўгҳои лампочкаи дуюм пайвандед.
  5. Калидро васл кунед. Дар ин лампочкаҳо дармегиранд, нишондодҳои амперметр ва волтметрро қайд кунед. Қимати онҳоро ба ҷадвал нависед.
- Эзоҳ:** Волтметр шиддат дар лампочкаи дуюмро нишон медиҳад.
6. Калидро куршоед. Дастаки манбаи чараёни ба истеъмолкунанда шиддатдиҳандаро ба 6 В гузоред. Таҷриборо чун нишондоди бандҳои 3, 4, 5 тақрор намоед.
  7. Натиҷаҳои таҷрибахоро таҳлил кунед ва хулоса бароред.



1. Занчири оддитарини электрикӣ аз чӣ гуна асбобҳо ташкил ёфтааст?
2. Вазифаи ҳар як асбоби занҷирро гуфта дихед.
3. Барои чӣ амперметр ба истеъмолкунанда пайдарпай пайваст карда мешавад?


### § 15

## МУҚОВИМАТИ НОҚИЛ

### Мағҳум оиди муқовимати электрикӣ

Манбаи чараён, лампочка ва амперметрро ба воситаи калит пайдарпай пайваста, занчири электрикӣ тартиб медиҳем (*расми 48, а*). Калидро васл кунем, лампочка равшан дармегирад, амперметр аз он чараён чорӣ шуда-нашро нишон медиҳад.

Калидро чудо мекунем. Сими никелини дарозиаш 1,5-2 м-ро ба шакли спирал оварда, онро ба лампа пай дар пай мепайвандем (расми 48, б). Калидро пайвандем лампочка хира дар мегирад ва амперметр камшавии чараёни аз занчир гузашта истодаро нишон медиҳад. Аз ин рӯ, сими никелин чараёни занчирро кам мекунад. Яъне ба гузаштани чараён аз занчир муқовимат мекунад.



Расми 48.

**Бузургий физикие, ки хосияти монеъгикуни нокил ба чоришавии чараёнро тавсиф медиҳад, муқовимат меноманд ва онро бо ҳарфи  $R$  ишора мекунанд.**

Ба сифати воҳиди асосии муқовимат ба шарафи физики немис Георг Симон Ом, ки мағҳуми муқовиматро ба физика доҳил кардааст ва қонуни асосии занцири электрикиро кашф намудааст **Ом** (ОМ) қабул карда шудааст. Воҳидҳои муқовимат монанди миллиом (МОм), килоом (кОм), мегаом (МОм)-ро ҳам истифода мебаранд. Дар ин чо:

$$1 \text{ мОм} = 0,001 \text{ Ом} = 10^{-3} \text{ Ом}; 1 \text{ кОм} = 1000 \text{ Ом} = 10^3 \text{ Ом}; \\ 1 \text{ МОм} = 1000000 \text{ Ом} = 10^6 \text{ Ом}$$

### ГЕОРГ СИМОН ОМ (1787–1854)

физики шинохтаи олмон. Вай вобастагии байни қувваи чараён шиддат ва муқовиматро назарияйӣ ва амалӣ исбот карда дод. Қонунҳои таъсири мутақобили нокилҳои чараёндор, инчунин таъсир бо магнитҳои доимиро омӯхтааст.



Муқовимати электрикии нокилро бо ёрии асбоби омметр номидашуда чен кардан мумкин. Дар расми 49 намуди берунии омметри дар мамлакатамон истехсол кардашуда оварда шудааст.

Дар нокил муқовимати электрикӣ чӣ хел ба вучуд меояд?

Чараён ба металлҳо бо таъсири майдони электрикӣ ҳаракати ботартибона кардани электронҳои озод иборат аст. Ҳангоми ҳаракат электронҳо ба ионҳои кристаллро ташкилдо-



Расми 49.

да бармехўранд. Ин бархўрӣ ба ҷараёни бархўрии ҷисмҳо дар ҳаракати меҳаникӣ монанд буда, суръати электронҳо озодро кам меқунад. Бинобар ин ба ноқилҳои металлӣ майдони электрикӣ гузашта шавад, муқовимати электрикӣ намоён мешавад. Аз ин хулосаҳои зайл бармеояд:

- муқовимати электрикӣ ба самти ҳаракати ботарбионаи зарраҳои озоди ноқил бо монеъгиунӣ ҳарактеронида мешавад.
- ба вучуд омадани муқовимати электрикӣ, бархўрии беисти зарраҳои заряднок бо зарраҳои ноқил сабабгор аст.




### Вобастагии муқовимати электрикӣ ба дарозии ноқил

Занчири электрикӣ дар расми 50 тасвир кардашударо тартиб медиҳем. Дар он сикқонакҳои 1 ва 2, 2 ва 3, 9 ва 4, 4 ва 5 бо ноқилҳои (симҳои) нихроми дарозиашон як хел – 15 см пайваст шудаанд.

Қутби мусбати манбаи ҷараён ба воситаи амперметр ба сикқонаки 1, қутби манфиашро бошад, ба воситаи калид ба сикқонаки 2, пайваст шуда бошад. Ба воситаи калид занчирро пайвандем, амперметр 2 мА ҷараёнро нишон дихед. Агар қутби манфии манбаи ҷараёнро ба сикқонаки 3 пайвандем, амперметр 1 мА ро, ба сикқонаки 5 пайвандем, 0,5 мА-ро нишон медиҳад. Сабаби ин аз он иборат аст, ки занчирро ба сикқонаки 3 пайвандем, дарозии сими нихром ду маротиба, ба 5 пайвандем, дарозиаш 4 маротиба зиёд мешавад.

Аз ин таҷриба хулосаи зеринро мебарорем: дарозии ноқил чанд маротиба афзояд, қувваи ҷараён дар занчир ҳамон маротиба кам мешавад; яъне муқовими электрикӣ ноқил ҳамин қадар меафзояд.




Расми 50.

### Муқовимати электрикӣ ноқил ба дарозии он мутаносиби роста мебошад:

$$R \sim I. \quad (1)$$

### Вобастагии муқовимати электрикӣ ба буриши арзии ноқил

Акнун таҷриба болоиро каме тағиیر медиҳем. Занчири дар расми 51 тасвир ёфтаро тартиб медиҳем. Дар он сикқонакҳои 1, 3, 5 бо ноқили сими мисин васл шуда, ба воситаи амперметр ба қутби мусбати манбаъ пайваст шудаанд. Сикқонакҳои 1 ва 2, 3 ва 4, 5 ва 6-ро бо ҳамдигар бо 3-то сими нихроми дарозиаш 60 см мепайвандем.



Расми 51.

Ноқили аз кутби манфии манбаъ баромадаро ба сиққонаки 2 маҳкам намуда калидро пайвандем, амперметр ҷараёни 0,5 А-ро нишон медиҳад. Манбаъро ба сиққонакҳои 4 ё 6 пайвандем ҳам аз занҷир ҷараёни 0,5 А мегузарад.

Акнун сиққонакҳои 2 ва 4 –ро мепайвандем. Бо ин мо сими нихромро 2 қабат қардем ва буриши арзии онро 2 маротиба зиёд намудем. Манбаъро ба сиққонаки 4 маҳкам намуда калидро пайвандем, амперметр аз занҷир ҷараёни 1А гузаштанашро нишон медиҳад.

Агар сиққонакҳори 4 ва 6 –ро ҳам пайваста таҷрибаро тақрор намоем, амперметр ҷараёни 1,5 А-ро нишон медиҳад. Ин дафъа масоҳати буриши арзии сими нихромро 3 маротиба зиёд намудем.


Хулосаи таҷриба масоҳаи буриши арзии ноқил чанд маротиба зиёд шавад, муқовимати электрикӣ он ҳамон маротиба кам мешавад.

**Муқовимати электрикӣ ишқил ба масоҳати буриши арзии мутаносиби ҷаппа аст:**

$$R \sim \frac{1}{S}. \quad (2)$$

### Муқовимати хос

Ба занҷири электрикӣ се хел симҳои никелин, нихром, хромелро, ки аз материалҳои гуногун соҳта шуда, дарозӣ ва масоҳати буриши арзии якхела дорад, гирифта бо навбат ба занҷири электрикӣ мепайвандем. Дар ин ҳолат нишондоди амперметр ҳар сафар ҳар хел мешавад. Ин таҷриба муқовимати электрикӣ моддаҳои гунонун ҳар хел буданашро нишон медиҳад расми 52).



Расми 52.



**Муқовимати электрикӣ иштакил ба материале, ки аз он иштакил соҳта шудааст вобаста аст:**

$$R \sim \rho. \quad (3)$$

Ифодадои (1), (2) ва (3)-и болоиро умумӣ намуда, формулаи зерини муқовиматро ҳосил мекунем:

$$R = \rho \frac{l}{S}. \quad (4)$$

Дар ин чо  $\rho$  (ро) – бузургии ҳосияти электрикӣ физикии моддаро ифодакунанда – яъне *муқовимати хос* мебошад. Аз формулаи болой (4) истифода бурда ҳосил мекунем:

$$\rho = R \frac{S}{l}. \quad (5)$$

Муқовимати хос бо воҳиди  $1 \text{ Ом} \cdot \text{м}$  чен карда мешавад. Муқовимати ҳоси иштакилхое, ки аз моддаҳои гуногун тайёр карда мешаванд гуногун аст (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2

№	Моддаҳо	$\rho, 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$	№	Моддаҳо	$\rho, 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$
1	Мис	0,017	5	Сурб	0,205
2	Алюминий	0,028	6	Хром	0,14
3	Волфрам	0,055	7	Никелин	0,4
4	Оҳан	0,098	8	Нихром	1,1

### Намунаи ҳалли масъала

Муқовимати симиnihромии дарозиаш  $2 \text{ м}$  ва масоҳати буриши кӯнданганиаш  $0,5 \text{ мм}^2$ -ро ёбед.

Дода шудааст:

$$l=2 \text{ м}$$

$$S=0,5 \text{ мм}^2=0,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$$

$$\rho=1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}.$$

Ёфтсан лозим:

$$R=?$$

Формулааси:

$$R=\rho \frac{l}{S}$$

$$[R]=\text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \frac{\text{м}}{\text{м}^2}=\text{Ом}.$$

Ҳисоб қунӣ:

$$R=1,1 \cdot 10^{-6} \frac{2}{0,5 \cdot 10^{-6}} \text{ Ом}=4,4 \text{ Ом}.$$

Ҷавоб:  $R=4,4 \text{ Ом}$ .



1. Муқовимати электрикӣ чист ва он чӣ тавр ишора карда мешавад?
2. Вобастагии муқовимат ба дарозӣ ва буриши арзии ноқилро ба воситай кадом таҷрибаҳо асоснок кардан мумкин?
3. Формулаи вобастагии муқовимати электрикӣ ба дарозии нокил ва буриши арзии он чӣ тавр ифода карда мешавад?
4. Аз формулаи 4 истифода бурда формулаи муқовимати электрикӣ ба диаметри буриши арзӣ вобаста буданашро хосил кунед.

### Машқи 8

1. Дарозии сими мисин 100 м ва буриши арзии он  $2 \text{ mm}^2$  бошад, муқовимати онро ёбед.
2. Муқовимати сими дарозиаш 3 м ва буриши арзиаш  $0,5 \text{ mm}^2$  ба  $2,4 \text{ Ом}$  бароба аст. Сим аз кадом модда тайёр карда шудааст?
3. Ду сими аз як модда тайёр кардашуда мавҷуд аст. Дарозии сими 5 м ва буриши арзиаш  $0,1 \text{ mm}^2$ , дарозии сими дуюм  $0,5 \text{ м}$  ва масоҳати буриши арзиаш  $3 \text{ mm}^2$ . Муқовимати симҳоро муқоиса кунед.
4. Барои тайёр намудани спирали масоҳати буриши арзиаш  $0,5 \text{ mm}^2$  ва муқовиматаш  $2 \text{ Ом}$  чӣ қадар сими никелин лози аст?
5. Спирали аз сими нихроми дарозиаш 6 м тайёр кардашуда муқовимати  $13,2 \text{ Ом}$  дорад. Масоҳати буриши арзии симро ёбед?
6. Агар дарозӣ ва буриши арзии сими металлӣ 2 маротиба зиёд карда шавад, муқовимати он чӣ хел тағиیر меёбад?
- 7\*. Ҳаҷми сими нихроми дарозиаш 20 м, муқовимати 16 Ом чӣ қадар мешавад?

## § 16

### РЕЗИСТОРҲО. РЕОСТАТҲО. ПОТЕНСИОМЕТРҲО

Аз вобастагии қувваи ҷараёни занчири электрикӣ ба муқовимати ноқил дар электротехника васеъ истифода мебаранд. Ноқилҳои муқовиматаш гуногунро интихоб намуда, ҷараёни занчирро идора кардан мумкин аст. Бо ин мақсад дар электротехника аз резисторҳо истифода мебаранд.

**Резистор – асбоби дорои муқовимати маълуми барои идора кардани ҷараён ва шиддати занчири электрикӣ истифодабаранд аст. Калимаи “резистор” аз лотини “rezisto” – “муқовимат” гирифта шудааст.**

Дар (*расми 53, а*) резистори соддатарин тасвир тасвир ёфтааст. Вай аз каркас, сим ва рӯйпӯш иборат аст. Каркас (қолаб) (*расми 53, а*) ва рӯйпӯш аз

52

Боби II. Ҷараёни электрикӣ

моддаи насўзандада ва ҷараённогузар, масалан аз чиннӣ, сим бошад аз моддаи муқовимати хосаш калон тайёр карда мешавад. Ду нӯги сим ба ҷои мувофиқи занҷир пайваста мешавад.

Дар бисёр ҳолат ба ҷои сим дар резисторҳо қабати аз моддаи муқовиматаш калон истифода мебаранд (*расми 53, б*). Ду канори ин қабатҳо ба ноқили сим маҳкам карда шуда, бо ёрии он ба занҷир пайваста мешавад.

Резистори дар (*расми 53, в*) тасвириёфта муқовимати кам дошта, аз моддаи ҷараён нагузаронанда ва насўзандада тайёр карда шудааст. Ба даруни сафол спирали муқовиматаш калон ҷойгир карда шудааст.

Аломати шартии резисторҳо дар схемаи занҷири электрикӣ дар (*расми 53, г*) акс ёфтадаст. Дар (*расми, 54*) намунаҳои резисторҳо дар радиотехника истифодабаранд оварда шудааст.


Дар аксар ҳолатҳо дар занҷири электрикӣ лозим меояд, ки муқовиматро бефосила кам ё зиёд намоем. Мисол, оҳиста хомӯш карданни ҷароғҳои кинотеатр, ҷараёни занҷирро бо як меъёр кам мекунанд. Барои суръати электропоездро бо оҳистагӣ зиёд кардан ҷараёни муҳаррики электрикиро бо як меъёр зиёд мекунанд. Ба ин мақсадҳо аз резисторҳо истифода бурдан кифоя нест. Чунки резисторҳо дорони муқовимати маълум буда, муқовимати онро тағйир дода намешавад. Барои бо як меъёр тағйир додани кувваи ҷараён муқовиматро тағйир додан лозим аст. Барои ин аз реостат истифода мебаранд.

### Реостат

**Асбобе, ки бо ёрии он қувваи ҷараён ва шиддатро дар ноқил идора кардан, яъне тағйир додан истифода мешавад, реостат меноманд.**

“Реостат” калимаи юнони буда, “reos” – “ҷараён” ва “statos” – “бекараркад” аст.


Аз моддаи муқовимати хосаш калон, масалан аз сими никелин ё нихром реостати оддитарин соҳтан мумкин. Ду нӯги сими никелинро ба воситаи изолятор ба штатив маҳкам мекунем ва чун нишондоди (*расми 55*)




Расми 53.



Расми 54.



Расми 55.




Расми 56.

занчири электрикӣ тартиб медиҳем. Контакти лағжонаки  $\Delta$ -ро ба ин сӯ ва он сӯ кӯчонда қисми  $A\Delta$ -и симро дароз ё кӯтоҳ кардан мумкин аст. Дар ин ҳолат муқовимати ноқил, бинобар ин қувваи ҷараёни аз он гузашта истода тағиیر меёбад.

Реостатҳо, ки дар амалия татбиқ ёфтаанд андозаҳои хурд дошта, кори онҳо монади реостати соддатарин аст. Дар (расми 56) реостати мактабӣ ва аломати шартии реостат дар схемаи занчири электрикӣ тасвир ёфтааст. Дар ин гуна реостат ба силиндри сафолин сими никелин печонида шудааст.

Сим бо қабати тунуки изолатсия рӯйпӯш карда шудааст. Нӯгҳои сим ба сиққонакҳои ( $I$  ва  $I'$ ) пайваста шудааст. Милаи металлӣ дар сиққонакҳо ( $2$  ва  $2'$ ) маҳкам аст. Давонаки ( $3$ ) – и мила печаки симҳо ва миларо бо яқдигар ба контакт меорад.



Расми 57.


Дар схемаи электрикӣ дар расми 57 овардашуда, бо милаи металлии болои ғалтак давонаки  $3$  ҳаракат карда метавонад.

Давонак бо kontaktҳои худ ба печакҳои ғалтак ҷафс ҷойгир шудааст. Давонак ба сатҳи печакҳо соиш хӯрда онро луч, яъне изолятсияшро вайрон мекунад. Дар натиҷа ҷараёни ба сиққонаки ( $1$ ) омадаистода ва контакти лағжандагӣ ба мила мегузарад. Ҷараёни аз сиққонаки нӯги мила ( $2$ ) гузашта дар занчири роҳи худро давом медиҳад.

Вазъияти давонакро аз рӯи мила тағиир дода, муқовимати реостатро, бинобар ин, қувваи ҷараёни занчириро бо як меъёр тағиир дадан мумкин аст.

### Потенсиометр

Аз реостат ба сифати потенсиометр истифода бурдан, яъне бо ёрии он рост кардани шиддати занчири мумкин.



Расми 58.

Барои ин реостатро ба занцири электрикӣ чун нишондоди (*расми 58, а*) пайвастан лозим.


Потенсиометрҳо дар амал ба кор бурдашаванд аксар чун дар (*расми 58, б*) акс ёфта, дар шакли давра мешаванд. Дастаки онро тоб дихем, лағжонаки 4 аз рӯи давра ҳаракат мекунад ва шиддати занцир бо як меъёр тағйир меёбад. Дар радиотехника аз он ҷумла, радио ва телевизор барои идора кардани овоз аз потенсиометрҳо истифода мебаранд

- 1. Реостат чист? Аз он ба қадом мақсад истифода мебаранд?
- 2. Сохти резистор ва пайвости онро ба занцир фаҳмонед.
- 3. Вазифаи реостат аз чӣ иборат аст? Кори онро фаҳмонед?
- 4. Амперметр ба реостат чӣ хел пайваста мешавад?
- 5. Аз чӣ сабаб давонаки реостат ҷой иваз кунад қувваи ҷараёни занцир тағйир меёбад?
- 6. Фарқи потенсиометр аз реостат аз чӣ иборат аст? Барои аз реостат ба сифати потенсиометр истифода бурдан, ба занцир онро чӣ тавр пайваст мекунанд?



### Бо ёрии омметр чен кардани муқовимати резистор.


1. Дар асоси *расми 59* занцири электрикӣ тартиб дихед.
2. Ба занцир яке аз муқовиматҳоро васл кунед.
3. Муқовимати ноқилро бо ёрии омметр чен кунед. Қимати гирифтай муқовиматро навишта гиред.
4. Барои муқовимати резисторҳои дигарро ҳам ченкунӣ, таҷриборо чун гуфтаҳои болӣ иҷро кунед.
5. Принципи кори омметро фаҳмонед.



Расми 59.

## § 17

### ҚОНУНИ ОМ БАРОИ ҚИТЪАИ ЗАНЦИР



Расми 60.

маротиба зиёд мешавад (*расми 60, б*).

Аз манбай чараён ба нўгҳои спирал шиддати 6 В дихем, амперметри чараёни спиралро 1,5 А нишон медиҳад.

Тачриба нишон дод, ки ҳангоми доимӣ будани муқовимати ноқил, шиддати ба он гузашташуда чанд маротиба афзояд, қувваи чараён ҳам ҳамон маротиба зиёд мешавад.


**Кувваи чараёндар ноқил ба шиддати байни нўгҳои ноқил мутаносиб рост мебошад:**

$$I \sim U. \quad (1)$$

#### Вобастагии қувваи чараён бо муқовимати электрикӣ

Дар тачриба аввала спиралро иваз накардем, яъне муқовимати электрикӣ ноқил тағиирнозазир қабул карда шуда буд. Шиддати нўгҳои он бошад, гуногун буд. Акнун дар нўгҳои ноқил шиддатро доимӣ гузошта, ҳолати гуногун будани муқовиматро дида мебароем.

Занцири дар (*расми 61, а*) бударо тартиб медиҳем. Рақамҳои 1, 2, 3, 4 ноқилҳои спираллии дорои муқовимати ҳар кадомаш 1 Ом-ро ифода мекунад. Аввал ноқили 1-ро ба занцир мепайвандем. Калидро пайвандем, волтметр шиддати 2 В, амперметр бошад, қувваи чараёни 2 А-ро нишон дихад.



Расми 61.

Дафъай дуюм ноқилҳои 1 ва 2-ро пай дар пай мепайвандем. Дар ин ҳолат муқовимати онҳо 2 Ом-ро ташкил медиҳад. Калидро пайвандем, волтметр дар нӯгҳои ноқил тағийир наёфтани шиддатро, амперметр бошад, қувваи ҷараёни аз ноқил гузашта истода 2 маротиба кам шуданашро нишон медиҳад (расми 61, б).

Акнун ноқилҳои 1, 2, 3, 4 – ро пайдарпай пайваста ноқили муқовиматаш 4 Ом-ро ҳосил мекунем. Калидро пайвандем, шиддати нӯгҳои ноқил тағийир наёфта, қувваи ҷараён нисбат ба ҳолати аввала 4 маротиба кам шуданашро муайян мекунем.

Аз ин таҷриба чунин хулоса мебарояд. Ҳангоми доимӣ будани шиддат, муқовимати ноқил ҷанд маротиба зиёд карда мешавад, қувваи ҷараёни аз он ҷоришаванда ҳамон маротиба кам мешавад.

**Ҳангоми тағийирназир будани шиддати байни нӯгҳои ноқил, қувваи ҷараён ба муқовимати ноқил мутаносиби чаппа аст.**

$$I \sim \frac{1}{R}. \quad (2)$$

### Қонуни Ом

Вобастагии қувваи ҷараёни қитъаи занцираз шиддати нӯгҳои ноқил ва муқовиматро ба шарафи олимӣ немис **Георг Ом** қонуни *Ом* меноманд. Ом ин қонунро соли 1827 кашф кардааст.

Ҳар ду таҷрибаи болоиро умумӣ намуда, вобастагии байни қувваи ҷараёни  $I$ , шиддати  $U$  ва муқовимати  $R$ -ро бо формулаи зерин чунин ифода кардан мумкин аст:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (3)$$

Ин формулаи қонуни **Ом барои қитъаи занчир** мебошад. Қонуни Ом барои қитъаи занчир чунин таъриф дода мешавад:



**Чараёни аз занчир гузаштаистода ба шиддати ба нўғҳои он гузашта мутаносиби рост, ба муқовимати ноқил мутаносиби чаппа аст.**

Шиддати ва муқовимат аз формулаи қонуни Ом чунин ифода мешаванд:

$$U = I R. \quad (4)$$

$$R = \frac{U}{I}. \quad (5)$$

Аз формулаи (5) таърифи воҳиди муқовимати электрикӣ бармеояд:

1 ом (Ом) гуфта ҳамин гуна муқовимати ноқил қабул карда шудааст, ки ҳангоми шиддат дар нўғҳои он 1 В будан аз он қувваи ҷараёни 1 А мегузарад:

$$1 \text{ Ом} = \frac{1 \text{ В}}{1 \text{ А}}$$



- Дар занчир муқовимат афзояд, қувваи ҷараён ҳам меафзояд. Шиддат зиёд шавад, қувваи ҷараён ҳам зиёд мешавад.
- Муқовимати амперметр чӣ қадар хурд бошад, таъсири он ба занчири электрикӣ ҳамон қадар кам мешавад.
- Муқовимати волтметри занчир чӣ қадар қалон бошад, таъсири он ба занчири электрикӣ ҳамон қадар кам мешавад.

### Намунаи ҳалли масъала

Шиддати сими никелини дарозиаш 2 м, масоҳати буриши арзиаш  $0,8 \text{ мм}^2$  2 В аст. Қувваи ҷараёни аз ҳамин занчири электрикӣ гузашта истодаро аниқ кунед.

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} l &= 2 \text{ м} \\ S &= 0,8 \text{ мм}^2 = 0,8 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2 \\ U &= 2 \text{ В} \\ \rho &= 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:  
 $I = ?$

Формулааси:

$$\begin{aligned} R &= \rho \frac{l}{S}; \\ I &= \frac{U}{R} = \frac{U}{\rho \frac{l}{S}} = \frac{US}{\rho l}. \end{aligned}$$

$$[I] = \frac{\text{В} \cdot \text{м}^2}{\text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \text{А}} = \frac{\text{В}}{\text{Ом}} = \text{А}.$$

Ҳисобкунӣ:

$$I = \frac{2 \cdot 0,8 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 2} \text{ А} = 2 \text{ А.}$$

Ҷавоб:  $I = 2 \text{ А.}$



- Хангоми доимӣ будани муқовимати ноқил, вобастагии қувваи ҷараён ба шиддат чӣ хел мешавад.
- Қонуни Ом-ро барои қитъаи занҷир ифода кунед ва таъриф дихед.
- Дар формулаи қонуни Ом, муқовимати ноқил ва қувваи ҷараёни аз он ҷоришаванда маълум бошад, шиддати байнӣ нӯгҳои ноқил чӣ тавр ёфта мешавад?
- Шиддати нӯгҳои ноқил хурд бошад, аз он ҷараёни қалон гузаштанаш мумкинми?
- Бо ёрии амперметр дар ҳолати лампочка фурӯзон будан адади электронҳои аз он гузарандаро аниқ кардан мумкинми?

### Машқи 9

- Муқовимати резистори ба занҷир васлшуда 100 Ом аст. Шиддати байнӣ нӯгҳои резистор 10 В бошад, аз он чӣ қадар қувваи ҷараён мегузарад?
- Аз муқовимати 110 Ом барои қувваи ҷараёни 2 А ҷорӣ шудан чӣ гуна шиддат гузоштан лозим?
- Ба истеъмолкунандаҳаи занҷири электрикӣ 2 В шиддат дода шавад, қувваи ҷараёни он 0,1 А мешавад. Дар ҳамин истеъмолкунанда барои қувваи ҷараён ба 0,3 А расидан ба он чӣ гуна шиддат додан лозим?
- Ба нӯгҳои ноқили ниҳромии дарозиаш 12 м ва масоҳати бурриши арзиаш  $0,6 \text{ mm}^2$  шиддати 4,4 В дода шавад, аз он чӣ қадар ҷараён мегузарад?
- Барои реостати муқовиматаш 16 Ом соҳтан, аз сими никелин масоҳати бурриши арзиаш  $0,25 \text{ mm}^2$  чанд метр гирифтан лозим?
- \* Аз ноқили ба манбаи шиддаташ тағйирнопазир васлшуда ҷараёни 30 мА гузашта истодааст. Агар ҷоряки симро бурида партоем аз ноқил чӣ қадар ҷараён мегузарад?



- Ду элементи галвании 1,5 В ва лампочкаш ба 3 В пешбинӣ шударо гиред. Агар лампочка ба як элементи галваниӣ, сипас ба ду элементи галвании пайдарпай васлшуда пайваст кунед. Дар пайвасти дуюм пурзӯр шудани рӯшанини лампочкаро фаҳмонда дихед.
- Ба нӯгҳои ноқили дар (расми 62) тасвириёфта чӣ гуна муқовимат пайваст шавад, амперметр 1 А-ро нишон медиҳад?

$$R = \frac{U}{I}$$



Расми 62.

## § 18

## ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Ба нўгҳои сими никелини масоҳати буриши арзиаш  $0,2 \text{ мм}^2$  шиддати  $4,5 \text{ В}$  дода шавад, аз он чараёни  $300 \text{ мА}$  мегузарад. Дарозии ноқил чӣ?

<p>Дода шудааст:</p> $S=0,2 \text{ мм}^2 = 0,2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ $U=4,5 \text{ В}$ $I=300 \text{ мА} = 0,3 \text{ А}$ $\rho=0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м.}$ <p>Ёфтан лозим:</p> $l = ?$	<p>Формулааш:</p> $R=\rho \frac{l}{S} \text{ ва } R=\frac{U}{I};$ $l=\frac{US}{\rho I}.$ $[l]=\frac{\text{В} \cdot \text{м}^2}{\text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \text{А}} = \frac{\text{В} \cdot \text{м}}{\text{В} \cdot \text{А}} = \text{м.}$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $l=\frac{4,5 \cdot 0,2 \cdot 10^{-6}}{0,4 \cdot 10^{-6} \cdot 0,3} \text{ м} = 7,5 \text{ м.}$ <p>Ҷавоб: <math>l=7,5 \text{ м.}</math></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 2.** Ба нўгҳои ноқили нихромии дарозиаш  $20 \text{ м}$ , масоҳати буриши арзиаш  $2 \text{ мм}^2$  шиддати  $44 \text{ мВ}$  дода шавад, аз он чӣ қадар чараён мегузарад?

<p>Дода шудааст:</p> $l = 20 \text{ м}$ $S=2 \text{ мм}^2 = 2 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ $U=44 \text{ мВ} = 44 \cdot 10^{-3} \text{ В}$ $\rho=1,1 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м.}$ <p>Ёфтан лозим:</p> $I = ?$	<p>Формулааш:</p> $R=\rho \frac{l}{S} \text{ ва } R=\frac{U}{I};$ $l=\frac{US}{\rho I}.$ $[I]=\frac{\text{В} \cdot \text{м}^2}{\text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \text{А}} = \frac{\text{В}}{\text{Ом}} = \text{А.}$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $I=\frac{44 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-6}}{1,1 \cdot 10^{-6} \cdot 20} \text{ А} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ А} = 4 \text{ мА.}$ <p>Ҷавоб: <math>I = 4 \text{ мА.}</math></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 3.** Спирали лампаи тафсониш аз волфрами дарозиаш  $8 \text{ см}$  ва масоҳати бурриши арзиаш  $0,06 \text{ мм}^2$  сохта шудааст. Амперметри ба лампочка пай дарпай васлшуда  $300 \text{ мА}$  нишон дода истодааст. Шиддат дар нўгҳои лампочкаро ёбед.

<p>Дода шудааст:</p> $l = 8 \text{ см} = 8 \cdot 10^{-2} \text{ м}$ $S=0,06 \text{ мм}^2 = 6 \cdot 10^{-8} \text{ м}^2$ $I=300 \text{ мА} = 0,3 \text{ А}$ $\rho=0,055 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м.}$ <p>Ёфтан лозим:</p> $U = ?$	<p>Формулааш:</p> $U=I \cdot R=I \cdot \frac{\rho \cdot l}{S}.$ $[U]=\text{А} \cdot \frac{\text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{м}^2} = \text{А} \cdot \text{Ом} = \text{В.}$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $U=0,3 \frac{0,055 \cdot 10^{-6} \cdot 8 \cdot 10^{-2}}{6 \cdot 10^{-8}} \text{ В} = 22 \cdot 10^{-3} \text{ В} = 22 \text{ мВ.}$ <p>Ҷавоб: <math>U=22 \text{ мВ.}</math></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Машқи 10

- Ба нўғҳои ноқил шиддати 6 В дода шавад, дар 5 с аз он 30 Кл заряд гузашт. Муқовимати ноқил чӣ хел будааст?
- Ба ноқили никромии дарозиаш 12 м ва масоҳати буриши арзиаш  $0,6 \text{ mm}^2$  шиддати 4,4 В дода шавад, аз он чӣ гуна ҷараён мегузараад?
- Ба ноқили муқовиматаш 10 Ом шиддити 2,5 В дода шуд. Аз масоҳати буриши арзии ноқил дар 8 с ҷандто электрон мегузараад?
- Аз сими никромии масоҳати буриши арзиаш  $0,1 \text{ mm}^2$  спирали манқали электрикӣ сохта шудааст. Ба нўғҳои он шиддати 220 В дода шавад, аз он 4 А ҷараён мегузараад. Гармкунанда (спирал) аз ҷанд метр сим сохта шудааст?
- Аз ноқили никромии дарозиаш 20 м, масоҳати буриши арзиаш  $0,8 \text{ mm}^2$  дар 3 с заряди 18 Кл гузашта бошад, ба нўғҳои он чӣ гуна шиддат гузашта шудааст?
- Ба сими алюминии дарозиаш 100 м, масоҳати буриши арзиаш  $0,5 \text{ mm}^2$ , шиддати 14 В дода шавад, қувваи ҷараёнӣ аз сим гузаранда чӣ қадар мешавад?
- Дар дастгоҳи маҳсус сим ёзонида дарозиаш 2 маротиба зиёд ва борик карда шуд. Дар ин муқовимати сим чӣ хел тағйир ёфтааст?

## § 19


### Кори лабораторӣ. ОМЎХТАНИ ҚОНУНИ ОМ

**Мақсади кор:** чен кардан шиддати нўғҳои ноқил ва қувваи ҷараёни аз он гузаранда, инчунин омӯзиши ҳисобкуни муқовимати ноқил дар асоси қонуни Ом.

**Ҷиҳозҳои лозимӣ:** манбаи ҷараёни, миллиамперметр, волтметр, резистор, калит ва симҳои пайвасткунанда.

#### Тартиби иҷрои кор

- Дар асоси схемаи электрикӣ занчири аз манбаи ҷараёни, истеъмолкунанда – резистор, миллиамперметр, волтметр ва калит иборатро тартиб дихед (*расми 63*). Калидро кушода гузоред.
- Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандҳо шиддатдиҳандаро ба ҳолати 4 В гузоред.
- Калидро пайваст кунед. Ҷараёни аз резистор ҷорӣ шудаистодаро бо ёрии миллиампер ва шиддати нўғҳои онро бо волтметр чен мекунанд. Натиҷаҳои гирифташударо ба дафтар қайд мекунанд.
- Калидро мекушоянд. Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандаҳо шиддат диҳандаро ба ҳолати 6 В гузашта таҷриба такрор мешавад. Натиҷаҳо ба ҷадвал қайд шуда, калит кушода мешавад.



Расми 63.

5. Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандагон шиддатдиҳанда ба ҳолатҳои 8: 10 В гузошта таҷриба такрор карда мешавад. Натиҷаҳои гирифтаро ба ҷадвал қайд мекунанд.

6. Дар асоси қонуни Ом муқовимати электрикӣ нокілро ҳисоб кунед ва онро ба ҷадвал нависед

№	$U, \text{В}$	$I, \text{А}$	$R, \text{Ом}$	$R_m, \text{Ом}$
1				
2				
3				
4				

7. Қиммати миёнаи муқовиматро аз рӯи ифодаи  $R_m = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}{4}$  ёбед.

8. Натиҷаро ба ҷадвал нависед ва хулоса бароред.




- Ба лампа “3,5 В; 0,26 А” навишта шудааст. Аз ин чӣ гуна бузургихои физикиро донистан мумкин?
- Аккумуляторҳо бо қадом тарз пай дар пай пайваст мешаванд?
- Формулаи қонуни Ом чӣ хел ифода меёбад?
- Оё муқовимати истеъмолкунанда ба шиддати ба нӯгҳои он гузошта мутаносиби рост, ба қувваи ҷараёни аз он ҷоришуда мутаносиби чаппа аст, гуфтан мумкинмӣ?

**§ 20**

## Машғулоти амалй. БО ЁРИИ РЕОСТАТ РОСТ КАРДАНИ ҚУВВАИ ЧАРАЁН

**Мақсади машғулот:** Омӯхтани тағийир додани қувваи чараён занцир бо ёрии реостат.

**Асбобҳои лозимӣ ва ҷиҳозҳо:** манбаи чараён, реостат, амперметр, резистори муқовиматаш 6 Ом, калид ва симҳои васлкунанда.



*Расми 64.*

### Тартиби иҷрои машғулот

1. Ба соҳти реостат бодиққат назар андозед ва дар қадом вазъияти давонак (саворак) ҳолати ба муқовимати калон соҳиб шуданашро аниқ кунед.
2. Занчири электрикии дар (*расми 64*) тасвир ёфттаро тартиб дихед. Калидро кушода гузоред.
3. Манбаи чараёнро ба шабака пайвандед.
4. Дастаки манбаи чараёни ба истеъмолкунанда шиддатдиҳандаро ба ҳолати 8 В гузоред.
5. Калидро васл карда, нишондоди амперметр навишта мешавад. Қиммати гирифтаи қувваи чараёнро ба ҷадвал менависанд.
6. Калидро кушоед. Давонаки реостатро каме лағжонида муқовиматро камтар кунед.
7. Калид пайваста мешавад. Нишондоди амперметрро навишта мегиранд. Қиммати қувваи чараёни гирифтаро ба ҷадвал менависанд.
8. Давонакро каме лағжонида, муқовимати реостатро боз кам мекунем ва натиҷаро ба кайд мегирим.

Ҳолатҳои давонаки реостат	1	2	3	4
Қувваи чараён (А)				

9. Дар асоси натиҷаҳои таҷрибаи гузаронидашуда хулосаҳои худатонро нависед.




- Соҳти реостатро гуфта дихед.
- Схемаи ба занчири электрикӣ васл кардани реостатро кашед.
- Рост кардани чараён гуфта чиро мефаҳмад?
- Схемаи занчири электрикии таҷрибаи гузаронидаро ба дафтаратон кашед.

**§ 21**

## ПАЙ ДАР ПАЙ ПАЙВАСТАНИ ИСТЕММОЛКУНАНДАХО

Акнун истеъмолкунандагони энергияи электрикиро, ки дар занчири электрикӣ ноқил мегуфтем, истеъмолкунанда меномем. Одатан дар занчири электрикӣ якто нею, балки якчанд истеъмолкунандаро пайвастан рост меояд. Дар ин ҳол истеъмолкунандаҳо байни ҳам пайдарпай ё параллел пайваст мешаванд. Мо дар поён ҳолати пайвасти пайдарпай истеъмолкунандаҳо ба занчири электрикиро дида мебароем.

### Қувваи чараён дар пайвасти пайдарпай



Расми 65.

Ду лампочкаро пайдарпай васл карда занчири дар (расми 65) тасвир-ёфтари тартиб медиҳем. Калид висл шавад аз занчир чараён чорӣ шуда, лампочка дармегирад. Дар ин се амперметри ба занчир пайвастшуда як хел қимматро нишон медиҳад. Бинобар ин қувваи чараёни умумии аз занчир чорӣ шуда истода  $I$  бо қувваҳои чараён аз лампочкаҳои якумӣ  $I_1$  ва дуюми  $I_2$  гузаштаистода як хел будааст:

$$I_1 = I_2 = I \quad (1)$$

Агар ба занчири  $n$  то лампочка пайдарпай пайваста шуда бошанд, қувваҳои чараёни аз онҳо гузашта ҳам бо якдигар баробар аст:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n. \quad (2)$$

**Истеъмолкунандаҳо пай дар пай пайваста шаванд, қувваи чараёни аз ҳар яки он чоришаванда як хел мешавад.**


**64**

*Боби II. Чараёни электрикӣ*

## Шиддат дар пайвасти пайдарпай

Калиди занчири электрикни расми 66 пайваста шавад волтметри 1-и он 4 В-ро, волтметри 2 ва 3-и он 2 В-ро нишон медиҳад. Даргирии лампочкаҳо хиратар мешавад. Шиддати пурраи занчири ба суммаи шиддатҳои ду лампочкаи пайдарпай васлшуда баробар мешавад, яъне:

$$U = U_1 + U_2 . \quad (3)$$



Расми 66.

Агар  $n$ -то лампочка пайдарпай пайваста шавад, шиддати пурраи занчир чун зайл мешавад:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n . \quad (4)$$

**Ҳангоми пайдарпай пайвастани истеъмолқунандагон, шиддати пурраи занчир ба суммаи шиддатҳои ҳар як истеъмолқунандаҳо баробар аст.**

Мувофиқи қонуни Ом шиддати лампаи якуми дар (расми 66) аксёфта  $U_1 = IR_1$ , шиддати лампаи дуюм  $U_2 = IR_2$  мешавад. Аз ин ифодаҳо шиддати пурраи занчир чунин мешавад:

$$U = U_1 + U_2; \text{ ёки } IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2). \quad (5)$$

Муқовимати пурраи лампаҳо дар занчири  $R$ , қувваи ҷараён аз онҳо ҷоришаванда  $I$  ва шиддати  $U$  бошад, формулаи зерин ҷой дорад:

$$U = IR. \quad (6)$$

Тарафи рости формулаҳои (5) ва (6) –ро баробар мекунем:  $IR = I(R_1 + R_2)$ .

$$R = R_1 + R_2. \quad (7)$$

Агар ба занчир  $n$  – то лампа пай дар пай пайваста шавад, он гоҳ муқовимати пурраи занчир ба тарики зерин мешавад:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n . \quad (8)$$

**Ҳангоми пайдарпай пайвастани истеъмолқунандагон, муқовимати пурраи занчир ба суммаи муқовиматҳои ҳар як истеъмолқунандаҳо баробар мешавад.**

Мо шодаи лампаҳои рангини ба арчай солинавӣ овехташударо дидаем. Фарз мекунем, ки шиддати ҳар яке аз он  $U_1=3$  В бошад, дар шодаи аз  $n=75$  лампаи пай дар пай пайвастай он  $U=nU_1=75 \cdot 3=225$  В мешавад. Бинобар ин, ин гуна шодаи лампаҳоро ба шабакаи электрикӣ 220 В пайвастан мумкин аст.

Агар аз шодаи лампаҳои пай дар пай пайваста як лампаро гирем ё сӯхта бошад, дигар ҳамаи лампаҳо дарнамегирад. Чунки дар ин ҳолат занҷир дар ҳамин чой (лампочкаи сӯхта) канда мешавад.

### **Намунаи ҳалли масъала**

Аз сето ноқили муқовиматҳояшон 1 Ом, 2 Ом ва 3 Ом будаи пайдарпай пайваст кардашуда ҷараёни 1 А ҷорӣ мешавад. Шиддати ҳар як ноқил, муқовимати пурраи занҷир ва шиддати пурраро ёбед.


<i>Дода шудааст:</i>	<i>Формулааси:</i>	<i>Ҳисобкунӣ:</i>
$R_1=1$ Ом	$U_1=IR_1;$	$U_1=1\text{ A} \cdot 1\text{ Ом}=1\text{ В};$
$R_2=2$ Ом	$U_2=IR_2;$	$U_2=1\text{ A} \cdot 2\text{ Ом}=2\text{ В};$
$R_3=3$ Ом	$U_3=IR_3;$	$U_3=1\text{ A} \cdot 3\text{ Ом}=3\text{ В};$
$I=1$ А.	$R=R_1+R_2+R_3;$ $U=IR.$	$R=1\text{ Ом}+2\text{ Ом}+3\text{ Ом}=6\text{ Ом};$ $U=1\text{ A} \cdot 6\text{ Ом}=6\text{ В}.$
<i>Ёфтани лозим:</i> $U_1=?$ $U_2=?$ $U_3=?$ $R=?$ $U=?$		<i>Ҷавоб:</i> $U_1=1$ В, $U_2=2$ В; $U_3=3$ В; $R=6$ Ом; $U=6$ В.



1. Аз чӣ сабаб ҳангоми истеъмолкунандаҳо пай дар пай пайваст шудан аз онҳо як хел ҷараён ҷорӣ мешавад?
2. Мавриди истеъмолкунандаҳо пай дар пай пайвастан шиддати пурраи занҷир ва шиддати байни ҳар як истеъмолкунанда дар қадом муносибат мешавад?
3. Ба занҷири пайдарпай васлшуда истеъмолкунандаи иловагӣ пайваст карда шавад, аз чӣ сабаб муқовимат меафзояд?
4. Ду лампочкаи якхела ба шиддати 220 В пайдарпай пайваст шудааст. Ҳар як лампочка таҳти қадом шиддат дар мегирад?

## Машқи 11

- Аз ду лампаи пай дар пай пайваст чараёни 0,4 А мегузарад. Муқовимати истеъмолкунандагон 5 Ом ва 10 Ом бошад, шиддати ҳар як лампа, муқовимати занчир ва шиддати пурраро ёбед.
- Муқовимаи истеъмолкунандагони пайдарпай пайваста 4 Ом, 10 Ом ва 16 Ом буда, шиддати пурраи занчир 6 В мебошад. Схемаи занчири электрикиро кашед. Қувваи чараёни истеъмолкунандаҳо ва шиддати ҳар яки онро ёбед.
- Дуто лампаи электрикӣ ба шабакаи 220 В пайдарпай пайваста шуда, аз онҳо 0,5 А чараён мегузорад. Агар муқовимати лампаи якум аз дуюмаш 3 маротиба калон бошад, шиддати ҳар як лампаро ёбед.
- Шиддати байни нуктаҳои А ва В-и схемаи додашуда чӣ қадар аст? Дар ин чо  $R_1 = 5 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 10 \text{ Ом}$ ,  $R_3 = 15 \text{ Ом}$ ,  $U_2 = 15 \text{ В}$ .



## § 22

### ПАЙВАСТИ ПАРАЛЛЕЛИ ИСТЕЪМОЛКУНАНДАҲО

Дар рӯзгор дар як вақт ҳама асбобҳои электрикӣ: лампаҳо, телевизор, яхдон ва ҳоказоҳо ба шабакаи электрикӣ пайваста мешаванд. Агар онҳо бо яқдигар пайдарпай пайваста бошанд, шиддат дар байни онҳо тақсим мешуд. Дар ин ҳолат лампаҳо хеле хира афруҳта мешуд, ба нишон додани телевизор, ба хунуккунаки яхдон шиддат намерасид. Ғайр аз он яке аз истеъмолкунандаҳо хомӯш карда шавад, дигарон ҳам хомӯш мешуданд. Аз ҳамин сабаб дар рӯзгор ҳамаи истеъмолкунандаҳо одатан ба яқдигар параллел пайваста мешаванд.

Ду лампаро бо ҳам чун занчири электрикии дар (*расми 67*) нишон дода шудааст параллел пайваст мекунем. Дар ин ҳар ду лампа бо як хел тарз ба амперметрҳои 1 ва 2 пай дар пай пайваста мешавад. Фарз мекунем, ки волтметр ба он пайваста шиддати 4 В-ро нишон медиҳад. Ин нишондоди волтметр шиддати ҳар ду лампа ва шиддати пурраи занчирро ифода мекунад.

Яъне шиддати ду лампаи параллелпайваста як хел буда, вай ба шиддати пурраи занчир баробар мешавад:

$$U_1 = U_2 = U. \quad (1)$$

Агар ба занцир  $n$ -то лампа ба якдигар параллел пайваста шуда бошад, шиддати онҳо баробар мешавад:

$$U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U_n. \quad (2)$$

**▶ Ҳангоми параллел пайвастани истеъмолқунандаҳо, шиддати байни нӯғҳои ҳар як ноқил як хел мешавад.**

### Қувваи ҷараёни занцир дар пайвости паралелий


Ҳангоми калидро пайваст кардан амперметри якум  $I_1 = 0,6$  А ва амперметри дуюм  $I_2 = 0,4$  А –ро нишон диҳад. Дар ин ҳолат дар қитъаи шоҳа нашудани он амперметр  $I = 1$  А –ро нишон медиҳад. Ин чунин маъно дорад, ки суммаи қувваи ҷараёни  $I_1$  ва  $I_2$  – и аз лампаҳо гузашта ба қувваи ҷараёни пурра, яъне ба қувваи ҷараёни қитъаи занцири шоҳа нашуда баробар мешавад:

$$I = I_1 + I_2. \quad (3)$$

Агар ба занцир  $n$ -то лампа параллел пайваста шавад, дар он ҳолат қувваи ҷараёни пурра дар занцир ин тавр мешавад:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n. \quad (4)$$

**▶ Ҳангоми параллел пайвастани истеъмолқунандаҳо, қувваи ҷараёни пурраи занцир ба суммаи қувваҳои ҷараёни ҳар як шоҳа баробар мешавад.**



Расми 67.

гузошта, ифодаҳои зеринро ҳосил мекунем:

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} \text{ ёки } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}. \quad (5)$$

Агар дар занчир  $n$ -то лампа ба яқдигар параллел пайваста карда шавад, он гоҳ муқовимати пурраи занчир ин тавр мешавад:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}. \quad (6)$$

**Ҳангоми пайвастани параллели истеъмолқунандаҳо бузургии чаппай муқовимати пурраи занчир ба суммаи бузургихои чаппай муқовимати ҳар як истеъмолқунанда баробар аст.**

Ҳангоми ҳалли масъала ё амалиёт ҳолатҳои пайвастипараллели ду истеъмолқунанда бисёrtар во меҳӯранд. Дар ин ҳолатҳо ба ҷои формулаи муқовимати пурра (4) аз формулаи зерин истифода бурдан мақбул аст:

$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}. \quad (7)$$

**Намунаи ҳалли масъала**

Ба шабакаи электрикии шиддаташ 220 В лампа, яхdon ва телевизор параллел пайваста шудаанд. Агар аз лампа 0,5 А, аз яхdon 0,4 А ва аз телевизор 1 А ҷараён ҷорӣ шуда истода бошад. Қувваи ҷараёни пурраи истеъмолқунандаҳо аз шабака гирифта, муқовимати ҳар як истеъмолқунанда ва муқовимати пурраи истеъмолқунандаҳоро ёбебед.

Дода шудааст:	Формулааси:	Ҳисобкуни:
$U=220$ В	$I=I_1+I_2+I_3.$	$I=0,5$ А + 0,4 А + 1 А = 1,9 А.
$I_1=0,5$ А	$R_1 = \frac{U}{I_1}; R_2 = \frac{U}{I_2};$	$R_1 = \frac{220\text{B}}{0,5\text{A}} = 440 \Omega;$
$I_2=0,4$ А	$R_3 = \frac{U}{I_3}; R = \frac{U}{I};$	$R_2 = \frac{220\text{B}}{0,4\text{A}} = 550 \Omega;$
$I_3=1$ А.	$R = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3}.$	$R_3 = \frac{220\text{B}}{1\text{A}} = 220 \Omega;$
<i>Ёфтани лозим:</i>		$R = \frac{220\text{B}}{1,9\text{A}} \approx 116 \Omega;$
$I=?$ $R_1=?$		$R = \frac{440 \cdot 550 \cdot 220}{440 \cdot 550 + 440 \cdot 220 + 50 \cdot 220} \approx 116 \Omega.$
$R_2=?$		
$R_3=?$ $R=?$		



Ҷавоб:  $I=1,9$  А;  $R_1=440$  Ом;  $R_2=550$  Ом;  
 $R_3=220$  Ом.  $R \approx 116$  Ом.



- Аз чӣ сабаб ҳангоми пайвастани симҳои электр ба хонадон ва автомобилҳо аз пайвости пай дар пай истифода намебаранд?
- Мавриди пайвости параллелии истемолкунандао байни шиддати занцир ва шиддат дар ҳар як истеъмолкунанда чӣ гуна муносибат мавҷуд аст?
- Дар истеъмолкунандаи параллели пайвастшуда оё қувваи ҷараён як хел аст? Қимати онҳо ба ҷиҳо баробар аст?
- Муқовимати пурраи истеъмолкунандаҳои параллел пайвастшуда ба воситаи муқовимати ҳар яки он чӣ тавр ифода карда мешавад?

### Машқи 12

- Ду истеъмолкунандаи муқовиматҳояшон  $3\text{ Ом}$  ва  $6\text{ Ом}$  параллел пайваст шудаанд. Муқовимати пурраи қитъаи занцир истеъмолкунандаҳо пайвастшударо ёбед.
- Сето истеъмолкунандаи муқовиматҳои  $10\text{ Ом}$ ,  $15\text{ Ом}$  ва  $30\text{ Ом}$  параллел пайваст шудаанд. Муқовимати қитъаи занчири истеъмолкунандаҳо пайвастшударо ёбед.
- Дар қандили хонааатон  $5$  – то лампочкаи байни ҳам параллел васлшуда фурӯзон аст. Аз сими қандил пайвастшуда  $4\text{ А}$  ҷараёни гузашта истода бошад, ҷараёни аз ҳар як лампочка ҷорӣ шудаистодаро ёбед.
- Ду лампочкаи муқовиматҳояшон  $40\text{ Ом}$  ва  $60\text{ Ом}$  байни ҳам параллел васл шудаанд. Агар дар нӯғҳои лампочкаи шиддат  $36\text{ В}$  бошад, қувваи ҷараёни пурраи занцирро ёбед.
- Аз ноқили дар схема будаи муқовиматаш  $R_1=30\text{ Ом}$  ҷараёни  $I_1=0,6\text{ А}$  гузашта истода бошад, аз ноқили муқовиматаш  $R_2=10\text{ Ом}$  чӣ қадар қувваи ҷараёни мегузарад?
- Аз асбобҳои дар расм овардашуда кадоме амперметр асту, кадоме волтметр. Ҷавобатонро асоснок кунед.



**§ 23****Машғулоти амалӣ. ПАЙВАСТИ МАНБАҲОИ ҶАРАЁН**

**Мақсади машғулот:** Омӯхтани пайвастани манбаҳои ҷараён ва шиддати нӯгҳои манбаъро чен кардан.

**Чиҳозҳои лозимӣ:** З дона элементи галвании 1,5 В, волтметр, симҳои пайвасткунанда.

1. 3 элементи ҳар яке 1,5 В-ро гиред.


2. Шиддати нӯгҳои ҳар як элементи галваниро бо ёрии волтметр чен кунед. Натиҷаҳои гирифтаро ба ҷадвал нависед..

**Эзоҳ:** Барои чен кардани шиддати нӯгҳои манбаъ қутби мусбати онро ба сикқонаки “+”, қутби манфии манбаъро ба сикқонаки “-” – и волтметр чун нишондоди расми 68 пайваст кунед.


3. Манбаҳои ҷараёнро паси ҳамдигар, чун нишондоди расми 69, яъне қутби мусбати элементи якумро бо қутби манфии элементи дуюм, қутби мусбати элементи дуюмро бо қутби манфии элементи сеюм пайвандед.

4. Шиддати умумии дар занцири электрикӣ ҳосил шуда ( $U_{\text{ум}}$ ) – ро ба воситаи волтметр чен кунед ва натиҷаро ба ҷадвал нависед.

5. Манбаҳои ҷараён пай дар пай васл шаванд, шиддати натиҷавӣ бо  $U_{\text{ум}} = U_1 + U_2 + U_3$  ифода мейбад. дар асоси натиҷаҳои ба ҷадвал доҳил кардашуда суммаи  $U_1 + U_2 + U_3$  – ро ҳисоб намуда, онро бо қиммати шиддати умумӣ муқоиса кунед.



Расми 68.



Расми 69.

Қиматҳои шиддати нӯгҳои ҳар як элементи галваний.			Шиддати нӯгҳои элементҳои галваний дар вақти пай дар пай пайвастани манбаҳо	
$U_1$ , В	$U_2$ , В	$U_3$ , В	$U_1 + U_2 + U_3$ , В	$U_{\text{ум}}$ , В

6. Дар асоси машғулоти гузаронида хулосаатонро нависед.

### Кор бо мултиметр

Бо ёрии мултиметр қимати якчанд бузургихои физикӣ, масалан, шиддати электрикӣ, муқовимати электрикӣ, қувваи ҷараён, ҳатто, ки ҳароратро ҳам чен кардан мумкин. Дар расми 70 намуди умумии мултиметр оварда шудааст.




Расми 70.

Барои чен кардани шиддат дастаки дар OFF истода ба тарафи навишти DCV тоб медиҳанд. Дар ин тараф ҳудудҳои ченкуни шиддат 20, 200, 1000 нишон дода шудааст

Шиддати элементи галвании мо дар атрофи 1,5 В буданаш, дастаки мултиметро ба ҳудуди ченкуни 20 рӯ ба рӯ мегузорем. Симҳои ба сиққонакҳои мултиметр СОМ ва В, Ом, мА пайваст кардаамонро ба қутбҳои манбаи ҷараён васл мекунем. Қимати шиддати манбаи ҷараён дар таблои мултиметр мебарояд (расми 70).



Бо ёрии лимон ё ки апелсин батарея созед. Барои ин, лимон, симҳои аз мис ва оҳан сохташударо гирифта, чун нишондоди расм ба лимон ҷойгир мекунем ва пайдарпай васл карда ба мобайнаш лампочкаро мепайвандем.



## § 24

### *Кори лабораторӣ.* ОМӮХТАНИ ПАЙВАСТИ ПАЙДАРПАЙ ВА ПАРАЛЕЛЛИИ НОҶИЛҲО

#### 1. Пайдарпай пайваст кардани ноҷилҳо

**Мақсади кор:** Дар пайвости пай дар паи ноҷилҳо омӯхтани афтиши қувай ҷараён ва шиддат.


**Циҳозҳои лозимӣ:** Манбаи ҷараён, ду резистори муқовиматҳояшон гуногун (муқовиматаш дар атрофи 100–150 Ом) миллиамперметр, волтметр, калит ва симҳои пайвасткунанда.

#### Тартиби иҷрои кор

1. Занчири электрикӣ дар расми 71 тасвир кардашударо тартиб дихед. Волтметр ба нӯгҳои резистори якӯм пайваста мешавад. Калит дар ҳолати кушод мемонад.

Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолчӣ шиддатдиҳанда ба ҳолати 4 В гузошта мешавад.

3. Калитро мепайванданд. Қувваи ҷараёни аз резистор ҷоришаванда ( $I_1$ ) ва шиддат дар нўғҳои он ( $U_1$ ) чен карда мешавад. Натиҷаҳои гирифташударо дар ҷадвал қайд мекунанд.



Расми 71.

4. Калидро кушоед. Волтметрро аз резистори як кушода ба резистори ду пайвандед.

5. Калидро васл кунед. Ҷараёни аз резистори ду гузоштаистода ( $I_2$ ) ва шиддати нўғҳои онро ( $U_2$ ) чен кунед. Натиҷаҳоро ба ҷадвал ҷайд кунед.

6. Калидро кушоед. Ба нўғҳои резисторҳои пай дар пай васлшуда волтметрро пайваст кунед.

7. Калидро васл кунед. Қувваи ҷараён ва шиддати нўғҳои он ( $U_{AB}$ ) -ро чен кунед. Натиҷаҳоро ба ҷадвал нависед.

8. Калидро кушоед. Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандаҳо шиддат дихандаро ба ҳолати 6 В гузоред ва таҷриборо тақрор кунед.

	$U_1$ , В	$I_1$ , мА	$R_1$ , Ом	$U_2$ , В	$I_2$ , мА	$R_2$ , Ом	$U_{AB}$ , В	$I$ , мА
1								
2								
3								

9. Дар асоси таҷриба ичро шудани қонуниятҳои асосии пайвастӣ пай дар пайи истеъмолкунандаҳоро санҷед.

## 2. Пайвастӣ параллелии ноқилҳо


**Мақсади кор:** Дар пайвастӣ паралеллии ноқилҳо омӯхтани қувваи ҷараён ва шиддат.

**Асбобҳои лозимӣ:** Манбаи ҷараён, ду резисторҳои муқовиматашон дар атрофи (200–300 Ом) миллиамперметр, волтметр, калид, симҳои пайвандкунанда.

### Тартиби ичрои кор

1. Занцири электрикии дар расми 72 бударо тартиб медиҳем. Волтметр ба ҳарду резистор параллел пайваста мешавад. Калитро кушод мегузорем.

2. Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандаҳо шиддат дихандаро ба ҳолати 4 В гузоред.



Расми 72.

3. Калидро васл кунед. Қувваи ҷараёни аз резисторҳо ҷорӣ шудаистода ( $I$ ) ва шиддати нӯгҳои он ( $U$ )-ро чен кунед. Натиҷаҳои гирифта шударо ба ҷадвал нависед.

4. Калидро кушоед. Амперметр ба резистори якум пайдарпай пайваста мешавад.

5. Калидро васл кунед. Амперметр қувваи ҷараёни аз резистори якум гузаштаистодаро ( $I_1$ ) чен мекунанд.

6. Бо ёрии волтметр шиддати нӯгҳои он ( $U_1$ ) чен карда мешавад. Натиҷаҳои дар ҷадвал қайд мекунанд.

7. Калидро кушоед. Амперметр аз резистори якум кушода ба резистори дуюм пайдарпай васл карда мешавад.

8. Калидро мепайванданд. Қувваи ҷараёни аз резистор дуюм гузаштаистода ( $I_2$ ) ва шиддати он ( $U_2$ ) чен карда мешавад. Натиҷаҳои гирифтаро ба ҷадвал қайд мекунанд.

9. Калидро мекушоянд. Дастаки манбаи ҷараёни ба истеъмолкунандаҳо шиддатдиҳандаро ба ҳолати 6 В гузашта таҷрибаро такрор кунед.

	$U$ , В	$I$ , мА	$R_p$ , Ом	$U_1$ , В	$I_1$ , мА	$R_1$ , Ом	$U_2$ , В	$I_2$ , мА	$R_2$ , Ом
1									
2									
3									

10. Дар асоси таҷриба ичро шудани қонуниятҳои асосии пайвасти параллелии истеъмолкунандаҳоро санҷед.



- Ноқилҳо пай дар пай пайваст шаванд, кадом бузургихои физикий як хел мешудаанд?
- Шиддати нӯгҳои ноқилҳои пайдарпай васлшуда ба чӣ баробар аст?
- Ноқилҳо параллел пайваст шаванд, кадом бузургихои физикий як хел мешаванд?
- Дар пайвасти пай дар пай ноқилҳо амперметр ба занҷир чӣ хел васл карда мешавад?

## § 25

# ПАЙВАСТИ ОМЕХТАИ ИСТЕЬМОЛКУНАНДАХО (Барои хонии мустақилӣ)

Пайвости пай дар пай ва параллели истеъмолкунандахоро дида баромадем. Лекин дар амал дар як занцир ҳолатҳои ҳам пайдарпай, ҳам параллел пайвасткунӣ бештар во меҳӯранд. Масалан, 3 резистор чун расми 73 пайваст шуда бошад. Ин гуна пайвости занцир пайвости омехта номида мешавад. Истеъмолкунандаҳои омехта аз рӯи гиреҳҳои пайваст шудаашон чудогона ҳисоб меёбанд.

Масалан, дар расми 73, ҳангоми ёфтани муқовимати умумии  $R'_y$  байни нуқтаҳои  $b$  ва  $a$  аз параллел пайваст будани муқовиматҳои  $R_2$  ва  $R_3$  аз ифодаи  $R'_y = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$  истифода мебарем. Пас аз он муқовимати умумӣ чун ду резистори пай дар пай ( $R_1$  ва  $R'_y$ ) пайвастшуда мешавад. Муқовимати умумии занцир бошад ба  $R_{y_m} = R_1 + R'_{y_m}$  баробар аст

Дар схемаҳои мураккаби истеъмолкунандаҳо пайвастшуда барои ёфтани муқовимати умумӣ аз схемаҳои эквивалентӣ истифода бурдан мақбул аст. Схемаи эквивалентӣ гуфта айнан бо ин схема иваз намудан мумкин будани схемаи ибтидоириро мефаҳмонад.

*Мисол:* муқовимати умумии схемаи дар расми 74 овардашударо ёбед.

Ҳалли масъаларо якум аз схема сар мекунем. Барои ин, бевосита резисторҳои бо гиреҳҳо пайваст шударо чудо мекунем. Онҳо бо хатҳои пунктӣ нишон дода шудаанд (*расми 75, а*).


а) Резисторҳои 4 Ом ва 12 Ом байни ҳам параллел васл шудаанд, муқовимати умумии эквивалентӣ 3 Ом аст.

б) Резисторҳои 7 Ом ва 5 Ом байни ҳам пайдарпай васл шудаанд, муқовимати эквивалентии умумӣ 12 Ом-ро мегирем. Аз натиҷаҳои гирифташуда истифода бурда схемаи дуюми эквивалентиро мекашем (*расми 75, б*):


в) Резисторҳои 1 Ом ва 3 Ом байни ҳам пайдарпай васл шудаанд, муқовимати эквивалентӣ 4 Ом гуфтан мумкин.

Дар схемаи эквивалентии сеюм (*расми 76, в*)

г) 4 Ом ва 12 Ом байни ҳам параллел пайваст шудаанд, муқовимати умумии эквивалентӣ 3 Ом аст.




Расми 73.



Расми 74.

Дар схемаи эквиваленти чорум (*расми 75, в)*:

д) Резисторҳои 7 Ом ва 3 Ом байни ҳам пайдарпай пайваст шудаанд. Бинобар ин, занчири мураккабамон ба ҳолати оддии пайдарпай васлшуда омад ва муқовимати умумии он ба 10 Ом расид.




*Расми 75. Ҳисобкунии муқовимати схемаи мураккаб.*

Ҳар гуна схемаи мураккабро чун дида баромадаамон ба қисмҳои пай дар пай ва паралел ҷудо карда бо ёрии схемаҳои эквивалентӣ намуди оддӣ мегирад.



1. Дар асоси расми додашуда схемаи электрикии занчириро кашед (*расми 76*). Алгоритми ҳисоб карданни муқовимати онро нависед.
2. Бо ёрии чор резистор ҷанд намуди схемаи электрикӣ ҳосил кардан мумкин? Ҷавобатонро дар асоси нақшаҳо асоснок кунед



*Расми 76.*

## § 26

### ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО


**Масъалаи 1.** Шиддати занчири электрикӣ 220 В. Муқовимати ҳар яки ду лампаи электрикии бо якдигар пайдарпай васлшуда 240 Ом бошад, кувваи ҷараёни занчириро ёбед.

$$\begin{aligned} \text{Дода шудааст:} \\ U &= 220 \text{ В} \\ R_1 = R_2 &= 240 \text{ Ом.} \\ \text{Ёфтани дозим:} \\ I &=? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Формулааши:} \\ R &= R_1 + R_2; \\ I &= I_1 = I_2; \\ I &= \frac{U}{R} = \frac{U}{R_1 + R_2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ҳисобкунӣ:} \\ I &= \frac{220 \text{ В}}{240 \text{ Ом} + 240 \text{ Ом}} \approx 0,46 \text{ А.} \\ \text{Ҷавоб: } I &\approx 0,46 \text{ А.} \end{aligned}$$

**Масъалаи 2.** Ду резистори муқовиматаш 20 Ом ва 40 Ом пай дар пай (расми 77) пайваст шудааст. Нишондоди амперметр ва волтметрро ёбед. Дар ин муқовимати амперметр басо хурд, муқовимати волтметр беохир калон гуфта ҳисоб кунед



Расми 77.

Дода шудааст:

$$R_1 = 20 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 40 \text{ Ом}$$

$$U = 6 \text{ В.}$$

Ёфтган лозим:

$$I = ?; U_1 = ?$$

Формулааси:

$$R = R_1 + R_2;$$

$$I = I_1 = I_2 = \frac{U}{R};$$

$$U_1 = I R_1.$$

Ҳисобкуни:

$$R = 20 \text{ Ом} + 40 \text{ Ом} = 60 \text{ Ом};$$

$$I = \frac{6 \text{ В}}{60 \text{ Ом}} = 0,1 \text{ А};$$

$$U_1 = 0,1 \text{ А} \cdot 20 \text{ Ом} = 2 \text{ В.}$$

Ҷавоб:  $I = 0,1 \text{ А}; U_1 = 2 \text{ В.}$

**Масъалаи 3.** Ду ноқили муқовиматҳояшон  $R_1 = 2 \text{ Ом}$  ва  $R_2 = 6 \text{ Ом}$  байни ҳам параллел васл шудаанд ва шиддати нӯгҳои онҳо 12 В аст. Дар муқовимати ба онҳо пайдарпай васлшудаи  $R_3 = 4 \text{ Ом}$  қувваи ҷараён ва шиддатро ёбед.

Дода шудааст:

$$R_1 = 2 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 4 \text{ Ом}$$

$$U_{AB} = 12 \text{ В.}$$

Ёфтган лозим:

$$I_3 = ?$$

$$U_3 = ?$$

Формулааси:


$$R_{AB} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2};$$

$$I_{AB} = \frac{U_{AB}}{R_{AB}};$$

$$I_{AB} = I_3;$$

$$U_3 = I_3 \cdot R_3.$$

Ҳисобкуни:



$$R_{AB} = \frac{2 \cdot 6}{2 + 6} \text{ Ом} = 1,5 \text{ Ом}$$


$$I_{AB} = \frac{12 \text{ В}}{1,5 \text{ Ом}} = 8 \text{ А};$$

$$I_3 = 8 \text{ А}; U_3 = 8 \text{ А} \cdot 4 \text{ Ом} = 32 \text{ В.}$$

Ҷавоб:  $I_3 = 8 \text{ А}; U_3 = 32 \text{ В.}$


### Машқи 13

- Дар занчири электрикии дар расм тасвирёфта муқовимати пурраи байни нуқтаҳои  $A$  ва  $B$ -ро ёбед. Муқовимати электрикии ҳар як резистор 4 Ом аст.



2. Ду ноқили муқовиматҳояшон 20 Ом ва 80 Ом ба яқдигар параллел пайваст шудаанд ва шиддати нўғҳои он 48 В аст. Дар ноқили сеюми муқовимати 5 Ом, ки ба онҳо пайдарпай пайваст шудааст, қувваи ҷараён ва шиддатро ёбед.

3. Муқовимати электрикӣ резисторҳои дар схема додашуда  $R_1 = 4$  Ом,  $R_2 = 10$  Ом ва  $R_3 = 15$  Ом аст. Агар ба нўғҳои занҷир шиддати 12 В дода шавад, амперметр чӣ гуна қиматро нишон медиҳад?




## § 27

## ҒУНЧОИШИ ЭЛЕКТРИКӢ. КОНДЕНСАТОРХО

### Конденсатор ва ғунчиши электрикӣ он

Дар электротехника ба як чой ғун кардани зарядҳои электрикӣ ва нигоҳдории он дорои аҳамияти муҳим аст. Барои ғун кардани зарядҳои электрикӣ ва нигоҳдории он аз асбоби маҳсуси конденсатор номидашуда истифода мебаранд.

**Таҷҳизоте (асбоб), ки аз ду ноқили аз яқдигар бо диэлектрики тунук ҷудо кардашуда иборат, конденсатор номида мешавад.**



Расми 78.

Конденсатор элементи муҳими ҷиҳозҳои электротехники монанди радио, телевизор, магнитофон ва компьютер ба ҳисоб мераванд. Конденсатори соддатарин – ин конденсатори ҳамвор аст. Конденсатори ҳамвор аз ду ноқили ҳамвори ба яқдигар уфуқӣ (параллел) – лавҳаҳо иборат аст (*расми 78*). Ин лавҳаҳо рӯяҳои конденсатор номида мешавад. Майдони электростатикии конденсатор, асосан, дар байни рӯяҳои он мешаванд ва онҳоро якчинса (хатҳои қуввагиашон як хел) гуфта ҳисобидан мумкин.

**Конденсатор заряднок карда шавад дар ҳар ду рӯяҳои он миқдори баробари зарядҳои ишораашон ғуногун ғун мешаванд.**

Ғунчиши конденсатор ба нисбати миқдори заряди рӯя бар шиддати байни рӯяҳо баробар аст:

$$C = \frac{q}{U}. \quad (1)$$

Дар ин чо:  $q$  – миқдори заряди ба рӯяни конденсатор додашуда;  $U$  – шиддати байни рӯяҳо. Дар системаи воҳидҳои байналхалқӣ ба сифати воҳиди ғунчиш, ба шарафи М Фарадей *фарад* ( $\Phi$ ) қабул карда шудааст.

$$[C] = \left[ \frac{q}{U} \right] = \frac{1 \text{ кулон}}{1 \text{ волт}} = 1 \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = 1 \Phi.$$


1 фарад воҳиди басо калон буданаш, дар амал, асосан ҳиссаҳои он *микрофарад* ( $\mu\Phi$ ), *нанофарад* ( $n\Phi$ ) ва *пикофарад* ( $p\Phi$ ), истифода мешавад. Дар ин:

$$1 \mu\Phi = 0,000001 \Phi = 10^{-6} \Phi;$$

$$1 n\Phi = 0,000000001 \Phi = 10^{-9} \Phi;$$

$$1 p\Phi = 0,000000000001 \Phi = 10^{-12} \Phi.$$

Ғунчиши конденсатор ба андозаи геометрии он ва ба масофаи байни рӯяҳо ҳам вобаста аст. Дар расми 79 намуди умумии конденсатори ҳамвори аз ду рӯяни доиравии масоҳаташ  $S$  иборат оварда шудааст. Рӯяҳои он аз яқдигар бо масофаи ғафсии диэлектрик  $d$  чудо карда шудаанд. Масоҳати рӯяни конденсатори ҳамвор  $S$  чӣ қадар калон бошад, дар он ҳамон қадар зиёд заряд ғун кардан мумкин аст. Ҳамин тавр, масофаи байни рӯяҳо  $d$  чӣ қадар калон бошад, дар конденсатор ҳамон қадар кам заряд ғун мешавад.




Расми 79.

**Гунчиши конденсатори ҳамвор ба масоҳати рӯяҳо мутаносиби рост, ба масофаи байни рӯяҳо мутаносиби чаппа аст:**

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot S}{d}, \quad (2)$$

Дар ин чо:  $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ } \Phi/\text{м}$  – доимии электрикӣ,  $\epsilon$  – нуфузпазири диэлектрикӣ мухити байни рӯяҳо, масалан, барои ҳаво  $\epsilon = 1$ ; барои слюда  $\epsilon = 6$ , барои шиша  $\epsilon = 7$ .




Расми 80.

Расми 81.

Дар электротехника конденсаторҳои ба миқдори гуногун заряд ғункунӣ пешбинишуда ҳам мавҷуданд. Дар радиотехника конденсаторҳои ғунҷоиша шон тағиیرёбанда ҳам васеъ истифода бурда мешаванд (*расми 80*). Принципи кори он нисбат ба якдигар ғецидани рӯяҳо асос карда шудааст. Конденсатор аз рӯяҳои металлии ҳаракатнок ва беҳарақати навбат бо навбат ҷойгиршуда, ки рӯяҳои ҳаракатнок ба дастак маҳкам карда шудааст, иборат аст. Дастанкро тоб дихем, рӯяҳои ҳаракатнок ба мобайни рӯяҳои беҳарақат дохил мешаванд. Дар ин масоҳати рӯяҳои болои ҳам афтида *S* тағиир меёбад. Бо ин усул ғунҷоиши конденсаторро тағиир додан мумкин аст. Барои радиоро ба мавчи лозимӣ рост кардан дастанкро тоб дода, ғунҷоиши конденсатори тағиирёбандро тағиир дода мераванд. Бидуни ин, конденсаторҳои кутбӣ ва ғайрикутбӣ ҳам истифода мешавад (*расми 81 а, б*).

Аз конденсаторҳо барои ба кор андохтани муҳаррикҳо, ба ҳаракат овардани электромобилҳо, инчунин дар электроники саноат васеъ истифода мебаранд.



Расми 82.

Аз ба масофаи байни рӯяҳо вобаста будани ғунҷоиши конденсатор дар ҷараёни кодикунӣ истифода мекунанд. Дар таги ҳар як клавиш (түгмача) конденсатор ҷойгир карда шуда, бо пахш кардани клавиш ғунҷоиши он тағиир меёбад (*расми 82*). Микросхемаи ба клавиатура пайвастшуда бо тағиирёбии ғунҷоиша ш сигналҳои кодӣ карда шудаи ба ҳарфҳо таалукро мефиристад. Дар ин тартиб түгмачаҳои компьютер ва телефон хизмат мекунанд.

## Намунаи ҳалли масъала

**Масъалаи 1.** Ба рӯяҳои конденсатори ғунҷоиш 3 пФ аз манбаи ҷараён шиддати 12 В дода шуд. Ҳар як рӯяи конденсатор чӣ гуна заряд мегирад?

<p>Дода шудааст:</p> $C = 3 \text{ нФ} = 3 \cdot 10^{-9} \Phi$ $U = 12 \text{ В.}$ <hr/> <p>Ёфтсан лозим:</p> $q = ?$	<p>Формулааши:</p> $C = \frac{q}{U}; q = C U;$ $[q] = \Phi \cdot B = \frac{\text{Кл}}{B} \cdot B = \text{Кл.}$	<p>Ҳисобкуни:</p> $q = 3 \cdot 10^{-9} \cdot 12 \text{ С} = 36 \cdot 10^{-9} \text{ Кл} = 36 \text{ нКл.}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 2.** Масоҳати рӯяҳои конденсатори  $25 \text{ см}^2$  аз яқдигар бо диэлектрики слюдаи ғафсиаш 5 мм ҷудо карда шудааст. Ғунҷоиши конденсатор ба чӣ баробар аст? Барои слюда  $\epsilon = 6$  аст.

<p>Дода шудааст:</p> $S = 25 \text{ см}^2 = 25 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ $d = 5 \text{ мм} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ м}$ $\epsilon = 6.$ <hr/> <p>Ёфтсан лозим:</p> $C = ?$	<p>Формулааши:</p> $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$ $[C] = \frac{\Phi}{\frac{M}{m}} = \Phi.$	<p>Ҳисобкуни:</p> $C = \frac{6 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 25 \cdot 10^{-4}}{5 \cdot 10^{-3}} \Phi = 26,55 \cdot 10^{-12} \Phi = 26,55 \text{ пФ.}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1. Аз конденсатор бо чӣ мақсад истифода мебарем?
2. Кадом намудҳои конденсатор мавҷуд аст ва онҳо бо кадом мақсадҳо истифода бурда мешаванд?
3. Ғунҷоиши электрикии конденсатор чист ва он чӣ тавр аниқ карда мешавад?
4. Яке аз рӯяҳои конденсатор заряди  $+100$  нКл, рӯяи дуюмаш  $-100$  нКл заряд гирифтааст. Миқдори заряди гирифтаи конденсатор ба чӣ баробар аст?
5. Аз чӣ сабаб конденсатор ба манбаи ҷараён доимӣ пайваст карда шавад, аз он ҷараён нагузаштанашро фаҳмонед.
6. Заряди конденсатори ҳамвор 2 маротиба афзояд, ғунҷоиши он чӣ гуна тағиیر мейбад?

### Машқи 14

1. Байни ду рӯяҳои конденсатори ҳамвор бо диэлектрики нуфузпазираш  $\epsilon = 2,1$  пур карда шавад, ғунҷоиши он чӣ гуна тағиир мейбад?
2. Конденсатори ба манбаи шиддаташ 24 В пайвастшуда 30 мкКл заряд гирифта бошад, ғунҷоиши онро ёбед.

3. Конденсатори ғунчишаш 40 пФ ба манбаи ҷараёни шиддаташ 30 В васл карда шавад, вай чӣ миқдор заряд мегирад?
4. Конденсатори ҳамвор масоҳати рӯяҳояш  $40 \text{ см}^2$  аз якдигар бо қабати ҳавои ғафсиаш 8 мм чудо карда шудааст. Ғунчиши конденсатор ба чӣ баробар аст?
5. Миқдори заряди гирифтai рӯяҳои конденсатори ғунчишаш 3 мКФ ба 42 мКЛ баробар бошад, шиддати байнин рӯяҳои он чӣ қадар аст?

## § 28


### ПАЙВАСТИ ПАРАЛЛЕЛ ВА ПАЙДАРПАЙИ КОНДЕНСАТОРХО

Дар занчири электрикӣ зарурати зиёд ё ки кам кардани ғунчиши конденсатор пайдо мешавад. Дар ин гуна ҳолатҳо конденсаторҳоро параллел ё ки паёпай мепайванданд. Дар таҷриба аниқ шуд, ки онҳо байнин ҳам параллел васл карда шаванд, ғунчиши электрикашонро зиёд кардан мумкин будааст.

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n . \quad (1)$$

**Конденсаторҳо параллел пайваст шаванд, ғунчиши электрикӣ умумии онҳо ба суммаи ғунчишҳои конденсаторҳои алоҳида баробар аст.**

Намуди умумии пайвости параллелии конденсаторҳо дар расми 83 оварда шудаанд. Барои параллел пайваст намудани конденсаторҳо рӯяи ишорааш мусбатро бо рӯяи ишорааш мусбат, рӯяи ишорааш манфиро бо рӯяи ишорааш манғӣ васл мекунанд (*расми 83*).



*Расми 83.*

Конденсатор параллел васл шавад, шиддати нӯгҳои умумӣ як хел мешавад:

$$U = U_1 = U_2 = U_3 = \dots = U_n . \quad (2)$$

Заряди умумӣ бошад, ба суммаи заряди ҳар як конденсаторҳо баробар аст, яъне

$$q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n . \quad (3)$$

Аз ин рӯ, ба воситаи конденсаторҳоро байни ҳам параллел пайвастан бештар зарди электрикӣ ғун кардан мумкин будааст.

### Пайвости пайдарпай конденсаторҳо

**Мавриди пайвости пайдарпай конденсаторҳо миқдори чаппай фунҷоиши электрикӣ умумӣ ба суммаи миқдори чаппай фунҷоиши ҳар як конденсатор баробар аст.**

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}. \quad (4)$$

Бинобар ин, конденсаторҳо паёпай пайваста шаванд шиддати умумӣ ба суммаи алгебравии шиддати нӯгҳои ҳар як конденсатор баробар мешавад:

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots + U_n. \quad (5)$$

Намуди умумии пайвости паёпайи конденсаторҳо дар расми 84 оварда шудааст.

		$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ $C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$ $U = U_1 + U_2$
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расми 84.

### Намунаи ҳалли масъала

Конденсаторҳои фунҷоишашон  $2 \text{ мкФ}$  ва  $6 \text{ мкФ}$  ба манбаи ҷараёни шиддаташ  $9 \text{ В}$  байни ҳам параллел пайваста шудааст. Фунҷоиши умумии электрикӣ занҷир чӣ қадар мешавад? Ҳар яки конденсаторҳо чӣ қадар заряд мегирад?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} C_1 &= 2 \text{ мкФ} = 2 \cdot 10^{-6} \Phi \\ C_2 &= 6 \text{ мкФ} = 6 \cdot 10^{-6} \Phi \\ U &= 9 \text{ В.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:

$$C_{\text{ум}} = ? \quad q_1 = ? \quad q_2 = ?$$

Формулааши:

$$\begin{aligned} C_{\text{ум}} &= C_1 + C_2; \\ q_1 &= C_1 \cdot U; \\ q_2 &= C_2 \cdot U. \end{aligned}$$

Ҳисобкуни:

$$\begin{aligned} C_{\text{ум}} &= 2 \text{ мкФ} + 6 \text{ мкФ} = 8 \text{ мкФ}; \\ q_1 &= 2 \cdot 10^{-6} \Phi \cdot 9 \text{ В} = 18 \cdot 10^{-6} \text{ Кл} = \\ &= 18 \text{ мкКл}; \\ q_2 &= 6 \cdot 10^{-6} \Phi \cdot 9 \text{ В} = 54 \cdot 10^{-6} \text{ Кл} = 54 \text{ мкКл.} \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $C_{\text{ум}} = 8 \text{ мкФ}$ ;  $q_1 = 18 \text{ мкКл}$ ;  $q_2 = 54 \text{ мкКл}$ .



1. Фунчиши конденсатори ҳамвор ба воситаи андозаҳояш, чӣ хел ифода карда мешавад?
2. Принципи кори конденсатори фунчишаш тағиирёбандаро фаҳмонида дихед.
3. Конденсаторҳо параллел пайваст шаванд, фунчиши умумӣ чӣ хел аниқ карда мешавад.
4. Конденсаторҳо чӣ тавр паёпай пайваст мешаванд?
5. Рӯяҳои конденсатори заряднокро бо сим пайваста безаряд намуданд. Пас аз безарядшавӣ массаҳои рӯяҳои конденсатор чӣ гуна тағиир меёбанд?

### Машқи 15

1. Конденсаторҳои фунчишашон 3 мкФ, 5 мкФ ва 8 мкФ ба манбаъи ҷарави шиддати 12 В байнин ҳам параллел пайваста шуд. Фунчиши умумии занҷир чӣ қадар мешавад? Ҳар яки он чӣ қадар заряд мегирад?
2. Се конденсаторҳои фунчишашон 12 мкФ, 20 мкФ ва 30 мкФ-ро байнин ҳам параллел пайваста чӣ гуна фунчиш гирифтани мумкин?
3. Ду конденсаторҳои фунчишашон як хел аввал паёпай, пас аз он параллел пайваста шуд. Фунчиш ҳангоми параллел пайвастан аз фунчиши паёпай пайваста ҷанд маротиба фарқ мекунад?
- 4\*. Конденсаторҳои фунчишашон  $C_1=4$  мкФ;  $C_2=6$  мкФ ва  $C_3=10$  мкФро ба яқдигар пайваста, фунчиши 5 мкФ-ро гирифтани мумкинмӣ? Мумкин бошад, чӣ тавр?

§ 29

### ҲАЛЛИ МАСЪАЛАХО

**Масъалаи 1.** Рӯяҳои конденсатор аз квадрати тарафҳояш 30 см иборат. Байнин рӯяҳо бо қоғази моеъолуд ( $\epsilon=2$ ) пур карда шавад, фунчиши он баробари 177 пФ баробар шуда бошад, масофаи байнин рӯяҳои конденсатор чӣ қадар будааст?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} a &= 30 \text{ см} = 0,3 \text{ м} \\ C &= 177 \text{ пФ} = \\ &= 177 \cdot 10^{-12} \Phi \\ \epsilon &= 2. \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:  
 $d = ?$

Формулааси:

$$\begin{aligned} S &= a^2; \\ C &= \frac{\epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot S}{d} = \frac{\epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot a^2}{d}; \\ d &= \frac{\epsilon \cdot \epsilon_0 \cdot a^2}{C}. \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:


$$\begin{aligned} d &= \frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,3^2}{177 \cdot 10^{-12}} \text{ м} = \\ &= 9 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 9 \text{ мм}. \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $d=9$  мм.

84

Боби II. Ҷараёни электрикӣ

**Масъалаи 2.** Ғунчиши электрикни занчири дар расм тасвирёфтари ҳисоб қунед. Дар ин ғунчишҳои конденсаторҳо ба  $C_1 = 3 \text{ мкФ}$ ;  $C_2 = 6 \text{ мкФ}$  ва  $C_3 = 5 \text{ мкФ}$  баробар аст.



Дода шудааст:

$$C_1 = 3 \text{ мкФ}$$

$$C_2 = 6 \text{ мкФ}$$

$$C_3 = 5 \text{ мкФ}.$$

Ёфтани лозим:

$$C_{\text{ум}} = ?$$

Формулааш:

$C_1$  ва  $C_2$  конденсаторҳо:

$$C_{1,2} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2};$$

$C_{1,2}$  ба  $C_3$  параллел:

$$C_{\text{ум}} = C_{1,2} + C_3.$$

Ҳисобкунӣ:

$$C_{1,2} = \frac{3 \text{ мкФ} \cdot 6 \text{ мкФ}}{3 \text{ мкФ} + 6 \text{ мкФ}} = 2 \text{ мкФ}$$

$$C_{\text{ум}} = 2 \text{ мкФ} + 5 \text{ мкФ} = 7 \text{ мкФ}.$$

Ҷавоб:  $C_{\text{ум}} = 7 \text{ мкФ}.$

### Машқи 16

- Рӯяҳои конденсатори ҳавори масоҳати рӯяҳаяш  $30 \text{ см}^2$  аз якдигар дар масофаи 4 мм ҷойгиранд. Агар ғунчиши конденсатор 20 пФ бошад, нуфузпазири диэлектрикӣ байни рӯяҳо гузошташуда ба чӣ баробар аст?
- Рӯяҳои доирашакли радиусашон 4 см-и конденсатори ҳамвор аз якдигар бо қабати слюдаи ғафсиаш 2 мм ҷудо карда шудааст. Ба рӯяҳои конденсатор 4 В шиддат дода шавад, конденсатор чӣ қадар заряд мегирад? Нуфузпазири диэлектрикӣ слюда ба 6 баробар аст.
- Ғунчиши конденсатори ҳамвори масоҳати рӯяҳояш  $300 \text{ см}^2$  ба 370 пФ баробар аст. Ба байни рӯяҳо лавҳаи шишагин гузошта шуда бошад, ғафсии он чӣ қадар аст? Барои шиша  $\epsilon = 7$ .
- Дар кутича аз ҳар яки конденсаторҳои ғунчишашон 30 пФ ва 70 пФ миқдори бисёре ҳаст. Аз ҳар яки ин конденсатор чандтогӣ гирифта онҳоро параллел пайвандем, системаи конденсаторҳои ғунчишашон 330 пФ ҳосил кардан мумкин?

## СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ БОБИ 2

1. Қувваи чараёни занцир 2 А бошад, дар 15 дақиқа аз буриши арзии ноқил чӣ қадар миқдори заряд мегузарад?
 

A) 300 Кл;      B) 1800 Кл;      C) 900 Кл;      D) 600 Кл.
2. Агар аз буриши арзии ноқил дар давоми 2 дақиқа 480 Кл заряд гузашта бошад, дар 1 сония аз буриши арзии он ҷандто электрон мегузарад?
 

A)  $3 \cdot 10^{18}$ ;      B)  $2,5 \cdot 10^{19}$ ;      C)  $5 \cdot 10^{18}$ ;      D)  $4 \cdot 10^{19}$ .
3. Ба нӯгҳои ноқил 24 В шиддат дода шавад аз он 400 мА чараён гузаштааст. Муқовимати электрикӣ ноқил чӣ гуна будааст (Ом)?
 

A) 30;      B) 180;      C) 60;      D) 120.
4. Сими никелини дарозиаш 4 м, буриши арзиаш  $0,8 \text{ мм}^2$  ба занцири электрикӣ пайваста шудааст. Ба нӯгҳои сим 6 В шиддат дода шавад, ба воситаи сим чӣ қадар чараён мегузарад? Муқовимати хос барои никел  $\rho = 0,4 \cdot 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м}$  аст.
 

A) 1,5;      B) 2;      C) 3;      D) 4,5.
5. Ноқилҳои электрикӣ муқовиматашон 4 Ом, 5 Ом ва 20 Ом ба якдигар мувозӣ (параллел) пайваст шуда бошанд, муқовимати умумӣ чӣ қадар мешавад (Ом)?
 

A) 2;      B) 4;      C) 3;      D) 5.
6. 6 то як хел резистори мувозӣ васлшуда, пайдарпай пайваста шаванд, муқовимати умумӣ чӣ хел тағиیر меёбанд?
 

A) 36 маротиба меафзояд;      B) 12 маротиба кам мешавад;  
C) 3 маротиба меафзояд;      D) 9 маротиба кам мешавад.
7. Барои муқовимати умумӣ 40 Ом шудан, ба муқовимати 120 Ом чӣ гуна муқовиматро мувозӣ бояд пайваст?
 

A) 60;      B) 80;      C) 30;      D) 90.
8. Яке аз лавҳаи конденсатори ҳамвор заряди  $+5 \text{ мКл}$ , дигаре  $-5 \text{ мКл}$  заряд гирифтааст. Конденсатор чӣ гуна заряд гирифтааст (мКл)?
 

A) 2,5;      B) 10;      C) 5;      D) Заряд нагирифтааст.
9. Ба лавҳаҳои конденсатори ҳамвор шиддати 1,2 кВ дода шавад, заряди 48 мКл гирифт. Фунҷоиши конденсатор чӣ гуна будааст (мКл).
 

A) 57,6;      B) 40;      C) 25;      D) 36.
10. Байни лавҳаҳои конденсатори ҳамвор диэлектрики нуфузпазири диэлектрикӣ моддаш  $\epsilon = 3$  пур карда шавад, фунҷоиши электрикӣ он чӣ тавр тағиир меёбад?
 

A) 9 маротиба зиёд мешавад;      B) 1,5 маротиба кам мешавад;  
C) 3маротиба зиёд мешавад;      D) 3 маротиба кам мешавад.
11. 4 конденсатори якхелаи паёпай пайваста шаванд, фунҷоиши умумӣ чӣ хел тағиир меёбанд?
 

A) 4 маротиба меафзояд;      B) 2 маротиба кам мешавад;  
C) 16 маротиба меафзояд;      D) 16 маротиба кам мешавад.

## ХУЛОСАҲОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ 2

Чараёни электрикӣ	Аз ҳаракати ботартибонаи зарраҳои заряднок, яъне аз сели зарядҳо иборат аст.
Манбаи чараёни доимӣ	Манбаъе, ки дорои кутбҳои мусбат ва манғӣ буда, манбаъи чараёни доимиро ҳосил мекунад.
Элементи галваниӣ	Дар элементи галваниӣ энергияи кимёвиро ба энергияи электрикӣ табдил медиҳад.
Шиддати электрикӣ	Ҳангоми аз ягон қисми занцир гузаштани заряди 1 Кл, бузургии аз ҷиҳати қимати ададӣ ба кори иҷрошаванда баробар буда, шиддати электрикии нӯгҳои ҳамин қисми занцир номида мешавад.
Қувваи чараён	Бузургии аз ҷиҳати қимат ба миқдори заряди электрикӣ дар воҳиди вакт аз буриши арзии ноқил гузашта истода баробар буда.
Муқовимати ноқил	Бузургии физикие, ки ҳосияти монеъгикуни ноқил ба ҷоришавии чараёнро тавсиф медиҳад, муқовимати ноқил мешавад. Муқовимати ноқил ба андозаҳои геометрии ноқил ва табииати модда вобаста аст, яъне: $R = \rho \frac{l}{S}.$
Қонуни Ом	Чараёни аз ноқил ҷорӣ шудаистода ба шиддати ба нӯгҳои он гузашташуда мутаносиби роста, ба муқовимати ноқил мутаносиби чаппа аст. $I = \frac{U}{R}$ .
Реостат	Асбоби электрикиест, ки шиддат ва қувваи чараёни занцири электрикиро рост мекунад, яъне барои онҳоро тағйир додан асбоби истифодабаранда.
Формулаҳои муқовимат дар паёпай ва параллел пайваст кардан	$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n,$ $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}.$
Формулаи ғунҷоиши конденсатор	$C = \frac{q}{U}, \quad C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon \cdot S}{d}.$
Формулаҳои ғунҷоиши конденсатор барои паёпай ва мувозӣ пайвастан	$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \quad \text{ва}$ $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}.$

## БОБИ III КОР ВА ТАВОНОИИ ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

### § 30

### КОРИ ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

#### Мафхум дар бораи кори ичрокардаи ҷараён

Маълум аст, ки занчири электрикӣ аз қисмҳои дохилӣ ва берунӣ иборат аст. Дар қисми дохилии занцир – манбаи ҷараён энергияҳои намуди дигар, масалан, дар элементи галванӣ энергияи кимёвӣ ба энергияи электрикӣ табдил мейёбад. Дар қисми берунии занцир, ки ба он истеъмолкунанда пайваст шудааст энергияи электрикӣ ба энергияи механики, гармӣ, рӯшной ва дигарҳо табдил мейёбад. Мисол, дар ҳаракатдиҳандай ба занцир пайваста энергияи электрикӣ ба знергияи механикӣ, дар лампа бошад, энергияи электрикӣ ба энергияҳои рӯшной ва гармӣ тадбил мейёбад.

Дар истеъмолкунандаҳо ҳангоми энергияи электрикӣ ба дигар намуди энергияҳо табдил ёфтанд, ҷараёни занцир кор ичро мекунад. Ин кор ба қадом бузургихо вобаста буданашро дида мебароем.

Мувофиқи таърифи шиддат  $U = \frac{A}{q}$  буд. Аз ин кори ичрокардаро мейёбем:

$$A = U q. \quad (1)$$

Аз формулаи қувваи ҷараён  $I = \frac{q}{t}$  ифодаи,  $q = It$  -ро ҳосил мекунем. Ин ифодаро ба формулаи (1) гузошта, кори ичрокардаи ҷараёнро мейёбем:

$$A = I U t. \quad (2)$$

**Кори ичрокардаи ҷараёни электрикӣ дар вақти маълум ба ҳосили зарби ҷараёни аз истеъмолкунанда гузаранда, шиддати ба он гузашташуда ва вақти ҷоришавии ҷараён баробар аст.**

Воҳиди кори ичрокардаи ҷараёни электрикӣ ҳам, чун воҳиди кори механикӣ бо ҷоул (Ч) ҳисоб карда мешавад, яъне  $1\text{Ч} = 1\text{ A} \cdot 1\text{ V} \cdot 1\text{ с}$ .

**Дар қитъаи занчири шиддаташ як волт кори ичрокардаи қувваи ҷараёни як ампер дар давоми вақти як сония як ҷоул номида мешавад.**

Бинобар ин, барои ҳисоб кардани кори ҷараёни электрикӣ се асбоб: волтметр, амперметр ва соат лозим аст.

Аз қонуни Ом барои қитъаи занчир истифода бурда, дар формулаи (2) шиддатро бо қувваи ҷараён ё ки қувваи ҷараёнро бо шиддат ифода карда, барои кори қувваи ҷараён се формулаи эквиваленти (баробаркувва)-и зеринро навиштан мумкин:

$$A = IUt = I^2Rt = \frac{U^2}{R}t. \quad (3)$$

### Ҳисоб намудани энергияи электрикӣ сарфшуда

**► Энергияи электрикӣ сарфшуда аз ҷиҳати миқдор ба кори иҷроқардаи ҷараён баробар аст.**

Агар энергияи сарфшударо бо  $W$  ишора кунем, дар ин ҳолат вай чунин ифода карда мешавад:

$$W = I Ut. \quad (4)$$

Корои иҷроқардаи ҷараёни электрикӣ, яъне энергияи сарфкардаи истеъмолкунанда бо ёрии ҳисобгираки электрикӣ (счётчик) ҳисоб карда мешавад (*расми 85*).

Барои ҳисоби энергияи электрикӣ дар ҳисобгирак се асбоби дар боло гуфташуда якҷоя карда шудааст. Ин гуна ҳисобгиракҳо дар ҳамаи ҷойҳои истеъмолкунандай энергияи электрикӣ, яъне завод, фабрика, корхонаҳои истехсолӣ, инчунин дар хонаи зисти мозаммалии шинонида шудааст.



Расми 85.

### Намунаи ҳалли масъала

Аз истеъмолкунандай ба шабакаи шиддаташ 220 В пайваст шуда ҷараёни 3 А гузашта истодааст. Ҷараён дар давоми 0,5 соат ҷӣ қадар кор иҷро мекунад?

Дода шудааст:

$$U = 220 \text{ В}$$

$$I = 3 \text{ А}$$

$$t = 0,5 \text{ соат} = 1800 \text{ с.}$$

Ёфтган лозим:

$$A = ?$$

Формулааши:

$$A = I Ut.$$

$$\begin{aligned} [A] &= 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ В} \cdot 1 \text{ соат} = \\ &= 1 \text{ К.} \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$\begin{aligned} A &= 3 \cdot 220 \cdot 1800 \text{ К} = 1188000 \text{ К} = \\ &= 1,188 \text{ МК.} \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $A = 1,188 \text{ МК.}$



- Кори ичрокарда чараёни электрикро чӣ хел ифода мекунанд ва бо кадом воҳид чен мешавад?
- Дар хонадон сарфи энергияи электрикро чӣ тавр кам кардан мумкин?
- Энергияи электрикӣ сарфшуда чӣ хел ҳисоб карда мешавад?
- Ба кори ичрокарда чараёни электрикӣ формулаҳои эквивалент буда-ро нависед.

### Машқи 17

- Аз муҳаррики ба шабакаи шиддаташ 220 В пайвастшуда чараёни 2 А гузарад, чӣ қадар кор ичро мекунад?
- Аз ноқили ба шиддати 12 В васлшуда 20 мА чараён ҷорӣ аст. Дар давоми 15 дақиқа чараён чӣ қадар кор ичро мекунад?
- Ба ноқили муқовиматаш 200 Ом шиддати 42 В дода шуд. Дар давоми 20 дақиқа чараён чӣ гуна кор ичро мекунад?
- Дар лампочка шиддат 4,5 В, қувваи чараён 0,2 А бошад, дар давоми 5 дақиқа чӣ қадар энергияи электрикӣ сарф мешавад.
- Дазмоли электрикӣ ба шабакаи шиддаташ 220 В пайваст шавад аз он 3А чараён мегузарад. Дазмол 10 дақиқа кор кунад, чӣ қадар энергияи электрикӣ сарф мешавад?

§ 31

## ТАВОНОИИ ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ

### Мағҳум дар бораи тавоноии чараён

Дар истеъмолкунандаҳои гуногуни ба шабакаи электрикӣ пайвастшуда, дар давоми як хел вакӯт чараёни электрикӣ кори нобаробарро ичро мекунад. Ба ин сабаб тавоноиҳои истеъмолкунандаҳои электрикӣ онҳо аз якдигар фарқ мекунанд.

Барои ёфтани тавоноии чараёни электрикӣ  $P$  кори ичрошуда  $A$ -ро ба вақти  $t$  ҳамин корро ичро намуда, тақсим кардан мумкин, яъне:

$$P = \frac{A}{t}. \quad (1)$$

Ба ин ифода дар давоми вақти  $t$  кори ичрокардаи  $A = I U t$  -ро гузорем, ифодай зайлӣ тавонойӣ ҳосил мешавад:

$$P = \frac{U I t}{t} \quad \text{ёки} \quad P = I U. \quad (2)$$

90

Боби III. Кор ва тавоноии чараёни электрикӣ

**Тавонои истеъмолқунандаи электрикӣ ба ҳосили зарби қувваи ҷараёни аз он ҷориshawанд ва шиддати ба он гузашташуда барабар аст.**

### ЖЕЙМС УАТТ (1736–1819)

Муҳандиси англisis, қашфиётчӣ, меҳаник. Вай якумин шуда ба сифати воҳиди тавоной қувваи аспро ба фан доҳил кардааст, инчунин ба воситаи такмилдиҳии принсипи кори мошинаи буғӣ ба равнақи имрӯзаи саҳми калон гузаштааст.



Ба сифати воҳиди асосии тавонои ҷараёни электрикӣ ба шарафи олими англisis **Жеймс Уатт (Wt)** қабул карда шудааст.

**Як *ватт* ғуфта, тавоноиро меноманд, ки дар қитъаи занчири шиддаташ як волт, қувваи ҷараён як ампер аст.**

Тавонои истеъмолқунандаи асбобҳои электрикии дар ҳаёти ҳаррӯза истифодабаранда нисбат ба 1 Вт басо калонанд. Аз ин рӯ дар амал воҳидҳои ҳосилавии тавоной – **гектоватт (гВт)**, **киловатт (кВт)** ва **мегаватт (МВт)** ҳам истифода мешавад. Дар ин чо:

$$1 \text{ гВт} = 100 \text{ Вт} = 10^2 \text{ Вт}; \quad 1 \text{ кВт} = 1000 \text{ Вт} = 10^3 \text{ Вт};$$

$$1 \text{ МВт} = 1\,000\,000 \text{ Вт} = 10^6 \text{ Вт}.$$

Аз қонуни Ом барои қитъаи занцири истифода бурда, шиддати дар формулаи (2) бударо бо қувваи ҷараён ё ки қувваи ҷараёнро бо шиддат ифода кунем, се ифодаи зерини ба яқдигар эквиваленти тавонои ҷараёнро ҳосил кардан мумкин:

$$P = I U = I^2 R = \frac{U^2}{R}. \quad (3)$$

### Тавонои истеъмолқунандагони ҷараёни электрикӣ

Одатан дар истеъмолқунандагони ҷараён тавонои онҳоро навишта меминанд. Дар хонадонҳо бештар аз лампочкаҳои сарфакори тавонои электрикиашон 5 Вт, 10 Вт, 12 Вт истифода мебаранд. Тавонои лампочка чӣ қадар калон бошад, вай ҳамон қадар бисёр энергияи электрикӣ истеъмол мекунад. Истеъмолқунандагони гуногун тавоноҳои гуногун доранд (ҷадвали 3).

№	Истеъмолқунандаҳо	P, Вт	№	Истеъмолқунандаҳо	P, Вт
1	Телефони дастӣ	0,3–1	7	Телевизор	50–300
2	Радиои дастӣ	2–10	6	Мошинаи чомашӯй	350–600
3	Яхдон	110–160	7	Лампаи электрикӣ	60–1000
4	Компьютер	40–200	8	Дарзмол	500–2000

### Ифодакуни кори ҷараёни электрикӣ бо тавоной

Одатан тавоноии истеъмолии гармқунандаи электрикӣ, яхдон, телевизор, компьютер ва ҷиҳозҳои монанди инҳо дар паспорти онҳо нишон дода мешаванд. Назар ба тавоноии онҳо кори дар вақти маълум иҷроқардаи онҳоро бо формулаи

$$A = P \cdot t \quad (4)$$

ҳисоб карда ёфтани мумкин. Тавоноиро бо ваттҳо, вақтро бо сонияҳо ифода карда мешавад:

$$1 \text{ Ч} = 1 \text{ Вт} \cdot 1 \text{ с.}$$

Аз ватт сония басо хурд буданаш дар амал ба ҷои он ватт·соат (Вт·соат) истифода мешавад. Дар ин  $1 \text{ Вт} \cdot \text{соат} = 3\,600 \text{ Чоул} = 3,6 \text{ кЧ}$ .

Дар амал воҳидҳои карратии кори ҷараён гектаватт·соат (гВт·соат), киловатт·соат (кВт·соат) ва мегаватт·соат (МВт·соат) ҳам васеъ истифода мешавад.

$$1 \text{ гектоватт} \cdot \text{соат} = 100 \text{ Вт} \cdot 1 \text{ соат} = 100 \text{ Вт} \cdot \text{соат} = 360000 \text{ Ч} = 360 \text{ кЧ};$$

$$1 \text{ киловатт} \cdot \text{соат} = 1000 \text{ Вт} \cdot 1 \text{ соат} = 1000 \text{ Вт} \cdot \text{соат} = 3600000 \text{ Ч} = 3,6 \text{ МЧ};$$

$$1 \text{ мегаватт} \cdot \text{соат} = 1000000 \text{ Вт} \cdot 1 \text{ соат} = 3600000000 \text{ Ч} = 3,6 \text{ ГЧ}.$$

Одатан ба энергияи электрикӣ сарфшуда пулсупори (ҳақдиҳӣ) ҳар моҳ амал мекунад. Масалан як моҳ пеш нишондоди ҳисобгираки электрикӣ 312,2 кВт·соат буда, имрӯз ба 354,6 кВт·соат баробар бошад, дар ин ҳол дар як моҳ миқдори энергия сарфшуда ба 354,6 кВт·соат – 312,2 кВт·соат = = 42,4 кВт·соат мешавад.

Дар асоси нархи нишоншуда барои ҳар як кВт·соат миқдори ҳақ маълум аст. Масалан, миқдори ҳақи 1 кВт·соатро бо бо миқдори энергияи электрикӣ сарфшуда зарб зада, миқдори пули супоридашавандаро мейбем.

## Намунаи ҳалли масъала

**Масъалаи 1.** Лампаи тавонои электрикиаш 15 Вт ҳар рӯз 6 соат дар-мегирад. Кори ҷараёни аз лампа дар бадали 1 мөх (30 рӯз) иҷро кардари ёбед.

Дода шудааст:

$$P = 15 \text{ Вт}$$

$$t = 6 \text{ соат} \cdot 30 = 180 \text{ соат.}$$

Ёфтани лозим:

$$A = ?$$

Формулааш:

$$A = P t.$$

Ҳисобкунӣ:

$$A = 15 \text{ Вт} \cdot 180 \text{ соат} =$$

$$= 2700 \text{ Вт} \cdot \text{соат} = 2,7 \text{ кВт} \cdot \text{соат.}$$

Ҷавоб:  $A = 2,7 \text{ кВт} \cdot \text{соат.}$

**Масъалаи 2.** Лампаи электрикӣ 60 Вт тавоной дошта бошад ба шиддати 220 Вт пешбинӣ шуда бошад, муқовимати муййини лампаро ёбед.

Дода шудааст:

$$P = 60 \text{ Вт}$$

$$U = 220 \text{ В.}$$

Ёфтани лозим:

$$R = ?$$

Формулааш:

$$P = \frac{U^2}{R}; R = \frac{U^2}{P}.$$

$$[R] = \frac{B^2}{Bt} = \frac{B^2}{A \cdot B} = \frac{B}{A} = \text{Ом.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$R = \frac{220^2}{60} \text{ Ом} \approx 807 \text{ Ом.}$$

Ҷавоб:  $R \approx 807 \text{ Ом.}$



- Тавонои ҷараёни электрикӣ чӣ ҳел ифода карда мешавад?
- Тавонои ҷараён бо қадом воҳидҳо ҷен карда мешавад?
- Оиди тавонои ҷараёни электрикии истеъмолкунандаҳо ҷиҳор мебонед?
- Аз формулаи қонуни Ом ва формулаи (2) истифода бурда, ифодаи тавонои ҷараёнро бо ёрии шиддат ва муқовимат инчунин бо қувваи ҷараён ва муқовимат ҳосил қунед.
- Сарфи энергияи электрикии хонадонатонро чӣ ҳел ҳисоб қунед?
- Аз чӣ сабаб энергияи сарфшудаи электрикиро бо кВт·соат ҳисоб мекунанд?



- Асбобҳои майшии зерин: а) дарзмоли тавоноиаш 300 Вт; б) лампочкаи электрикии 60 Вт, 1-соат кор қунад, кори иҷро карда онҳо ҷанд пул шуданашро ҳисоб қунед. Нархи кВт·соат-ро аз падару модаратон пурсед.
- Телевизори хонаамон ҳар рӯз 2,5 соат кор қунад, ба энергияи электрикӣ чӣ қадар пул супориданро аниқ қунед. Тавонои истеъмоли телевизор 220 Вт.

## § 32

## ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Ду лампаи тавони ҳояшон 100 Вт ва 200 Вт бо тарзи параллел ба шабакаи шиддаташон 220 Вт пайваст шудааст. Қувваи ҷараёни ҳар як лампа, қувваи ҷараёни пурраи аз ҳар ду лампа гузаштаистода, муқовимати ҳар як лампа ва муқовимати умумии онҳоро ёбед.

Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкунӣ:
$P_1 = 100 \text{ Вт}$	$I_1 = \frac{P_1}{U}; I_2 = \frac{P_2}{U};$	$I_1 = \frac{100 \text{ Вт}}{220 \text{ В}} \approx 0,45 \text{ А}; I_2 = \frac{200 \text{ Вт}}{220 \text{ В}} \approx 0,91 \text{ А};$
$P_2 = 200 \text{ Вт}$	$I = I_1 + I_2; R_1 = \frac{U}{I_1};$	$I = 0,45 \text{ А} + 0,91 \text{ А} = 1,36 \text{ А};$
$U = 220 \text{ В.}$	$R_2 = \frac{U}{I_2}; R = \frac{U}{I}.$	$R_1 = \frac{220 \text{ В}}{0,45 \text{ А}} \approx 489 \text{ Ом}; R_2 = \frac{220 \text{ В}}{0,91 \text{ А}} \approx 242 \text{ Ом};$
<b>Ёфтган лозим:</b>		$R = \frac{220 \text{ В}}{1,36 \text{ А}} \approx 162 \text{ Ом.}$
$I_1 = ?; I_2 = ?$		<b>Ҷавоб:</b> $I_1 = 0,45 \text{ А}, I_2 = 0,91 \text{ А}, I = 1,36 \text{ А}.$
$I = ?; R_1 = ?$		$R_1 = 489 \text{ Ом}, R_2 = 242 \text{ Ом}, R = 162 \text{ Ом.}$
$R_2 = ?; R = ?$		

**Масъалаи 2.** Истеъмолкунандаҳои муқовиматашон 80 Ом ва 60 Ом ба занчир паралел пайваста шудаанд. Истеъмолкунандаи якум бо тавоноии 2 Вт кор карда истода бошад, истеъмолкунандаи дуюм бо қадом тавоной кор мекунад?

Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкунӣ:
$R_1 = 80 \text{ Ом}$	$U_1 = U_2 = U;$	$P_2 = \frac{12 \cdot 80}{60} \text{ Вт} = 16 \text{ Вт.}$
$R_2 = 60 \text{ Ом}$	$P_1 = \frac{U^2}{R_1}; P_2 = \frac{U^2}{R_2}; P_2 = \frac{P_1 R_1}{R_2}.$	
$P_1 = 12 \text{ Вт.}$		
<b>Ёфтган лозим:</b>	$[P_2] = \frac{\text{Вт} \cdot \text{Ом}}{\text{Ом}} = \text{Вт.}$	
$P_2 = ?$		<b>Ҷавоб:</b> $P_2 = 16 \text{ Вт.}$

**Масъалаи 3.** Истеъмолкунадаҳои 75 Ом ва 50 Ом пай дар пай пайваста шудаанд. Истеъмолкунандаи якум бо тавони 120 Вт кор карда истода бошад, истеъмолкунандаи дуюм бо қадом тавоной кор мекунад?

*Дода шудааст:*

$$R_1 = 75 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 50 \text{ Ом}$$

$$P_1 = 120 \text{ Вт.}$$

*Ёфтган лозим:*

$$P_2 = ?$$

*Формулааси:*

$$I_1 = I_2 = I; P_1 = I^2 R_1; P_2 = I^2 R_2;$$

$$P_2 = \frac{P_1 R_2}{R_1} \cdot [P_2] = \frac{\text{Вт} \cdot \text{Ом}}{\text{Ом}} = \text{Вт.}$$

*Ҳисобкунӣ:*

$$P_2 = \frac{120 \cdot 50}{75} \text{ Вт} = 80 \text{ Вт.}$$


*Ҷавоб:*  $P_2 = 80 \text{ Вт.}$ 

## Машқи 18

- Тавонои истеъмолии муҳаррики таҳти шиддати 220 В ва қувваи ҷараёни 4 А кор карда истодаро ёбед.
- Лампочкаи автомобили тавоноиаш 40 Вт ба шиддати 12 В пешбинӣ шудааст. муқовимати лампочкаро ёбед.
- Маврида аз занҷир гузаштани 5 А манқали электрикӣ дар давоми 30 дақиқа 1800 кҶ энергия сарф мекунад. Муқовимати манқал чӣ гуна аст?
- Дар сари моҳ рақами ҳисобгирак 1450 кВт·соат, дар охири моҳ 1890 кВт·соат буд. Дар давоми як моҳ дар хонадон чӣ қадар энергия сарф шуд.
- Аз лампочкаи ба 220 В васлшуда ҷараёни 0,4 А мегузарад. Дар давоми 10 дақиқа ҷараён чӣ қадар кор ичро мекунад?
- Ду лампочкаҳои электрикӣ тавоноиашон 10 Вт ва 15 Вт ба як дигар параллел пайваста, ба шиддати 220 В васл шудаанд. Муқовимати мӯяки ҳар як лампочкаро аниқ кунед. Аз ҳар яки лампочка чӣ қадар ҷараён мегузарад?
- Ҕараён дар қисми занҷири шиддаташ 220 В кори 176 кҶ ичро намуд. Дар давоми ҳамин вақт аз буриши арзии ноқил ҷандто электрон мегузарад?
- Истеъмолкунандаҳои муқовиматашон 120 Ом ва 160 Ом ба занҷир параллел васл шудаанд. Истеъмолкунандаи дуюм бо тавонои 15 Вт кор карда истода бошад, истеъмолкунандаи дуюм бо қадом тавоной кор мекунад?
- Истеъмолкунандаҳои муқовиматашон 30 Ом ва 75 Ом параллел пайваста шудаанд. Истеъмолкунандаи дуюм бо тавонои 25 Вт кор карда истода бошад, истеъмолкунандаи якум бо қадом тавоной кор карда истодааст?
- Бо ду гармқунак обро гарм кардан лозим. Гармқунакҳо паёпай васл шаванд об тез гарм мешавадми ё ки мувозӣ воле шаванд? Ҷавобатонро шарҳ дихед

## § 33

### Кори лабораторӣ. МУАЙЯН КАРДАНИ ТАВОНОИИ ИСТЕММОЛКУНАНДА (ЛАМПОЧКА)



**Мақсади кор:** аз рӯи қувваи ҷараён ва шиддати ба он гузошташуда муайян кардан тавонии истиёмolkунанда.

**Ҷиҳозҳои лозимӣ:** манбаи ҷараён, истиёмolkунанда (лампочка), амперметр, волтметр, калид, симҳои пайвасткунанда.

#### Тартиби иҷрои кор

1. Занцири аз манбаи ҷараён, лампа, амперметр, волтметр ва калид иборат бударо тартиб дихед (*расми 86*).
2. Схемаи ин занҷирро қашед.
3. Калидро пайваста тугмаи секундомерро пахш кунед.
4. Нишондоди амперметр ва волтметро

муайян кунед ва ба ҷадвал нависед.

5. Аз рӯи формулаи  $P=IU$  тавонии ҷараёни лампаҳоро ҳисоб намоед ва ба ҷадвал нависед.
6. Калидро чудо карда дар айни вақт тугмаи секундомерро пахш намоед. Ҷанд вақт фурӯзон будани лампаро чен кунед ва ба ҷадвал нависед.
7. Бо ёрии формулаи  $W=IUt$  миқдори энергияи электрикии сарфкарدارо ҳисоб намоед. Натиҷаро ба ҷадвал нависед.
8. Таҷрибиро 3 бор такрор кунед натиҷаро ба ҷадвал нависед.
9. Аз рӯи ифодаи  $P_{миёна}=(P_1+P_2+P_3)/3$  тавонии миёнаи лампаҳоро ҳисоб кунед. Натиҷаҳои ҳосилшударо бо тавонии ба лампа навишташуда мукоиса намоед.
10. Натиҷаҳоро таҳлил кунед ва ҳулоса бароред.

№	$I$ , А	$U$ , В	$P$ , Вт	$P_{миёна}$ , Вт	$t$ , с	$W$ , Вт·с
1						
2						
3						



1. Энергияи электрикии истеъмолкунанда сарф намуда  $W$  ба кори ичро-кардаи чараён баробар аст гуфтан мумкинмай?
2. Шиддати манбаъ зиёд ё кам карда шавад, аз сабаби қувваи чараён ҳам зиёд ё кам шуданаш, оё тавоноии лампочка ҳам тағиیر ёфта меравад?
3. Дар кори лабораторий лампока бо лампочкай тавониаш калон иваз карда шавад, нишондоди амперметр ва волтметр чӣ хел тағиир меёбад?

## § 34

### БО ТАЪСИРИ ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ ГАРМ ШУДАНИ НОҚИЛҲО

#### Миқдори гармие, ки аз ноқил ҷудо мешавад

Дар ноқилҳо ҷараёни электрикиро ҳаракати ботартибонаи электронҳо ҳосил мекунад. Дар давоми ҳаракати ботартибонаи худ электронҳо бо атомҳо бармехӯранд. Дар ин гуна бархӯрӣ электрон як қисми энергияшро ба атомҳо медиҳад. Дар натиҷа энергияи дохилии ноқил меафзояд, яъне метафсад. Аз ин сабаб аз ноқил миқдори гармӣ хориҷ мешавад.

Аз ноқил ҷараён гузарад кори ичрокардаи ҷараён фақат ба зиёд кардани энергияи дохилии ноқил (ба гармшавии он) сарф шавад, кори ичро кардаи ҷараён ба миқдори гармии хориҷшуда баробар мешавад:

$$Q = A \text{ ё} \text{ ки} Q = I U t. \quad (1)$$

Аз баробарии  $U = IR$  истифода барем, миқдори гармии аз ноқил ҷудо-шаванда ба ифодаи зерин баробар буданаш бармеояд:

$$Q = I^2 R t. \quad (2)$$

**Миқдори гармӣ, ки бо таъсири ҷараёни электрикӣ аз ноқил ҷудо мешавад ба ҳосили зарби квадрати қувваи ҷараён, муковимати ноқил ва вакти ҷоришавии он баробар аст.**

Ин хulosaro новобаста аз якдигар дар асоси таҷрибаҳо олими англisis **Чеймс Прескатт Ҷоул** (1818–1889) ва олими рус **Эмилий Христианович Ленс** (1804–1865) гуфтаанд. Бинобар ин онро **қонуни Ҷоул-Ленс номида, формулаи (2) бошад, формулаи Ҷоул-Ленс** номида мешавад.

Одатан миқдори гармии аз ноқил ҷудошаванда ҳангоми аз он ҷорӣ шудани ҷараён бо **ҷоул (Ҷ)**, **килоҷоул (кҶ)** ва **мегаҷоул (МҶ)** чен карда мешавад.

$$1 \text{ кҶ} = 1000 \text{ } \mathring{\text{Ҷ}} = 10^3 \text{ } \mathring{\text{Ҷ}}; \quad 1 \text{ МҶ} = 1000000 \text{ } \mathring{\text{Ҷ}} = 10^6 \text{ } \mathring{\text{Ҷ}}.$$



Расми 87.



Расми 88.

## Лампаи электрикни тафсониши

Дар рўзгор асосан ба сифтаи асбоби равшанидиҳанда аз лампаи тафсонишистифода мебаранд. Аз вай чараён чорӣ шавад, аз ҳисоби тафсидани спиралаш равшаний медиҳад (*расми 87*).

Қисми асосии лампа аз спирали волфрамии борик исборат аст. Спирали лампаро аз он сабаб аз волфрам месозанд, ки вай ҳангоми тафсиш дароз намешавад, то  $3000^{\circ}\text{C}$  намесӯза ва ҳангоми ҳарорат ба  $3300^{\circ}\text{C}$  расидан гудохта мешавад.

Лампаи тафсониши нахустин аз тарафи электротехники

рус соли 1872 **Александр Николаевич Лодигин** (1847–1923) кашф карда шудааст. Лампочкаи такмилёфтаи тафсониши аз тарафи олими американӣ соли 1879 **Томас Алва Эдисон** (1847–1931) ихтиро кардааст.

Дар хонадонҳо асосан аз лампаҳои тафсониши шиддаташ 220 В истифода мебаранд.

Дар рўзи ҳозира, дар ҳаёт, дар истеҳсолот, хизмати маишӣ бидуни лампочкаҳои тафсониши аз лампаҳои хунук, лампаҳои гази инертий ҳам истифода мебаранд (*расми 88*).

Бо принсипи кори онҳо дар мавзӯи оянда муфассал шинос мешавем.

Дар лампаҳои тафсониши қисми калони энергияи электрикӣ ба гармӣ табдил меёбад. Бинобар ин коэффиценти кори фоиданоки онҳо кам мешавад. Дар лампаҳои гази инертдор қисми зиёди энергияи электрикӣ ба энергияи рӯшнои тадбил иегардад. Сарфи энергияи электрикӣ бошад камтар аст. Муддати тӯлонӣ афрӯхта шаванд ҳам, онҳо наметафсанд. Аз ин рӯ тамоми шаб дар корхонаҳо, мағозаҳо, кӯчаҳое, ки лампаро фурӯзон мегузоранд, аз лампаи сафеди гази инертидошта истифода мебаранд.

## Коэффиценти кори фоиданоки истеъмолқунанда (ККФ)

Дар вақти кор ичро кардани чараёни электрикӣ қисми муайяни кори пурра  $A_n$  барои ичрои кори фоиданок  $A_\phi$  сарф мешавад.

**Нисбати кори фоиданоки чараёни электрикӣ ичрокарда ба кори пурраи сарфкарда, коэффиценти кори фоиданок номида шуда, бо ҳарфи  $\eta$  (эта) ишора карда мешавад.**

$$\eta = \frac{A_\phi}{A_n} \text{ ё ки } \eta = \frac{A_\phi}{A_n} \cdot 100\%. \quad (3)$$

Коэффиценты кори фоиданоки чараёни электрикӣ бо тавоной ҳам ифода карда мешавад:

$$\eta = \frac{P_\phi}{P_n} \text{ ё ки } \eta = \frac{P_\phi}{P_n} \cdot 100\%. \quad (4)$$

Дар ин чо  $P_n$  – тавоноии пурраи сарфкарда,  $P_\phi$  тавоноии фоиданок.

Коэффиценты кори фоиданоки лампаҳои тафсонаш хеле кам буда 4–6 % -ро ташкил мекунад. Ин чунин маъно дорад, ки дар лампаҳои тафсонаш 4–6 фоизи энергияи электрикӣ ба равшаний, 94–96 фоизаш ба гармӣ табдил мейбад.

### **Намунаи ҳалли масъала**

Аз сими спиралшакли муқовиматаш 40 Ом чараёни 5 А чорӣ мешавад. Дар давоми 1 соат аз ин спирал чӣ қадар миқдори гармӣ чудо мешавад?

Дода шудааст:

$$R=40 \text{ Ом}$$

$$I=5 \text{ А}$$

$$t=1 \text{ соат} = 3600 \text{ с.}$$

Ёфтани лозим:

$$Q = ?$$

Формулааши:

$$Q=I^2 R t;$$

$$[Q]=\text{А}^2 \cdot \text{Ом} \cdot \text{с}=\text{Ч.}$$

Ҳисобкунӣ:

$$Q=5^2 \cdot 40 \cdot 3600 \text{ Ч}=$$

$$=3600000 \text{ Ч}=3,6 \text{ МЧ.}$$

Ҷавоб:  $Q=3,6 \text{ МЧ.}$



1. Формулаи Ҷоул–Ленс чӣ тавр ифода карда мешавад?
2. Лампаи тафсонаш аз ҳисоби чӣ равшаний медиҳад?
3. Аз чӣ сабаб аз ноқил чараён гузарад, гарм мешавад?
4. Коэффиценты кори фоиданоки истеъмолкунанда чӣ тавр муайян карда мешавад?
5. Аз чӣ сабаб ҷои борики спирални манқали электрикӣ пурзӯр гарм мешавад?



1. Лампочкаи электрикӣ корношоям (ё ки нав)-и дар хонадонатон мавҷуд буда ва патрони ба шабака васл нашударо гиред. Сохти онҳоро таҳлил кунед ва кори онро омӯзед. Вазифаҳои лавҳаи металлии резбадори патрон, спирал ва колбаи шишагинро нависед.
2. Сарфи энергияҳои лампаи тафсонаши ба шабака васлшудаи хонадон ва лампочкаҳои LED-ро дар муддати 10 соат муқоиса кунед.
  - Тавоноии лампаи тафсонаш – 60 Вт,
  - Тавонии лампаи LED 7 – Вт.



### Машқи 19

- Аз муковимати 100 Ом чараёни 10 А мегузарад. Дар ҳамин спирал дар давоми 1 дақика чӣ қадар миқдори гармӣ чудо мешавад?
- Дар гармкунандай муковиматаш 20 Ом ки ба шабакаи 220 В пайваста шудааст, дар давоми 1 дақика чӣ қадар гармӣ хориҷ мешавад?
- Ба занцири манбаи чараён сими дарозӣ ва буриши арзиашон якхелай алюминий ва нихром пай дар пай васл шудаанд. Кадоме аз инҳо бештар гарм мешаванд?
- Спирали дарзмол аз сими нихромии дарозиаш 2,5 м ва буриши арзиаш  $0,2 \text{ mm}^2$  тайёр карда шудааст. Дарзмол ба 220 В пешбинӣ шуда бошад, тавоноии он чӣ қадар аст?
- Аз нокили муковиматаш 50 Ом дар давоми 10 дақика чӣ гуна чараён гузарад, гармии 120 кҶ хориҷ мешавад?

**§ 35**

### ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

**Масъалаи 1.** Дар занцири муҳаррики электрикӣ ба шабакаи 220 В пайваста шуда қувваи чараён 3 А аст. Агар коэффиценти кори фоиданоки муҳаррик (ККФ) 80% бошад, муҳаррик дар як соат чӣ қадар кори фоиданок иҷро мекунад?

<p>Дода шудааст:</p> $I = 3 \text{ A}$ $U = 220 \text{ В}$ $t = 1 \text{ соат} = 3600 \text{ с}$ $\eta = 80 \%$ <hr/> <p>Ёфтани лозим:</p> $A_\phi = ?$	<p>Формулааи:</p> $A_n = I U t$ $\eta = \frac{A_\phi}{A_n} \cdot 100\%$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $A_n = 3 \text{ A} \cdot 220 \text{ В} \cdot 3600 \text{ с} = 2376000 \text{ Ч.}$ $A_\phi = \frac{2376000 \text{ Ч} \cdot 80\%}{100 \%} = 1900800 \text{ Ч} \approx 1,9 \text{ МЧ.}$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ҷавоб:  $A_\phi \approx 1,9 \text{ МЧ.}$

**Масъалаи 2.** Гармкунандай тавоноиаш 1,2 кВт ва лампочкаи электрикӣ тавоноиаш 15 Вт ба шиддати шабакаи 220 В параллел пайваста шудааст. Дар гармкунанда нисбат ба лампочкаи электрикӣ чанд маротиба зиёд энергия сарф мешавад?

<p>Дода шудааст:</p> $P_1 = 1,2 \text{ кВт} = 1200 \text{ Вт}$ $U = 220 \text{ В}$ $P_2 = 15 \text{ Вт.}$ <hr/> <p>Ёфтани лозим:</p> $\frac{W_1}{W_2} = ?$	<p>Формулааи:</p> $W_1 = P_1 t;$ $W_2 = P_2 t;$ $\frac{W_1}{W_2} = \frac{P_1 t}{P_2 t} = \frac{P_1}{P_2}.$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $\frac{W_1}{W_2} = \frac{1200}{15} = 80 \text{ маротиба.}$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Ҷавоб:  $\frac{W_1}{W_2} = 80 \text{ маротиба.}$

**100**

Боби III. Кор ва тавоноии чараёни электрикӣ

**Масъалаи 3.** Истеъмолкунандаҳои муқовиматашон 20 Ом ва 30 Ом параллел пайваста шудаанд. Дар ягон вақти маълум истеъмолчии якум 240 Ҷ кор ичро карда бошад, истеъмолчии дуюм дар ҳамин вақт чӣ қадар кор ичро мекунад?


<p>Дода шудааст:</p> $R_1 = 20 \text{ Ом}$ $R_2 = 30 \text{ Ом}$ $A_1 = 240 \text{ Ҷ}$ $t_1 = t_2 = t.$ <p>Ёфтган лозим:</p> $A_2 = ?$	<p>Формулааш:</p> $U_1=U_2=U$ $A_1=\frac{U^2}{R_1} \cdot t; \quad A_2=\frac{U^2}{R_2} \cdot t;$ $A_2=\frac{A_1 R_1}{R_2} \cdot [A_2]=\frac{\text{Ҷ} \cdot \text{Ом}}{\text{Ом}}=\text{Ҷ}.$	<p>Ҳисобкуни:</p> $A_2=\frac{240 \cdot 20}{30} \text{ Ҷ}=160 \text{ Ҷ}.$ <p>Ҷавоб: <math>A_2 = 160 \text{ Ҷ}.</math></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Машқи 20

- Чойнаки электрикӣ ба 220 В пайвасташуда дорои 1,1 кВт тавонои истеъмолӣ аст. Чойнак ба шабака пайваст шавад, аз он чӣ қадар ҷараён мегузарад?
- Аз спирали симини муқовиматаш 50 Ом ҷараёни 4 А ҷорӣ шуда истолааст. Дар давоми 2 соат дар ин спирал чӣ қадар микдори гармӣ чудо мешавад.
- Дар гармкунандаи электрикӣ муқовиматаш 60 Ом, ки ба шабакаи шиддати 220 В васл карда шудааст, дар як соат чӣ қадар микдори гармӣ ҳориҷ мешавад?
- Гармкунандаи электрикӣ тавоноиаш 2,2 кВт ба шиддати шабакаи 220 В пайваста шудааст. Аз он чӣ қадар ҷараён мегузарад?
- Масоҳати буриши арзии спирали никелини дарзмол  $0,1 \text{ mm}^2$ , дарозиаш 2 м аст. Дарзмол ба 220 В пешбинӣ шуда бошад, тавонои он чӣ қадар аст?
- Ду гармкунандаҳои электрикӣ муқовиматашон 200 Ом ва 300 Ом ба шабака параллел пайваст шудаанд. Миқдори гармии аз онҳо дар як вақт ҳориҷ шударо муқоиса кунед.
- Тавонои истеъмолии чойнаки электрикӣ 550 Вт буда ба 220 В пешбинӣ карда шудааст. Чойнак ба шабака пайваст шавад аз он чӣ қадар ҷараён мегузарад ва муқовимати электрикӣ он ба чӣ баробар аст.
- Аз занчири электрикӣ ба муҳаррик пайвасташуда 0,5 А ҷараён гузашта истолааст. Шиддат 20 В. Муҳаррик дар 1 соат чӣ гуна кор ичро мекунад? ККФ-и муҳаррик 80% аст.
- Истеъмолчиёни муқовиматхояшон 50 Ом ва 16 Ом пай дар пай васл шудаанд. Дар ягон вақти маълум истеъмолкунандаи дуюм 400 Ҷ кор ичро кунад, истеъмолчии якум чӣ қадар кор ичро мекунад?

## § 36

### ТАТБИҚИ АМАЛИИ ҚОНУНИ ҶОУЛ-ЛЕНС



Расми 89.

Дар нимаи якуми асри XIX аз тарафи олими англис Ҙ Ҷоул ва олими рус Э. Ленс мавриди аз ноқил гузаштани ҷараён қонуни ифодакунандаи микдори гармии хориҷшуда оғарида шуд. Дар расми 89 намуди таҷҳизоти дар амал санҷидани ин қонун оварда шудааст.

Дар аввал аз ноқили муқовиматаш маълуми  $R$  ҷараёни  $I$  гузаронидан гармии  $Q$  ҷудо шудааст. Вақти гузашти ҷараён аз спиралро зиёд кунем, микдори гармии ҷудошуда ҳам меафзояд. Ҳудди ҳамин тавр муқовимати ноқил ё ҷараёни ҷорӣ шудаистодаро зиёд намуда, микдори гармии ҷудошуда дар муносибати зайл шуданашро дар таҷриба исбот кардаанд.:

$$Q = I^2 R t.$$

Ин қонуни бо нишон додани табдилёбии энергияи электрикӣ ба энергияи гармӣ соҳиби аҳамияти амалий аст. Дар поён бо таҷҳизотҳои дар асоси ин қонун коркунанда шинос мешавем. Принсиipi кории ҳамаи асбобҳои гармкунандаи электрикӣ мавриди гузаштани ҷараён ба гармшавии ноқил асос карда шудааст. Ба ҳамаи онҳо элементҳои гармкунандаи шаклашон гуногун гузашта мешавад (*расми 90*).



Расми 90.

#### ► Элементи гармкунандаро аз ноқили муқовимати ҳосаш қалон ва ба ҳарорати $1000 - 1200^\circ\text{C}$ бардошткунанда месозанд.

Дар ҳаёт аз таъсири гармии ҷараён дар гармкунандаи электрикӣ (манқал), дарзмол, чойнаки электрикӣ ва монанди инҳо, инчунин дар пайвандкунии электрикӣ васеъ истифода мебаранд.

Дарзмол яке аз таҷҳизотҳои принсиipi кориаш ҳамин гуна буда аст. Мавриди гармшавии элементи гармкунанда лавҳаи металлӣ ҳам гарм мешавад. Лавҳаи металлӣ вазнин, қисми таги онро сӯфта тайёр мекунанд. То фикр карда сохтани дарзмолҳои ҳозира ба сифати гармкунанда аз оташ (англиши даргирифта) истифода бардаанд (*расми 91, а*).

Лавҳаҳои металлии ин гуна дарзмолҳо бо ёрии лаҳча тафсонида шудаанд. Дар вактҳои ҳозира бо энергияи электрикӣ тафсонида мешавад (*расми 91-б*), ин гуна дарзмолҳо бо ёрии элементи гармкунандаи ба рӯйпӯши

металлӣ – дохили лӯла чойгир кардашуда (тен) тафсонида мешавад.

Дар ҳаёт баъзе аз асбобҳои басо бисёр истифодабарандай гармкунандаҳои электрикӣ дар расми 92 тасвир ёфтааст. Вақтҳои охир ба сифати хунуккунанда ва гармкунанда кондитсионерҳои замонавӣ васеъ истифода бурда шуда истодаанд (*расми 92, а*). Дар ҷиҳозҳои гармкунанда элементи гармкунанда бевосита моеъро гарм мекунад, моеъ бошад гармиро ба воситай металли тунуки рӯйпӯш ба гирду атроф нақл мекунад (*расми 92, б*).

### Кафшери элетрикӣ

Барои таъмири асбобҳои элетрикӣ аз кафшери электрикӣ истифода мебарем. Намуди кафшер дар расми 93, а, б тасвир ёфтааст.

**Нӯги кафшери электрикии тафсон хӯлаи кафшерро гудохта метавонад. Бо ёрии он хӯлаи гудохта контактҳои кандашудаи асбобҳои электрикиро мепайванданд.**

Дар корҳои буридан ва пайвасти металлҳои ғафс ҳам аз ноқил бо микдори зиёд ҷараён гузарад, аз ҳисоби гармии чудошуда ичро мекунанд. Бо ин усул металлҳоро ба якдигар пайваст кардан мумкин. Дар ин байнӣ сатҳи металл ва электроди пайвасткунанда камони электрикии пурзӯр ҳосил карда мешавад. Ҳарорати баланди камони электрикӣ металлро мегудозад (*расми 93, в*).

Яке аз таҷҳизотҳои ҳангоми гузаштани ҷараёни электрикӣ аз ноқилҳо ба ҳодисаи хориҷшавии энергия асосёфта, ин обҷӯшонак аст. Дар ин гармкунанда дар даруни чойнаки электрикӣ маҳкам карда шудааст (*расми 94*). Дар даруни обгармкунак спирали борики нийромӣ буда, атрофи он ба хоки ҷараёни электрикиро нагузаронанда, лекин гармиро хуб гузаронанда иҳота карда шудааст. Ин хока бо рӯйпӯши тунуки металлӣ пӯшида шудааст. Ҳангоми истифодабарӣ обгармкунак фақат дар ҳолати ба об ғӯтида шуданаш эътибор кардан лозим. Чойнаки электрикии об нарехта ба шабакаи электрикӣ пайваст шавад, ҳамон лаҳза гармкунакӣ он мекафад, яъне аз кор мебарояд.



Расми 91.



Расми 92.



Расми 93.



Расми 94.

Дар вақтҳои ҳозира барои гарм кардан ва ҷӯшонидани он аз гармкунандаҳои электрикии намудҳои гуногун (шаклҳо, намудҳо) дар хонадонҳо истифода бурда истодаанд.



1. Оё бо ёрии об ва лахча таги дарзмолро тафсонидан мумкин аст? Аз чӣ сабаб дар дарзмол чун гармкунанда аз об истифода намебаранд?
2. Чойнаки электрикӣ аз чӣ гуна элементҳо ташкил ёфтааст?
3. Кафшери электрикӣ бо кадом мақсад истифода бурда мешавад? Кори онро фаҳмонида дихед.

## § 37

### ЗАНЦИРИ ЭЛЕКТРИКИИ ХОНАДОНҲО ВА ПАЙВАСТКУНИҲО

#### Занцири электрикии хонадон

Чараёни электрикӣ аз стансияҳои истеҳсоли энергияи электрикӣ ба хонадонҳо, корхонаҳои истеҳсолӣ ва тамоми истеъмолкунандаҳо тақсим мешавад. Энергия электрикии ба воситаи симҳо ба хонадонҳо нақлшуда, ба истеъмолкунандаҳо тақсим мешаванд. Занцири электрикии хонадон ба хонадонҳои дигар бо тарзи параллел ба шабакаи электрикии умумии шиддаташ 220 В пайваста мешавад.



**Ҳамаи истеъмолкунандагони электрикии хонадон бо ҳамдигар параллел пайваст мешаванд.**


Дар расми 95 ба сифати намуна занцири электрикӣ ва схемаи он тасвир карда шудааст.

#### Мухофизакҳо

Ба сифати чораи бехатарӣ ҳангоми расиши кӯтоҳ ба чои аз шабакаи электрикӣ ба хонадон пайвастшудаи занцир муҳофизакҳо мегузоранд. Вай ба ҳар ду сими занцири электрикии ба хонадон оянда пайваста мешвад.



**Вазифаи муҳофизак аз он иборат аст, ки қувваи ҷараёни занцир аз меъёр зиёд шавад, занцирро канад.**



Расми 95.

Чун радио, телевизор ва асбобҳои монанди инҳо, ки бо электр кор меқунанд, инчунин ба автомобилҳо ҳам муҳофизаткунандаҳо зудгудоз мегузоранд. Дар ин гуна муҳофизаткунандаҳо сими борике аз рӯи тири найчай шишагин қашида шудааст. Ба нӯгҳои найчай шишагин сарпӯшчаҳои металлӣ шинонидаанд, нӯгҳои симро ба онҳо мепайванданд (*расми 96, а*). Найча ба сиққонакҳои маҳсус шинонида мешавад.




Расми 96.

Шиддати шабака аз 220 В зиёд шавад ё ба туфайли носозии асбоби электрикӣ қувваи ҷараёни зиёд ҷорӣ гардад, сими муҳофизакҳо дарҳол гудохта шуда, ба асбоби электрикӣ ҷараён намегузарад. Ин бошад пеши аз кор баромадани асбобро мегирад. Ба асбоби электрикӣ муҳофизаки нав гузашта, аз он дар ҳаёти ҳаррӯза боз истифода бурдан мумкин. Дар техника муҳофизакҳои электромагнитӣ ва контактдори бо таъсири гармӣ коркунанда, инчунин муҳофизакҳои аз нав барқароршаванда васеъ истифода мешаванд (*расми 96, б, в*). Ишораи онҳо дар схемаи электрикӣ дар *расми 96, г* оварда шудааст.

### Ба шабака пайвастани занчири электрикии хонадон

Дар симҷӯбҳо камаш ду сим мешавад. Яке аз онҳо нейтрал мебошад. Дар сими нейтралӣ шиддат намешавад, онро ба замин мепайванданд.

## ► Аз симҳои симчӯб сими поёни нейтрал мешавад.



Расми 97.

Фарз мекунем, ки шумораи симҳои симчӯб чорто бошад. Шиддати байни сими поёни нейтрал 0 ва хар яки се сими дигар 220 В аст. Барои ҳамин яке аз симҳои хонадон ба сими нейтрал, дигараш ба яке аз симҳои дигар пайваста мешавад. Мисол, хонадони якум ба симҳои 0 ва 1, хонадони дуюм ба симҳои 0 ва 2, хонадони сеюм ба симҳои 0 ва 3 пайваст мешавад. Симҳо ҳамин тавр пайваста шавад, шиддати ҳар як хонадон 220 В мешавад. Агар саҳв намуда занчири электрикӣ хонадон ба симҳои 1 ва 2, 2 ва 3 ё 1 ва 3 пайваста шавад, ҳамаи асбобҳои электрикӣ ба шабака пайваста хамоно месӯзад. Чунки шиддати байни симҳои симчӯб дар ин ҳолат 380 В-ро ташкил медиҳад.



Расми 98.

### Муайян кардани будан ё набудани шиддат


Барои дар ноқил ва асбобҳои электрикӣ будан ё набудани шиддатро муайян кардан ё фахмидани кадоме аз онҳо нейтралӣ аст, аз асбобҳои гуногун истифода мебаранд. Аз ҳама соддатарини онҳо винттоб, яъне отвёрка-индикатор мебошад (*расми 98*). Намуди винттоб индикатор ба монанди винттоби оддӣ мебошад. Ба мобайни он лампаи неонии бо шиддати 0,5–1 В фурӯзоншаванд (1) гузошта шудааст. Як тарафи лампа ба даруни винттоби индикатор (2), тарафи дигараш бошад, ба охири дастаи он (3) пайваст шудааст.

Барои дар ноқил мавҷуд будани шиддатро муайян намудан, ангуштро ба охири винттоби индикатор гузошта нӯғи он ба ноқил расонида мешавад. Агар дар ноқил шиддат мавҷуд бошад, лампаи винттоби индикатор фурӯzon мегардад. Дар ин ҷараён аз занҷир-лампа—одам гузашта, лампа фурӯzon мегардад. Ба лампа пай дар пай муқовимати калон пайваст карда шудааст. Барои ҳамин шиддат дар одам якчанд волтро ташкил медиҳад. Ин шиддат барои афрузиши лампа кифоя аст. Агар дар ноқили санчидашаванда шиддат набошад лампаи винттоби индикатор фурӯzon намегардад.

### Пайвастани вилка ва розетка

Яке аз симҳои симчӯби кӯча, ки ба занчири электрикӣ хонадон пайваст шудааст нейтрал буда, дар дигараш шиддат мавҷуд аст. Шиддати бай-

ни сими нейтралй ва сими шиддат ба 220 В баробар буданашро гуфта будем. Ин ду сими ба занцири хонадон пайваста дар ҳама чой бо ҳам паҳлӯ ба паҳлӯ ва параллел мешаванд. Дар ҳеч чой набояд ин симҳо бо яқдигар пайваст шаванд. Дар акси ҳол расиши кўтоҳ рўй медиҳад.



*Расми 99.*

Асбобҳои электрикӣ рост аз рост ба занцири электрикии хонадон пайваст нашуда, ба воситаи вилка ва розетка васл мешаванд. Дар даруни шнурини аз асбоби электрикӣ омада ду ноқили (сими) аз яқдигар изолятсияшуда мавҷуд аст. Вилка ба шнур бо ёрии винтҳо маҳкам карда мешавад (*расми 99, а*). Барои ин аз ҳар як нӯги ноқил 10–15 мм изолятсия тоза карда мешавад. Баъд нӯги ноқили аз изолятсия тоза кардашударо тоб дода ба шакли ҳалқа оварда, бо ёрии винтҳо маҳкам мекунанд ва кафшер карда мешавад.

Пеш аз пайвастани розетка, симҳои электрикии хонадонро аз шабака ҷудо кардан шарт аст. Ин корро бо қалитҳои муҳофизакҳои автоматӣ дошта ичро мекунанд.


Ҳангоми пайвастани розетка ҳам корҳои чун болой ичро мешаванд (*расми 99, б*). Розеткаро ба ноқилҳо пайваста ба ҷои лозимӣ маҳкам карда мешаванд.

### Пайваст кардани патрон ва включател (басту кушо)

Барои пайваст кардани патрон ҳар ду нӯги ноқил аз изолятсия тоза карда мешавд. Қисми 1-и патронро тоб дода, аз қисми 2 ҷудо мекунанд (*расми 100*) нӯгҳои ноқил ба қисми 3-и даруни патронбо ёрии винтҳо маҳкам карда мешавад. Пас қисми 3-и патронро ба ҷояш гузошта қисми 1-ро ба қисми 2 тоб дода маҳкам мекунанд.

Дар вақти пайвастани вилка, розетка ва патрон қадом ноқил нейтрал, қадоме таҳти шиддат аст, эътибор намедиҳанд.

Агар яке аз ноқилҳои ба лампочка васлшуда қанда шавад лампочка дар намегирад. Бастукушо ана ҳамин вазифаи ба-



*Расми 100.*

стану күшоданро ичро мекунад. Басту күшо (включател)-ро ба ноқили шиддатбуда ҳам, ба ноқили нейтрал ҳам пайвастан мумкин.

Мавриди пайвастани вилка, розетка, патрон ва басту күшо чои күшоди аз изолятсия тоза кардашуда ду сим ба якдигар набояд расид, албатта ба қоидаҳои бехатарӣ риоя намудан шарт аст.



1. Аз чӣ сабаб истеъмолқунандагони хонадон на пайдарпай, балки параллел пайваст карда мешаванд?
2. Занчири электрикии хонадонро таҳлил кунед.
3. Принсили кор ва соҳти муҳофизакҳои зудгудози дар радио, телевизор, автомашина ва асбобҳои электрикии гуногун истифодашавандаро гуфта дихед.
4. Ба вилкаи асбобҳои электрикӣ шнур чӣ тавр пайваста мешавад?
5. Ба занчири электрикии хонадон розетка чӣ хел васл шуданашро фаҳмонида дихед.
6. Пайваштшавии патрон лампочкаи электрикӣ ва басту күшо ба занчири электрикиро фаҳмонида дихед.



Схемаи занчири электрикии хонадонатонро кашед. Онҳоро таҳлил намуда, хулоса бароред. Розетка, вилка, патрон ва басту күшо гиред, ба ноқил пайваштшавии онҳоро аз назар гузаронед.

## § 38

## ЧОРАҲОИ БЕХАТАРИИ ЭЛЕКТРИКӢ

Дар гирду атроф шабакаҳои электрикӣ хеле бисёранд. Дар ҳаёти рӯзмарра мунтазам бо асбобҳои электрикӣ кор мекунем. Ба туфайли аз асбобҳои носоз истифода бурда, эҳтиёт набудан ҳаёти худро зери хафв гузошта метавонем.

### Расиши кӯтоҳ

Симҳои занчири электрикӣ ба ягон қувваи ҷараёни калонтарин пешбий карда мешаванд. Агар қувваи ҷараёни занцир аз меъёр гузарад, сим гарм мешавад ва изолятсияи онро печонида об шуданаш мумкин. Дар хонадон асбобҳои тавониашон калон масалан, электроплитка, гармкунандаи электрикӣ, чойнаки электрӣ, дарзмол дар як вакт васл шаванд, қувваи ҷараёни занчири электрикӣ якбора меафзояд. Дар натиҷа симҳои изолятсиядор саҳт гарм шуда расиши кӯтоҳ рӯй доданаш мумкин. Дар расиши кӯтоҳ мӯковимати (истеъмолқунанда) беруна баробари нол мешавад.

**▶ Расидани чойҳои күшоди ду сими электрикӣ аз қутбҳои манбъ (фаза) омада истода ё дар натиҷаи ба нол майлқунии муковимати истеъмолқунанда якбора афзудани қувваи ҷараён расиши кӯтоҳ номида мешавад.**

**Меъёри зиёдтарини қувваи ҷараён барои симҳои мисин ва алюминии изолатсиянок, ки роҳ додан мумкин аст**

№	$S, \text{мм}^2$	$I, \text{А}$		№	$S, \text{мм}^2$	$I, \text{А}$	
		мис	алюминий			мис	алюминий
1	0,5	4	3	4	4	20	15
2	1	6	4,5	5	10	31	25
3	1,5	10	7	6	16	43	35

Расиши кӯтоҳ дар вакти аз асбобҳои электрикӣ нодуруст истифодабарӣ ва ба изолатсияҳои симҳои ҷараёндор аз берун шикаст расидан ба амал меояд. Дар вакти расиши кӯтоҳ дар ҷои ба якдигар расидаи симҳо ҷараёни хеле қалон ҷорӣ гашта, ҳамон лаҳза шарори пурзӯр мебарояд ва сим қанда мешавад (*расми 101*).



*Расми 101.*

**▶ Танаи одам ҷараёни электрикиро хуб мегузаронад. Шиддати аз 42 В зиёди шабакаи электрикӣ ба организми одам ҳавғонок аст.**

Ҳангоми бо асбобҳои электрикӣ кор кардан аз беэҳтиётӣ ҷараён заданаш мумкин, аз ин рӯ ба ҷораҳаи бехатарии электрикӣ қатъӣ амал бояд намуд.

1) Симҳои аз шабакаи электрикӣ кӯча гузаронда изолатсия карда нашуудаанд. Сими аз шабакаи электрикӣ қанда шударо қапидан мумкин нест. Аз он ҳудатон ва дигаронро эҳтиёт кунед.

2) Одатан симҳои занчири электрикӣ хонадон аз даруни девор мегузарад. Ҳангоми бо ягон зарурат ба девор мекандан боварӣ ҳосил кунед, ки аз ин ҷои сими электрикӣ нагузаштааст?

3) Ҳар доим дар розетка ва патронҳои лампочкаҳои электрикӣ шиддат мешавад. Ба дохили сӯрохии розетка ё ба патрони бе лампочка ашёҳои металлӣ дохил кардан манъ аст.

Дар хонадонҳои бачаҳои хурдсол буда ба розетка пластмассаи маҳсус пӯшонидан ба мақсад мувофиқ аст.

4) Дар ҳолати дар шабакаи умумӣ набудани ҷараён, ҷойҳои шикастёфтагро аввал занчирро аз шабака чудо намуда, пас аз он таъмир кардан мумкин.

5) Дар баъзе ҳолатҳо дар яке аз фазаи шабакаи умумӣ шиддат набуда, дар дигараш шуданаш мумкин. Дар нагирифтани лампочкаро дида чои кушиди симро таъмиркуй мумкин нест. Дар акси ҳол ҷараён аз бадани одам ба замин мегузарад ва онро ҷараён зада ҷароҳат расониданаш мумкин.

**Дар вакти таъмири ҷои шикастёфтаи занчири электрикӣ ҳона-дон, новобаста аз будан ё набудани ҷараён дар шабака, аз ҳар ду патрон муҳофизакҳаро тоб дода, гирифтани ё включателҳои автоматро чудо на-мудан лозим!**

Дар баъзе ҳолатҳо як фазаи ҷараёндори онро қапида истем ҳам, ҷараён назаданаш ҳам мумкин. Барои ин одам аз замин изолатсияшуда буданаш яъне дар таги пои одам материали изолатсионӣ гузошта, ҳеч ягон ҷои танаи он бо материали ноқилий ба замин нарасиданаш лозим.

### Ёрии аввалин ҳангоми ҷараёнзаний

**Одам бо туфайли беэҳтиётӣ сими ҷараёндорро ба даст гирифта ва аз танааш ҷараён ҷорӣ шуда истода бошад, худашро ҳалос карда наметавонад.**

Сабаб дар он аст, ки якум бо таъсири ҷараён мушакҳои даст ва панча ҳуд аз ҳуд фишурда шуда, ба сим маҳкам мешавад. Дуюм, аз тана ҷараён ҷорӣ шавад, мушакҳои тана қашиш ҳӯрда, ба одам итоат намекунад. Сеюм, он ки системаи асаби марказӣ шикаст ҳӯрда аз ҳуш меравад.

**Одам дар таъсири ҷараён чӣ қадар дуру дароз монад, нигоҳ доштани ҳаёти ў ҳамон қадар душвор мегардад, Бинобар ин, дар нав-бати аввал, одамро аз таъсири ҷараён ҳалос кардан лозим аст.**

Ҷабрдидаро аз таъсири ҷараён ҳалос намуда, дархол рӯ ба боло хобонида, тугмаҳои барои нафасгирий ҳалалдиҳандаро кушодан лозим. Агар нафасгирий душвор бошад, нафаси сунъӣ додан лозим. Баробари ҳамин дар ҳамон вақт ёрии таъчилиро ҷеф задан ё ҷораи ҷабрдидаро ба шифохона бурданро дидан зарур аст.

1. Барои танаи одам шиддати аз чанд волт баланд ҳавфнок аст?
2. Дар кӯча сими шабакаи электрикӣ ҳобида бошад, чӣ бояд кард?
3. Дар ҳонадон пеш аз ба девор меҳ задан ба чӣ эътибор додан лозим аст?
4. Барои чӣ ба сӯроҳии розетка ва патрони белампа чизҳои металлӣ расонидан ҳавфнок аст?
5. Пеш аз таъмир намудани ҷои шикастёфтаи занчири электрикӣ ҳона-дон, чӣ кор кардан лозим аст?
6. Ба одами ҷараёнзада чӣ гуна ёрии аввалин расонидан лозим аст?

**§ 39****НАМУНАИ ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО**

**Масъалаи 1.** Хати нақли электрикӣ дарозиаш 120 км аз сими алюминии буриши арзиаш  $150 \text{ mm}^2$  иборат аст. Агар қувваи ҷараёни нақл шудаистода 160 А бошад, афтиши шиддат дар хати нақл ба чӣ баробар аст? Муқовимати хоси материали сим  $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$  аст.

<i>Дода шудааст:</i> $S = 150 \text{ mm}^2 = 1,5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ $l = 120 \text{ км} = 12 \cdot 10^4 \text{ м}$ $\rho = 2,8 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$ $I = 160 \text{ А.}$  <i>Ёфтан лозим:</i> $U = ?$	<i>Формулааи:</i> $R = \rho \frac{l}{S}; U = I \cdot R = I \cdot \rho \frac{l}{S}$ . $[U] = \frac{\text{А} \cdot \text{Ом} \cdot \text{м} \cdot \text{м}}{\text{м}^2} = \text{А} \cdot \text{Ом} = \text{В.}$	<i>Ҳисобкунӣ:</i> $U = 160 \cdot 2,8 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{12 \cdot 10^4}{1,5 \cdot 10^{-8}} \text{ В.} = 3584 \text{ В.}$  <i>Ҷавоб:</i> $U = 3584 \text{ В.}$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 2.** Занчири электрикӣ ҳонадон аз сими алюминии масоҳати буриши арзиаш  $1,4 \text{ mm}^2$  иборат буда, ба шабакаи электрикӣ 220 В пайваста шудааст. Агар дар ҳонадон 3 то лампочкаи тавоноиаш 100 Вт. Яхдени тавоноиаш 100 Вт, телевизори тавоноиаш 300 Вт ва дарзмоли электрикӣ тавоноиаш 1 кВт дар як вақт ба занчири электрикӣ пайваст шуда бошанд, ин гуна сими алюминии буриши арзӣ дошта бардошт дода метавонад?

<i>Дода шудааст:</i> $S = 1,5 \text{ mm}^2 = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$ $U = 220 \text{ Вт}$ $P_1 = P_2 = P_3 = 100 \text{ Вт}$ $P_4 = 100 \text{ Вт}$ $P_5 = 300 \text{ Вт}$ $P_6 = 1 \text{ кВт} = 1000 \text{ Вт}$ $I_{(1,5 \text{ max})} = 7 \text{ А.}$  <i>Ёфтан лозим:</i> $I = ?$	<i>Формулааи:</i> $P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6;$ $I = \frac{P}{U}.$	<i>Ҳисобкунӣ:</i> $P = 3 \cdot 100 \text{ Вт} + 100 \text{ Вт} + 300 \text{ Вт} + 1000 \text{ Вт} = 1700 \text{ Вт}$ $I = \frac{1700 \text{ Вт}}{220 \text{ В}} = 7,73 \text{ А.}$  <i>Ҷавоб:</i> $7,73 > 7 \text{ А}$ ба ин гуна қувваи ҷараён бардошт дода наметавонад.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Машқи 21**

- Ба занчири электрикӣ ҳонадон 2 то лампочкаи тавоноиаш 100 Вт, 2 то лампочкаи тавоноиаш 150 Вт, яхдени тавоноиаш 100 Вт, телевизори тавоноиаш 300 Вт, дарзмоли тавоноиаш 1,5 кВт, гармкунандай тавонои-

аш 2 кВт дар як вақт пайваст шуданаш мумкин. Барои ба қувваи ҷараёни аз асбобҳои ин гуна тавоной дошта гузаранда бардошт додан масоҳати буриши арзии сими мисин камаш бояд чӣ қадар бошад?

2. Муқовимати миёнаи танаи одам таҳминан 10 кОм. Агар одам дар ҷои нам истода ба ҷои кушоди сим бехабар даст расонад, аз вай чӣ қадар ҷараён мегузарад?

3. Ба муҳофизаки телевизори тавоноиаш 400 Вт, ки ба шиддати 220 В пешбинӣ шудааст, 2 А навишта шудааст. Дар баъзе ҳолатҳо шиддати шабака аз 220 В мегузарад. Шиддати шабака ба ҷанд расад, муҳофизакизудгудоз гудохта мешавад?

4. Истеъмолкунадаҳои муқовиматашон 4,5 Ом ва 6 Ом байнин ҳам параллел пайваста шудаанд. Аз истеъмолкунандай якуми занҷир дар ягон вақти маълум гармии 30 Ҷ хориҷ шавад, дар ҳамин вақт аз истеъмолчии дуюм чӣ қадар гармӣ чудо мешавад?

5. Истеъмолкунадаҳои муқовиматашон 12 Ом ва 15 Ом байнинҳам параллел пайваста шудаанд. Аз истеъмолкунандай якум занҷир 8 Ҷ миқдори гармӣ чудо шуда бошад, аз истеъмолчии дуюм чӣ қадар гармӣ чудо мешавад?

### СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ ҶОҲРӢ Ҷ

- Кори иҷро кардаи қувваи ҷараён бо қадом ифода ҳисоб карда мешавад?
  - $F s$
  - $I U t$
  - $I^2 R$
  - $U^2/R$ .
- Аз муҳаррики шамолдиҳаки электрикии ба 220 В пайваста, қувваи ҷараёни 0,1 А дар давоми вақти 30 с гузашта истад, вай чӣ қадар кор иҷро кардааст (Ҷ)?
  - 660;
  - 6600;
  - 660;
  - 6,6.
- Кори иҷро кардаи қувваи ҷараёнро бо ёрии қадом асбоб аниқ кардан мумкин?
  - амперметр;
  - ҳисобгираки электрикӣ;
  - волтметр;
  - галванометр.
- 10 гектоват ба ҷанд ватт баробар аст?
  - 0,1 Вт;
  - 100 Вт;
  - 10000 Вт;
  - 1000 Вт.
- Истеъмолкунандай муқовиматаш 150 Ом ба манбаъи шиддаташ 220 В васл шудааст. Дар давоми 0,5 дақиқа истеъмолкунанда чӣ қадар энергия сарф мекунад (Ҷ)?
  - 9680;
  - 6400;
  - 8600;
  - 7860.
- Тавоноии муҳаррики электрикӣ 5,7 КВт, қувваи ҷараён 15 А. Вай ба шабакаи қадом шиддат пайваста шудааст?
  - 380 В;
  - 220 В;
  - 400 В;
  - 350 В.

7. Кувваи ҷараён чӣ гуна бошад дар қисми занчири муқовиматаш 5 Ом, дар муддати 10 с миқдори гармии 50 Ҷ чудо мешавад (А)?

- A) 2;      B) 1;      C) 0,5;      D) 1,2.

8. Дар ноқили муқовиматаш 60 Ом, ки ба занчири шиддаташ 120 В пешбинӣ шудааст, дар давоми 2 соат чӣ қадар гармӣ чудо мешавад?

- A) 1728 кҶ;      B) 2075 кҶ;      C) 12,54 кҶ;      D) 178,8 кҶ.

9. Гармкунандаи ба шабака пайваста дар 30 дақиқа 1620 кҶ энергия истеъмол кард. Агар аз гармкунанда 3 А ҷараён гузашта бошад, муқовимати электрикии он чӣ гуна будааст (Ом)?

- A) 80;      B) 120;      C) 10;      D) 100.

10. Ду гармкунандаҳои электрикии муқовиматҳояшон 20 Ом ва 40 Ом ба шабака параллел васл шудаанд. Дар давоми вақтҳои баробар миқдори гармиҳои хоричшударо муқоиса кунед.

- A) дар якумаш 2 маротиба зиёд;      B) дар дуюмаш 2 маротиба зиёд;  
C) дар ҳар дуяш як хел;      D) дар якумаш 2 маротиба кам.

11. Ду гармкунандаҳои электрикии муқовиматҳояшон 400 Ом ва 200 Ом ба яқдигар пайдарпай пайваст шудаанд. Миқдори гармиҳои аз онҳо хоричшударо муқоиса кунед.

- A) дар якумаш 2 маротиба кам;      B) дар ҳар дуяш як хел;  
C) дар якумаш 2 маротиба зиёд;      D) дар дуюмаш 2 маротиба зиёд.

12. Лампочкаи тавоноии истеъмолиаш 20 Вт ба шабакаи шиддаташ 220 В пайваст шудааст. Мӯяки тафсониши лампа чӣ қадар тавоной дорад (Ом)?

- A) 2280;      B) 2420;      C) 3640;      D) 4400.

13. Истеъмолкунандаҳои муқовиматашон 30 Ом ва 75 Ом паёпай пайваст шудаанд. Истеъмолкунандаи дуюм бо тавоноии 300 Вт кор карда истода бошад, истеъмолкунандаи яқум бо чӣ қадар тавоной (В) кор мекунад?

- A) 75;      B) 150;      C) 120;      D) 60.

14. Ба занчири электрикӣ симҳои мис ва нихроми буриши арзӣ ва дарозиҳояшон як хел буда пайдарпай пайваст шудаанд. Аз онҳо қадоме бештар гарм мешаванд?

- A) мис;      B) ҳар дуяш як хел;      C) онҳо гарм намешаванд 4;      D) нихром.

15. Агар дарозӣ ва буриши арзии ноқил 2 маротиба зиёд шавад, муқовимати он чӣ хел тағиیر меёбад?

- A) ду маротиба меафзояд ;      B) 4 маротиба кам мешавад ;  
C) тағиир намеёбад;      D) 4 маротиба меафзояд.

16. Истемолкунандаҳои муқовиматҳояшон 4 Ом ва 12 Ом байни ҳам параллел пайваст шудаанд. Дар истемолкунандаи яқуми занчир тавоноии 3,6 Вт чудо шуда бошад, дар истемолчии дуюм чӣ қадар тавоной чудо мешавад (Вт)?

- A) 36;      B) 1,2;      C) 2;      D) 10,8.

## ХУЛОСАХОИ МУҲИМ АЗ РЎИ БОБИ З

Кори ичрокардаи ҷараёни электрикӣ	Кори ичрокардаи ҷараёни электрикӣ дар вақти ҷараёни электрикӣ маълум ба ҳосили зарби ҷараёни аз истеъмолкунанда гузаранд, шиддати ба он гузошта ва вақти ҷоришавии ҷараён баробар аст: $A = I U t.$
Энергияи электрикӣ сарфшуда	Энергияи электрикӣ сарфшуда аз ҷиҳати миқдор ба кори ичрокардаи ҷараён баробар аст: $W = I U t.$
Тавоноии истеъмолкунандаи электрикӣ	Тавоноии истеъмолкунандаи электрикӣ ба ҳосили зарби қувваи ҷараёни аз он ҷоришаванда ва шиддати ба он гузошташуда баробар аст. $P = I U.$
Конуни Ҷоул–Ленс	Миқдори гармие, ки бо таъсири ҷараёни электрикӣ аз ноқил ҷудо мешавад, ба ҳосили зарби квадрати қувваи ҷараён, муқовимати ноқил ва вақти ҷоришавии он баробар аст $Q = I^2 R t.$
Коэффициенти кори фоиданоки истеъмолкунанда	Нисбати кори фоиданоки ҷараёни электрикӣ ичрокарда бар кори пурраи ҷараён, коэффициенти кори фоиданоки истеъмолкунандаи электрикӣ гуфта мешавад, яъне $\eta = \frac{A_\phi}{A_n} \cdot 100\%.$
Расиши кӯтоҳ	Расидани ҷойҳои кушоди ду сими электрикӣ аз кутҳои манбаъ (фаза) омада истода дар натиҳаи ба нол майлкунии муқовимати истеъмолкунанда якбора афзудани қуввави ҷараён расиши кӯтоҳ номида мешавад.
Мухофизакҳо	Вазифаи мухофизак аз он иборат аст, ки қувваи ҷараёни занҷир аз меъёр зиёд шавад, занҷирро канад.
Ҷараёнзанӣ	Танаи одам ҷараёни электрикиро хуб мегузаронад. Шиддати аз 42 В зиёди шабакаи электрикӣ ба организми одам хавфнок аст.

## БОБИ 4

# ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКЙ ДАР МУҲИТҲОИ ГУНОГУН

Аз рӯи хусусияти гузаронидани чараёни электрикӣ моддаҳо ба якчанд намуд ҷудо мешаванд: ноқилҳо, нимноқилҳо ва диэлектрикҳо. Дар ҳолатҳои агрегатии гуногун моддаҳо, яъне дар ҳолатҳои саҳтӣ, моеъ ё газӣ чараёни электриктириро гузарониданаш ҳам, нагузарониданаш ҳам мумкин. Дар боби мазкур мо муфассал табиати чараёни электриктириро гузаронидани металлҳо, электролитҳо ва газҳоро меомӯзем.

### § 40

### ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКЙ ДАР МЕТАЛЛҲО

#### Ҳаракати бетартибонаи электронҳои озод


Атомҳои ҷисми саҳт, аз он ҷумла металлҳо аз рӯи тартиби даврӣ ҷойгир шуда, панҷараи кристаллиро ташкил медиҳанд

Нуқтаҳои ҷои атомҳо дар панҷараи кристаллӣ гиреҳҳо номида мешавад. Электронҳои орбитай канории атоми металл бо ядрои худ заиф вобаста аст. Ин гуна электронҳо дар металлҳо атоми худро тарқ намуда, ба электронҳои озод мубаддал мегарданд ва атомҳо бошанд ба иони мусбат табдил мейбанд.

#### *Ион – атоми электронаши зиёд ё ки кам мебошад.*

Структураи ҷойгиршавии атомҳои металл дар соҳти панҷара буда, дар гиреҳҳои панҷара ионҳои зарядашон мусбат ҷои гирифтаанд. Масалан дар ядрои атоми мис ( $\text{Cu}$ ) 29 то протони зарядаш мусбат буда, дар атрофи ядро 29 то электрони зарядноки манғӣ аз рӯи орбитаҳои гуногун давр мезананд. Дар ҳосилшавии кристалли мис аз ин гуна атомҳо, бо ядро электрони орбитай канории атом басо “заиф” баста шудааст, ки атомро тарқ намуда дар кристалли металл ба таври озод кӯчида мегардад. Электронҳои озод ҳаракаткунандай ҳосилшуда чун молекулаҳои газ дар ҳаракати гармӣ, яъне дар ҳаракати бетартибона мешавад (*расми 102*).


Дар  $1 \text{ см}^3$  ҳаҷми металл таҳминан  $10^{22}$ – $10^{23}$  то электронҳои озод ҳаракаткунанда мавҷуданд.



*Расми 102.*

#### Ҳаракати озоди электронҳо дар майдони электрикӣ

Нӯгҳои ноқилро ба қутбҳои мусбат ва манғии манбаи электр пайваст кунем, дар байни нӯгҳои ноқил майдони электрикӣ ҳосил мешавад. Бо




Расми 103.

тасири ин майдон электронҳо ба тарафи қутби мусбати манбаъ ҳаракат мекунад (*расми 103*). Атомҳои ба иони мусбат табдилёфтаи металл бошад, дар чои худ ночунбон мондан мегирад. Дар натиҷа бо туфайли ҳаракати ботартибонаи молекулаҳо ҷараёни электрикӣ ҳосил мешавад.

**Чараёни электрикӣ дар металлҳо аз ҳаракати ботартибонаи электронҳо иборат аст.**

### Кӯчиши электронҳо дар металлҳо



Расми 104.


Гузаронандагии электронии металлҳо бори нахуст аз тарафи физики олмон К. Рикке соли 1901 аниқ карда шудааст. Даставал, он се силиндрҳои басо сүфтакардашудаи мис, алюминий, мисро гирифта массаи ҳар яки онро чен намуд, сипас онҳоро ба якдигар ҷавс ҷойгир карда, занчири электрикӣ ҳосил намуд (*расми 104*). Аз онҳо муддати як сол ба як самт бефосила ҷараён гузашта истод. Дар

интиҳои таҷриба, пас аз чен кардани масса ионҳо тафир наёфтани масса аниқ шуд. Рикке дар асоси натиҷаҳои таҷриба ба хulosai зерин омад: 1) Ҳангоми аз металлҳо ҷараён гузаштан, кӯчиши зарядҳо ҷараёни кимёвиро ба вучуд намеорад; 2) Барои ҳамаи металлҳо барандагони умумии заряд мавҷуд буда, онҳо электрони озод шуданашон мумкин.

Дар металлҳо ҷараёни электрикиро барандагони заряд электронҳо буданшро дертар Л.И. Манделштам ва Папалекси, П. Толман ва Т. Стюарт дар таҷрибাখо исбот намуданд.

### Самти ҷараёни электрикӣ

Аз занчири электрикӣ ҷорӣ шуда истодани ҷараёни электрикиро бо ёрии галванометр ё амперметр амиқ кардан мумкин. Галванометрро аввал



Расми 105.

ба занчириэлектрикӣ чун нишондоди расми 105, а пайваст мекунем. Калид васл шавад, нишондоди галванометр аз рақами 0 ба тарафи рост майл мекунад. Бинобар ин, аз ноқил ҷараён гузашта истодааст. Инро аз фурӯзонии лампочкаи ба занчир васлшуда ҳам дидан мумкин.

Акнун ҷои ноқилҳои ба нӯгҳои кутбҳои манбаъи ҷараён пайвастшударо иваз мекунем. Дар ин ҳол ҳам лампочка фурӯзон мегардад. Лекин дар ин, нишондоди галванометр аз рақами 0 ба тарафи ҷал майл мекунад (*расми 105, б*).

Ин таҷриба ҷараёни электрикӣ дорои самт буданашро нишон медиҳад.

**▶ Ҷараёни электрикӣ дорои самт аст. Ба сифати самти ҷараёни электрикӣ самти ҳаракати ботартибонаи зарраҳои зарядноки мусбат қабул карда шудааст.**

Дар занчири электрикӣ барандагони заряд электронҳои зарядашон манфӣ буда. онҳо дар ноқил аз қутби манғии манбаъ ба сӯи қутби мусбат ҳаракат мекунанд. Лекин дар даври қабулкунии самти ҷараён оиди электрон ба фан ҳеч чиз маълум набуд. Аз ин рӯ, ба сифати самти ҷараён дар занчири электрикӣ самти ҳаракати ботартибони зарраҳои зарядноки мусбат қабул шудаанд.

- 
1. Дар металлҳо электронҳои озод چӣ хел пайдо мешаванд?
  2. Электронҳои озод дар майдони электрикӣ چӣ гуна ҳаракат мекунанд?
  3. Аз ҷӣ сабаб аз металлҳо микдори зиёди ҷараёни ҷараён гузарад ҳам массаи онҳо тағиیر намеёбад?
  4. Соҳиби самт будани ҷараёнро چӣ хел донистан мумкин?
  5. Ба сифати самти ҷараёни электрикӣ дар ноқил самти ҳаракати қадом зарраҳо қабул карда шудааст?


## § 41

### ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ ДАР МОЕҲХО


Аз мавзӯи гузашта шумо дар металлҳо ҷараёни электрикиро электронҳои озод ҳосил карданашонро дониста гирифтед. Акнун дар моеҳҳо қадом зарраҳо ҷараёни электрикӣ ҳосил мекунад, шинос мешавем.

#### Банди ионӣ

Дар дарсҳои кимё банди ионии байни молекулаҳо ва атомҳои баязе моддаҳоро шунидаед. Масалан, ба банди ионӣ ба тариқи мисол намаки ош – хлориди натрий ( $\text{NaCl}$ )-ро овардан мумкин. Дар атоми натрий 11-то электрон буда 1 тои он дар қабати электронии берунӣ мешавад. Дар атоми хлор



Расми 106.



Расми 107.


Ионҳои натрий ва хлори ба ишораҳои гуногун соҳиббуда ба якдигар ҷазб шуда, панчараи кристалии  $\text{NaCl}$ -ро ҳосил мекунад (*расми 107*).



**Банди кимёвии бо туфайли қувваи Кулонӣ байни ионҳо ба вучуд оянда, банди ионӣ номида мешавад.**

### Электролитҳо

Баъзе моддаҳо ҷараёни электрикиро мегузаронанд, беъзехояшон бошад нагузарониданашон мумкин. Бо ёрии асбоби соддаи дар расми 108 тасвир ёфта, ҷараёни электрикиро гузаронидан ё нағузарониданшро муайян кардан мумкин аст. Таҷхизоти ин таҷриба аз манбаи ҷараён, лампочкаи электрикӣ, зарфи шишагин ва ду милаи ангиштини ба он фуровардашуда – электродҳо ва калит иборат аст. Электроди ба қутби мусбати манбаъ васлшуда анод, электроди ба қутби манғӣ – катод номида мешавад.



Расми 108.

118

**Боби IV. Ҷараёни электрикӣ дар муҳитҳои гуногун**

бошад, 17-то элекtron буда, аз онҳо 7-тоаш дар қабати электронии берунӣ аст (*расми 106, а*).


Атомҳои алоҳида гирифташудаи тамоми унсурҳои системаи даврии унсурҳои кимёвӣ аз ҷиҳати электр нейтраланд. Ҷунки протонҳои мусбати ядрои атом чӣ қадар бошад, адади электронҳои зарядашон манғии дар атрофи ядрои атом даврзананда ҳам ҳамон қадар аст. Монанди ин, атомҳои дар алоҳидагӣ аз ҷиҳати электр нейтрал мебошанд. Барои пур кардани қабати беруни атоми хлор 1- то элекtron намерасад. Мавриди ба якдигар наздишавии атомҳои хлор ва натрий додугирифти элекtron рӯй медиҳад. Аз қабати электронии беруни атоми натрий, атоми хлор 1-то элекtronро қашид мегирад. Дар натиҷа атоми хлор ба иони хлори ( $\text{Cl}^-$ ) зарядаш манғӣ, атоми натрий бошад, ба иони натрий зарядаш мусбат ( $\text{Na}^+$ ) табдил мейёбад. Ин ҷараёни бо баробарӣҳои зерин ифода кардан мумкин аст:



Ба зарфи электрорддори шишагин оби дистиллатсияшуда мерезем калитро мегузаронад. Дар ин лампочка дарнамегирад. Бинобар ин, оби дистиллатсияшуда чараёни электрикиро намегузаронад (*расми 108*).

Калитро чудо мекунем ва ба оби зарф намаки оши (NaCl) андохта, маҳлули хлориди натрий ҳосил мекунем. Пас аз ин калитро пайваста даргирии лампочкаро мебинем. Аз ин рӯ, маҳлули хлориди натрий чараёни электрикиро мегузаронидааст. Ба ин сабаб чист?

Ҳангоми намаки оширо ба об андохтан молекулаҳои қутбноки об ионҳои дар бандҳои панчараи кристаллии хлориди натрий чойгиршуда  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Cl}^-$  ро ба худ ҷалб мекунад. Дар натиҷа панчараи кристаллии NaCl коҳиш ёфта, ионҳои дар об озод бетартиб ҳаракаткунандаи  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Cl}^-$  ҳосил мешавад. Калид васл шавад, ионҳои  $\text{Na}^+$  ба тарафи катод, ионҳои  $\text{Cl}^-$  бошад, ба тарафи анод ҳаракат мекунад (*расми 109*). Дар натиҷа аз занҷир чараён ба ҷоришавӣ сар мекунад. Бинобар ин, дар маҳлулҳои моеъ чараёни электрикиро ионҳои зарядноки мусбат ва манғӣ ҳосил мекунанд.



*Расми 109.*

### ► Дар маҳлулҳо чараёни ба ионҳои мусбат ва манғӣ чудо шудани моддаҳо диссомтсиатсияи электролитӣ номида мешавад.

Ҳамин гуна моддаҳо ҳастанд, ки дар ҳолати саҳтий чараёни электрикиро намегузаронанд, лекин онҳо дар моеъ об шаванд ё ки бо таъсири гармӣ ба моеъ табдил ёбанд, чараёни электрикиро мегузаронад.

### ► Моддаҳое, ки дар моеъҳо ба ионҳо чудо шуда, маҳлулашон чараёни электрикиро мегузаронанд, электролитҳо номида мешаванд.

Дар электролитҳо ионҳо чӣ қадар бисёр бошанд, онҳо чараёни электрикиро ҳамон қадар хуб мегузаронанд. Мавриди дар об маҳлулшавии NaCl вай пурра ба ионҳои  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Cl}^-$  чудо мешаванд. Маҳлули обакии хлориди натрий электролити хуби гузаронандаи чараён ҳисоб мешавад. Ҳамчунин, маҳлули обии намакҳои дигар, ишқорҳо ва кислотаҳо электролитҳоанд.

1. Ион чист? Тафовути он аз атом дар чист?
2. Банди ионӣ гуфта чиро мегӯянд? Онро дар мисоли хлориди натрий фаҳмонед.
3. Электролит чист? Чӣ хел карда электролит ҳосил мекнанд?




4. Дар электролит чараёни электрикиро кадом зарраҳо ҳосил мекунанд?
5. Ба воситаи электролит чараён гузарад, чӣ гуна қимати басо хурдтарини заряд кӯчиданаш мумкин?



Ҳосил кардани электролит ва мушоҳидаи аз он гузаштани чараёни электрикӣ.

**Асбобҳои лозимӣ:** элементи галваниӣ, истакон, 2 то меҳи металлӣ, лампочка, намаки ош, шакар, лимон ва симҳои пайваткунанда.

Ба истакон ду электроди меҳиро мефарорем. Чун нишондоди расм занчири электрикӣ тартиб медиҳем. Ба истакон оби тоза рехта дарнагирии лампочкаро мебинем. Агар ба об каме намак андозем, дар занчири чараёни электрикӣ ба вучуд омада, лампочка дармегирад. Ба оби тоза шакар андохта, таҷрибари такрор кунед. Инчунин ба оби тоза оби лимон ҳамроҳ карда, таҷрибаро мушоҳида кунед. Дар асоси чараёни мушоҳида хулоса нависед.



## § 42

## ЭЛЕКТРОЛИЗ. ҚОНУНИ ЯКУМИ ФАРАДЕЙ


### Ҳодисаи электролиз

Ба зарфи шишагини электроддор – ба оби ваннаи электролитӣ купороси мис ( $\text{CuSO}_4$ )ро андохта, электролит ҳосил мекунем. Дар ин купороси мис ба ионҳои ( $\text{Cu}^{2+}$ ) ва ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) ҷудо мешавад. Бойси ионҳои электролитӣ (K) ба K катод,  $\text{Cu}^{2+}$  бошад, ба тарафи анод ҳаракат карданаш дар сатҳи катод атомҳои  $\text{SO}_4^{2-}$  ғун шудан мегирад (*расми 110*). Бо мурури вақт қабати миси катод ғафс мегардад. Ҷараён вақти дароз гузашта истад, дар катод ҷудо шудани моддаи мисро мушоҳида кардан мумкин.

**Ҳангоми аз электродҳо гузаштани чараён ва ҳодисаи дар электродҳо ҷудо шудани модда, электролиз номида мешавад.**

### Қонуни якуми Фарадей

Таҷрибаҳои гузаронидаи Фарадей ҳаминро нишон дод, ки массаи моддаи дар электродҳо ҷудошуда ба адади ионҳои ба тарафи электродҳо ҳаракат кардаистода, яъне ба микдори заряди гузаштаистода вобаста аст. Қонуни якуми Фарадей вобастагии байни массаи моддаи дар электродҳо ҷудошуда



Расми 110.

мавриди электролиз ва миқдори заряди аз электролит гузаштаро ифода мекунад. Ин қонун чунин таъриф дода мешавад:

**► Массаси моддаи дар электрородҳо дар вақти электролиз ҷудошуда ба миқдори заряди аз электролит гузашта мутаносиби роста аст:**

$$m = k q \quad (1)$$

Дар ин ҷо  $m$  – массаси моддаи ҷудошуда;  $q$  – миқдори заряд;  $k$  – коэффициент пропорционалӣ буда, эквиваленти электрокимёвии модда номида мешавад.

**► Эквиваленти электрокимёвии модда бузургиест, ки мавриди аз электролит гузаштани як қулон заряд аз ҷиҳати аддӣ ба массаси моддаи ҷудошуда баробар аст:**


$$k = \frac{m}{q}; [k] = \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$$

Эквиваленти электрокимёвии моддаҳои гуногун дар таҷриба аниқ карда шудааст, масалан, барои нукра 1,118 мг/Кл, барои хлор 0,367 мг/Кл, барои мис 0,329 мг/Кл, барои никел 0,304 мг/Кл, барои алюминий 0,094 мг/Кл аст.

Миқдори заряди аз электролит гузаштаро ба воситаи қувваи ҷараён ( $I$ ) ва бо вақти гузашти ҷараён ( $\Delta t$ ) ифода намуда, яъне  $q = I \Delta t$  буданашро ба инобат гирем, барои массаси моддаи дар электрородҳо ҷудошуда ифодай зеринро ҳосил мекунем:

$$m = k I \Delta t. \quad (2)$$

Қонуни якуми Фарадейро дар асоси таҷрибаи зерин санҷидан мумкин. Ба се ваннаи электролитии якхелаи  $A$ ,  $B$  ва  $C$  электролитҳо рехта, электродҳои онҳоро ба якдигар чун нишондоди расми 111 пайваст мекунанд.



Расми 111.

**Боби IV. Ҷараёни электрикӣ дар муҳитҳои гуногун**

**121**

Назар ба расм қувваи ҷараёни аз электролити  $A$  гузаштаистода  $I_A$  ба суммаи қувваҳои ҷараёни аз электролитҳои  $B$  ва  $C$  гузаштаистода  $I_B$  ва  $I_C$  баробар аст:  $I_A = I_B + I_C$ . Аз ин, назар ба формулаи (2), барои массаи моддаҳои дар электродҳои ваннаи электролитии  $A$ ,  $B$  ва  $C$  ҷудошуда  $m_A = k I_A \Delta t$ ,  $m_B = k I_B \Delta t$  ва  $m_C = k I_C \Delta t$  муносабати зерин  $m_A = m_B + m_C$  ҷой доштанаш дар таҷриба тасдиқ карда шудааст.

### Намунаи ҳалли масъала

Ашё 40 дақиқа никеландуд карда шуд. Давр ин ба сатҳи он 1,8 г никел рӯкаш шуд. Ҳангоми электролиз аз электролит чӣ гуна ҷараён гузаштааст?


Дода шудааст:	Формулааш:	Ҳисобкунӣ:
$t = 40$ дақ. = 2400 с	$m = k q = k I t$ ;	$I = \frac{1,8 \cdot 10^{-3}}{0,304 \cdot 10^{-6} \cdot 2400}$ А = 2,5 А.
$m = 1,8$ г = $1,8 \cdot 10^{-3}$ кг	$I = \frac{m}{k t}$ .	
$k = 0,304 \cdot 10^{-6} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}$ .	$[I] = \frac{\text{кг}}{\frac{\text{кг}}{\text{Кл}} \cdot \text{с}} = \frac{\text{Кл}}{\text{с}} = \text{А.}$	
Ёфтани лозим: $I = ?$		Ҷавоб: $I = 2,5$ А.



- Электролиз гуфта, чӣ гуна ҳодисаро мегӯянд?
- Таҷриба бо купороси мис гузаронидашударо фаҳмонида дихед.
- Таърифи конуни якуми Фарадейро гӯед ва чӣ ҳел ифода шуданашро нависед.
- Таҷхизоти дар расми 112 тасвирёфта бо чӣ мақсад истифода бурда мешавад? Принсиби кори таҷхизот ба чӣ асос карда шудааст?
- Дар таҷриба конуни якуми Фарадейро чӣ тавр санҷидан мумкин?

### Машқи 22

- Аз электролити аз маҳлули обакии купороси мис иборатбуда 12,5 Кл заряд гузашт. Дар катоди ба электролит ғӯтонидашуда чӣ миқдор мис ғун шуд?
- Барои дар мавриди электролиз дар катод ғун шудани миқдори 10мг нуқра аз электролити ионҳои нуқрадор чӣ қадар заряд гузаштанаш лозим?
- Дар катоди электролизи 1,5 соат давомёфта 1,5 мг никел ҷудо шуд. Қувваи ҷараёни дар вақти электролиз аз электролит гузаштаро ёбед
- Аз ваннаи электролитӣ дар давоми 20 дақиқа ҳангоми гузаштани, 6 А қувваи ҷараён, дар катод миси массааш 0, 632 г ҷудо шуд. Дар асоси ин натиҷаҳо эквиваленти электрокимёвии мисро ҳисоб кунед.



Расми 112.

## § 43


## ҚОНУНИ ДУЮМИ ФАРАДЕЙ

Физики англис М.Фарадей дар қатори таҷрибаҳо аз электролитҳои гуногун миқдорҳои гуногуни ҷараёнро гузаронид. Пас аз ҷен кардани миқдори моддаи дар электродҳо ҷудошуда ба натиҷаҳои гирифта асос карда, солҳои 1833–1834 қонуни дуюми электролизро кашф намуд.

Барои бо ин қонун шинос шудан маълумотҳои зерини курси кимёи синфи 7 ро ба ёд оварданатон зарур мешавад:

Валентнокӣ (Z)	Массаи молӣ	Миқдори модда
ин – имконияти атоми унсур адади аниқи атомҳои унсури дигарро ба худ пайваста гирифтан аст.	ин – массаи моддаи миқдораш як мол аст.	1 мол – миқдори моддаест, ки миқдори зарраи (атом ё ки молекулаҳояшон) ба адади атомҳои 0,012 кг карбон баробар аст: $v = \frac{m}{M}$ .

Се ваннаи электролитӣ гирифта, ба якумаш маҳлулҳои намакҳои хлориди натрий ( $\text{NaCl}$ ), ба дуюмаш сулфати мис ( $\text{CuSO}_4$ ), ба сеюмаш нитрати нуқра ( $\text{AgNO}_3$ ) мерезем. Электродҳои ба электролитҳо ғӯтонидашударо паёпай бо ноқилҳои симин чун нишондиди расми 113 пайваста, ба манбаъи ҷараён васл мекунем. Дар ин, дар катоди ваннаи якум ҳидроген ( $\text{H}_2$ ) ва дар анодаш хлор ( $\text{Cl}_2$ ), дар катоди ваннаи дуюм мис ( $\text{Cu}$ ) ва дар анодаш кислород ( $\text{O}_2$ ), дар катоди ваннаи сеюмаш нуқра ( $\text{Ag}$ ) ва дар анодаш оксиген ( $\text{O}_2$ ) ҷудо мешавад.



Расми 113.

Боиси ваннаҳо паёпай пайваст шуданашон ҷараёни аз электролитҳо  $I$  гузаштаистода як хел мешавад. Лекин массаи моддаҳои дар электродҳо ҷудошудаи натрий, мис ва нуқра ҳар хел мешудаанд. Ба ин массаи атомӣ ва валентнокии  $\text{Na}$ ,  $\text{Cu}$  ва  $\text{Ag}$  ҳар хел буданаш сабабгор аст. Дар асоси таҷриба, массаҳои натрий, мис ва нуқраи дар электродҳо ҷудошударо ҷен карда, массаи онҳо ба массаи атомии ҳамин моддаҳо мутаносиби рост буданаш боварӣ ҳосил кардан мумкин аст.

Дар электроди электролити дуюми таҷриба дар тӯли вақти  $t$  ионҳои омада  $\text{Cu}^{2+}$  аз адади ионҳои  $\text{Na}^+$  ва  $\text{Ag}^+$  ба электродҳои электролити якум ва сеюм омада ду маротиба кам мешавад. Чунки моддаҳои натрий ва нуқраи

дар электролиз иштирок карда як валентнок буда, мис бошад ду валентнок аст. Ин тачриба дар вақти электролиз массаҳои моддаҳои дар ҳар як ванна чудошууда ба вазнинии эквивалентӣ ( $\frac{A \text{ (массаи атомӣ)}}{Z \text{ (валентнокӣ)}}$ ) мутаносиб буданашро тасдиқ меқунад.



**Нисбати массаи атомии модда бар валентнокии он ( $\frac{A}{Z}$ ) эквиваленти кимёвии модда номида мешавад.**

Эквиваленти кимёвии моддаи як валента аз ҷиҳати ададӣ ба массаи атом баробар аст. Дар асоси таҷрибаҳо Фарадей эквиваленти электрокимёвии модда ба эквиваленти кимёвии он баробар буданашро аниқ намуд:

$$k \sim \frac{A}{Z} \text{ ё ки } k = \frac{1}{F} \frac{A}{Z}. \quad (3)$$

Дар ин ҷо  $\frac{1}{F}$  – коеффициенти мутаносиби буда, вай барои ҳамаи моддаҳо сабит аст. Бузургии  $F$  ин ифода доимии Фарадей номида мешавад ва қимати аддии он  $F \approx 96500$  Кл/мол аст.

Ҳаминро бояд ба эътибор гирифт, ки бაъзе унсурҳои кимёвӣ дар пайвастагиҳои гуногун ба валентнокии гуногун соҳиб мешаванд. Масалан, дар пайвастагиҳои  $\text{CuCl}$  ва  $\text{Cu}_2\text{O}$  мис як валентнок буда, дар пайвастагиҳои  $\text{CuO}$  ва  $\text{CuSO}_4$  ду валентнок аст. Дар ҳолати мис як валентнок будан эквиваленти электрокимёвии он  $6,6 \cdot 10^{-7}$  кг/Кл, ду валентнок буданашро нишон дихад эквиваленти электрокимёвии он ба  $3,3 \cdot 10^{-7}$  кг/Кл баробар аст.

Ифодаи (3)ро дар формулаи  $m=k q$  ба ҷои  $k$  гузорем, баробарии зайл ҳосил мешавад:

$$m = \frac{1}{F} \frac{A}{Z} \cdot q. \quad (4)$$



**Массаи моддаҳои дар вақти электролиз чудошууда ба эквиваленти электрокимёвии модда ва дар вақти электролиз ба микдори заряди гузашта мутаносиби рост аст.**


Назар ба ифодаи (4) дар электролит барои чудо шудани як мол моддаи валентнокиаш як, аз ин электролит заряди аз ҷиҳати ададӣ ба доимии Фарадей баробар 96500 кулон гузаштанаш лозим. Барои як мол моддаи валентнокиаш  $Z$  чудо шуданаш бошад, аз электролит заряди  $Z \cdot 96500$  гузаштанаш лозим будааст.



1. Қонуни якуми электролизро гўед. Эквиваленти электрокимёй ба чўи гуна маъни физикӣ соҳиб аст?
2. Қонуни дуюми Фарадей чўи хел ифода меёбад ва чўи хел таъриф дода мешавад?
3. Массай моддаи дар вақти электролиз чудошуда ба массай молии ҳамин модда мутаносиби рост буданашро дар таҷриба чўи хел асоснок карда мешавад?
4. Массай дар вақти электролиз чудошуда ба валентнокии ҳамин модда вобаста буданашро дар таҷриба чўи хел санчидан мумкин?



Таҷрибаи дар расми 114 овардашударо гузаронида бинед. Ба сифати манбаи ҷараёни шиддати 9 В -ро гиред. Дар нӯғи қалами дар доҳили электролит буда ҳосилшавии хубобчаҳоро шарҳ дихед.



Расми 114.

## § 44

### ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО

**Масъалаи 1.** Қошиқи фулӯзии масоҳати сатҳаш  $25 \text{ см}^2$  бо қабати нуқраи ғафсиаш  $0,08 \text{ мм}$  рўкаш кардан аз маҳлули намаки нуқра чўи қадар заряд гузаштанаш лозим? Зичии нуқра ба  $10,5 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$  баробар аст

<p>Дода шудааст:</p> $S = 25 \text{ см}^2 = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$ $h = 0,08 \text{ мм} = 8 \cdot 10^{-5} \text{ м}$ $k = 1,118 \cdot 10^{-6} \text{ кг}/\text{Кл}$ $\rho = 10,5 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$ <p>Ёфтган лозим:</p> $q = ?$	<p>Формулааси:</p> $m = \rho V = \rho S h;$ $m = k q; q = \frac{\rho S h}{k}.$ $[q] = \frac{\frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{м}}{\text{кг}}}{\text{Кл}} = \text{Кл.}$	<p>Ҳисобкунӣ:</p> $q = \frac{10,5 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 8 \cdot 10^{-5}}{1,118 \cdot 10^{-6}} \text{ Кл} \approx 1878 \text{ Кл}$ <p>Ҷавоб: <math>q \approx 1878 \text{ Кл.}</math></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Масъалаи 2.** Дар таҷхизоти электролизии тавониаш  $10 \text{ кВт}$ , ки ба шиддати  $42 \text{ В}$  пешбинӣ шудааст, дар ду соат чўи қадар моддаи мис чудо мешавад?

<p><i>Дода шудааст:</i></p> <p><math>U=42 \text{ В}</math>  <math>P=10 \text{ кВт} = 10^4 \text{ Вт}</math>  <math>t=2 \text{ соат} = 7,2 \cdot 10^3 \text{ с}</math>  <math>k=0,329 \cdot 10^{-6} \text{ кг/Кл.}</math></p> <hr/> <p><i>Ёфтан лозим:</i>  <math>m = ?</math></p>	<p><i>Формулааси:</i></p> $A=q \cdot U; A=P \cdot t;$ $q=\frac{Pt}{U}; m=kq=k \frac{Pt}{U};$ $[m]=\frac{\text{кг}}{\text{Кл}} \cdot \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{В}} = \frac{\text{кг} \cdot \text{Ч}}{\text{Ч}} = \text{кг.}$	<p><i>Ҳисобкуни:</i></p> $m=0,329 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{10^4 \cdot 7,2 \cdot 10^3}{42} \text{ кг} = 0,564 \text{ кг.}$ <p><i>Ҷавоб:</i> <math>m = 0,564 \text{ кг.}</math></p>
<p><b>Масъалаи 3.</b> Барои хромандуд кардани лавҳай дарозиаш 3 см ва ба-раш 5 см дар давоми 2 соат ҷараёни 1,5 А гузашта бошад, ғафсии қабати хроми лавҳаро аниқ кунед. Зичии хром <math>\rho = 7,18 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}</math>.</p>	<p><i>Дода шудааст:</i></p> <p><math>a=3 \text{ см} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ м}</math>  <math>b=5 \text{ см} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}</math>  <math>t=2 \text{ соат} = 7,2 \cdot 10^3 \text{ с}</math>  <math>I=1,5 \text{ А}</math>  <math>k=1,8 \cdot 10^{-7} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}}</math>  <math>\rho=7,18 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}</math>.</p> <hr/> <p><i>Ёфтан лозим:</i>  <math>h = ?</math></p>	<p><i>Ҳалли он:</i></p> <p>Назар ба қонуни якуми Фарадей <math>m=k I \Delta t</math>.  Аз тарафи дуюм массаи ба масоҳати ду рӯяи лавҳай электрод рӯкаш шудаи хром ҷунин аниқ карда мешавад: <math>m=\rho V=\rho 2S h=\rho 2(a b) h</math>,  <math>h</math> – қабати ғафсии хроми ба лавҳа нишаста.  Ифодаҳои массаҳоро баробар карда ба, <math>k I t=2\rho ab h</math> соҳиб мешавем ва аз ин <math>h=\frac{k I t}{2\rho ab}</math></p> $h=\frac{1,8 \cdot 10^{-7} \frac{\text{кг}}{\text{Кл}} \cdot 1,5 \text{ А} \cdot 7,2 \cdot 10^3 \text{ с}}{2 \cdot 7,18 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 3 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 5 \cdot 10^{-2} \text{ м}} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ м} = 90 \text{ мкм.}$ <p><i>Ҷавоб:</i> <math>h=90 \text{ мкм.}</math></p>

### Машқи 23

- Дар электролизи 2 соат давомёфта дар катод 20 мг никел нишаста бошад, ҳангоми электролиз қувваи ҷараёни аз электролит гузашта чӣ гуна буд?
- Дар таҷҳизоти электролизии тавоноиаш 6 кВт, ки ба шиддати 12 В пешбинӣ шудааст, дар 2 соат чӣ қадар моддаи нукра ҷудо мешавад?
- Мавриди никеландуд кардани ашё дар давоми 3 соат аз электролит ҷараёни 5 А гузашта истодан ғафсии қабати никел 0,1 мм шуд. Масоҳати никеландудшуда чӣ қадар аст? Зичии никел  $8900 \text{ кг/м}^3$ .
- Ҳангоми байнӣ электродҳои маҳлули купороси мис шиддат 24 В будан ҷараёни электрикӣ 192 кҶ кори фоиданок ичро кунад, чӣ қадар мис ҷудо мешавад?

5. Барои масоҳати сатҳи қошиқи фулӯзии  $30 \text{ см}^2$  –ро бо нуқраи ғафсиаш  $0,05 \text{ мм}$  рӯкаш кардан аз маҳлули намаки нуқра чӣ қадар заряд гузаштанаш лозим? Зичи нуқра  $10,5 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$ .

6\*. Массаи молии нуқра  $108 \text{ г}/\text{мол}$ , валентнокиаш 1 ва эквиваленти электрокимёвиаш  $1,08 \text{ мг}/\text{Кл}$ , массаи молии тилло  $197 \text{ г}/\text{мол}$ , валентно-киаш 1 бошад, эквиваленти электрокимёвии тилло чӣ қадар аст?

## § 45

## ИСТИФОДАИ ЭЛЕКТРОЛИЗ ДАР ҲАЁТ ВА ТЕХНИКА

### Чудо карда гирифтани мис

Дар электротехника миси холис бештар истифода мешавад. Ба мис андак моддаи дигар омехта шуда бошад, хусусияти гузаронандагии ҷараёни электрикӣ он бад мешавад. Мис аз омехтаҳои гуногун бо усули зерин ҷудо карда гирифта мешавад.

Ваннаи электролитии калон бо маҳлули купороси мис пур карда мешавад. Ба доҳили он лавҳаҳои тунуки аз миси холис тайёр кардашударо бо равиши параллелӣ мефароранд. Ин гуна лавҳаҳои миси холис, ки ба қутби манфии манбаъи электрикӣ пайваст мешавад, вазифаи катодро ичро мекунад. Ба мобайни катодҳо бо тарзи параллелӣ лавҳаҳои ғафси анодро мегузоранд. Лавҳаҳои вазифаи анодро иҷро кунандаро аз миси тоза карданашуда тайёр мекунанд.


Дар ҷараёни электролиз миси холиси аз маҳлули купороси мис ҷудо шуда ба катод мешинад. Анод об шуда, миси он ба маҳлул мегузарад, омехтаҳои бегона ба қаъри ванна мефарояд. Бо мурури вакт лавҳаҳои катодӣ ғафс шудан мегиранд, лавҳаҳои анодӣ бошанд, тунук шудан мегиранд. Пас аз вакти маълум катод ва анодҳо аз ванна гирифта шуда, ба ҷои онҳо навашонро мегузоранд. Лавҳаҳои ғафси аз ванна гирифташуда аз миси холис иборат аст.

### Галваностегия


Дар натиҷаи оксидшавӣ сатҳи ашёҳои металлӣ тез занг мезананд.

Занг бошад, бо оҳистагӣ металлро соҳиши медиҳад ва ашё сӯроҳ мегардад. Одатан сатҳи ашёҳои металлии оксидшаванд бо металҳои дигари оксидшавиашон душвор – никел, рӯҳ, нуқра. тилло ва ба монанди инҳо рӯйпуш (рӯкаш) карда мешаванд. Аз қошуқ, корд, чойник ва зарфҳои гуногуни никелпӯш истифода мебарем.

**▶ Аз электролиз истифода бурда, сатҳи ашёҳоро бо металҳои душвор-оксид рӯйпӯшкунӣ, галваностегия номида мешавад.**



Расми 115.



Расми 116.



Расми 117.

такта иборат мешавад. Чойхон чуқури такта дар негативи мисин барчаста шуда, чойҳои барчастаи он дар негативи чуқур шуда мебарояд.

Тасвири негативи бо ин тарз гирифташуда **матритса** гуфта мешавад. Матритса калимаи лотинӣ буда, маънои модарро ифода мекунад. Маритса қолибест, ки барои тайёр кардани монанди нусхай ҳарфҳои дар матбаа чидашударо гирифтанд, медал, танга, штамп истифода мебаранд.

**Барои ҳосил қардани шакл бо усули электролиз рӯкаш қардани сатҳи ашёҳо бо металл, галванопластика номида мешавад.**

Тенологияи замони ҳозира, техникаи компьютерии бо галванопластика якчояшуда дар матбааҳо васеъ истифода мешаванд. Галванопластика имкон медиҳад, ки на фақат китобҳои матнӣ, балки расмдор ҳам дар садҳо ҳазор нусха бароварда шавад.



1. Бо ёрии электролиз мис чӣ тавр чудо карда мешавал?
2. Боз чӣ гуна металлҳоро бо ёрии электролиз чудо карда гирифтан мумкин?
3. Сатҳи зарф – ашёҳо бо металлҳои душвор оксидшаванда чӣ ҳел рӯкаш карда мешавад?
4. Чӣ гуна ҷараёнро галваностегия меноманд?
5. Галванопластика чист? Аз он бо чӣ мақсадҳо истифода мебаранд?


## § 46

### ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ ДАР ВАКУУМ

Гази дохили найро бо насоси махсус қашидা, адади молекулаҳои гази дохили онро ба ҳамин дараҷа расонидан мумкин, ки якто молекулаи газ аз як тарафи девор то тарафи дигар бо якдигар барнахӯрда рафта мерасад.

Ин гуна ҳолати гази дохили най **вакуум** гуфта мешавад.

Табииати гузаштани ҷараёни электрикӣ аз вакуумро физики американӣ Томас Эдисон омӯхтааст. Вай дар дохили колбаи шишагини ду электроддор вакуум ҳосил карда, яке аз электродҳоро ба қутби манғӣ, электроди дуюмро ба воситаи галванометр ба қутби мусбати манбаъи ҷараён пайваст кард. Вай аввал аз тафйир наёфтани ақрабаки галванометр, аз вакуум нагузаштани ҷараёнро мушоҳида намуд. Пас аз ин электроди ба қутби манғии манбаъи ҷараён васлшударо гарм карда, дар вакуум ба вучуд омадани ҷараёни электрикиро, яъне майлхӯрии ақрабаки галванометр аз вакуум гузаштани ҷараёнро тасдиқ намуд (*расми 118*).




*Расми 118.*

**Аз металлҳои тафсонидашуда чудо шуда баромадани электронҳо эмиссияи термоэлектронӣ номида мешавад.**

a)



б)



Расми 119.

Аз ин рӯ, чараёни дар вакуум ҳосилшуда аз сели электронҳои аз электроди тафсонидашуда бароянда иборат аст. Электроди тафсонидашударо *катод* мегўем ва он ба қутби манфии манбаъ пайваста мешавад. Электроди хунукро *анод* мегўем ва он ба қутби мусбати манбаъ васл мешавад.

Колбай ба он катод ва анод кафшер кардашуда (най) лампаи электронии ду электродӣ ё ки *диод* гуфта мешавад. Намуди умумии диоди вакуумӣ ва схемаи электрикии ондар расми 119 оварда шудааст.

Дар асри гузашта лампаҳои электронӣ дар соҳаи

электроника мавқеи пешқадам доштанд ва аз онҳо дар радио, телевизор, компьютер, дар электроникии саноат васеъ истифода бурдаанд. Дар натиҷаи бо суръати басо тез инкишофёбии фан ва техника дар рӯзҳои ҳозира баҷои лампаҳои электронӣ аз асбобҳои нимноқилий, ки энергияро кам сарф мекунанд, истифода мебаранд.

Дар вакуум чараёни электрикӣ чӣ хел ба вучуд меоянд?

Катод гардӣ карда шавад аз он электронҳо хориҷ шуда мебароянд. Электронҳои аз катод хориҷшуда бо таъсири майдони электрикии байни анод ва катод ба сӯи анод ба ҳаракати ботартибона меоянд ва дар занҷир чараён ҳосил мешавад. Агар дар давоми вақти  $t$  ба анод  $N$  то электрон расида омада бошад, дар давоми ҳамин вақт миқдори заряди анод гирифтари бо ифодаи  $q = N e$  ҳисоб мекунем. Дар ин ҳол чараёни анодӣ бо ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад:  $I = \frac{q}{t} = \frac{N e}{t}$ .

Дар омӯзиши ҳодисаи термоэлектронии металлҳо дар Ўзбекистон бо роҳбарии ҳамватанамон академик Убай Орипов гуруҳи олимон корҳои илмӣ-татқиқотӣ гирифта бурдаанд. Натиҷаи корҳои илмӣ-татқиқотии онҳо матералишиносии кайхонӣ ва соҳаҳои асбобсозӣ васеъ истифода бурда истодаанд.

### **Намунаи ҳалли масъала**

Агар ба аноди лампаи ду электродӣ дар ҳар сония  $1,2 \cdot 10^{17}$  то электрон расида равад, чараёни анодӣ ба чӣ баробар аст?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} t &= 1 \text{ с} \\ N &= 1,2 \cdot 10^{17} \text{ то} \\ e &= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:

$$I = ?$$

Формулааш:

$$\begin{aligned} q &= N e; \\ I &= \frac{q}{t} = \frac{N e}{t}. \end{aligned}$$

Ҳисобкунӣ:

$$I = \frac{1,2 \cdot 10^{17} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}}{1 \text{ с}} = 1,92 \cdot 10^{-2} \text{ А.}$$

Ҷавоб:  $I = 1,92 \cdot 10^{-2} \text{ А.}$



1. Дар вакуум кадом зарраҳои заряднок чараёни электрикиро ҳосил мекунанд?
2. Ҳодисай эмиссия термоэлектронӣ чист?
3. Дар вакуум чараёни электрикӣ чӣ гуна ҳосил мешавад?

### Машқи 24

1. Агар чараёни анодӣ 8 мА бошад, ба сатҳи анод дар як дақиқа чандто электрон омада меафтад?
2. Дар диод шиддати анодӣ 180 В аст. Агар майдони электрикӣ кори 4,8 Ҷ иҷро кунад, ба анод чандто электрон омада мерасад.
- 3.\* Шадидияти майдони электрикӣ байни анод ва катоди диод  $4 \cdot 10^3$  Н/Кл бошад, электрон чӣ гуна шитоб мегирад?

§ 47


## ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ ДАР ГАЗҲО

### Чараёни электрикӣ дар газҳо

Конденсатори ҳамворро ба электрометр пайваста, ба электрометр заряд медиҳем. Дар ин нишондоди электрометри як қимати муайянро нишон до-даистода тафйир намеёбад, зарди дар он буда кам намешавад (*расми 120, а*). Ин бошад аз ҳавои рӯяҳои конденсатор нагузаштани заряд, яъне аз ҳаво на-гузаштани чараёнро нишон медиҳад. Бинобар ин, ҳавои хушки хонаро ди-электрик ҳисобидан мумкин.

Шамъро даргиронида ҳавои байни рӯяҳои конденсаторро гарм мекунем. Ҳамон замон нишондоди электрометр паст шудан мегирад, яъне конденса-тор безаряд мешавад (*расми 120, б*). Аз ин рӯ, аз ҳавои гармшуда чараён мегузарад.


 **Дар газ ҷоришавии чараёни электрикӣ, разряди газӣ номида ме-шавад.**



*Расми 120.*

*Боби IV. Чараёни электрикӣ дар муҳитҳои гуногун*

131



Расми 121.

### Ионизация газо

Дар таркиби ҳаво ғайр аз нитроген, оксиген, хидроген, молекулаҳои об, инчунин ба як фоиз наздик газҳои инертии неон, аргон ҳам мавҷуданд. Дар ҳарорати хона тамоми атом ва молекулаҳои ҳаво дар ҳолати нейтралианд. Ҳаво гарм карда шавад, атомҳои нейтрал ба ионҳо табдил ёфтани мегиранд, яъне ионизация мешаванд. Ин ҷараён чӣ ҳел гузаштанашро дар мисоли газҳои инертии неон ва аргон дида мебароем.

Дар атрофи ядрои неон ( $Ne$ ) 10-то, дар атрофи ядрои аргон 18-то электрон давр мезананд. Дар қабати электронии берунӣ 8-тогӣ электрон буда, дар ҳолати стабилианд. Заряди ядрои неон  $+10e$ , суммаи заряди электронҳояш  $-10e$  аст. Аз они аргон бошад бо таври мувоғиқ ба  $+18e$  ва  $-18e$  баробар аст (расми 121, а). Атомҳои чудогонаи гирифташуда  $Ne$  ва  $Ar$  аз ҷиҳати электр нейтраланд. Ҳаво гарм карда шавад, баъзе электронҳои атомҳои  $Ne$  ва  $Ar$ , ки дар қабати электронии берунӣ ҷойгиранд, атомро тарк мекунад. Дар ин атоми  $Ne$  якто электронашро гумкарда ба иони  $Ne^+$ , атоми  $Ar$  бошад, ба иони  $Ar^+$  табдил мейёбад (расми 121, б).

Ҳарорат чӣ қадар баланд бошад, дар ҳаво ҳамон қадар бисёр ион ҳосил мешавад.

Бо таъсири майдони электрикӣ ионҳои  $Ne^+$  ва  $Ar^+$  ба тарафи рӯяи зарядноки манғии кондесатор, электронҳои аз атом баромада ба тарафи рӯяи зарядноки мусбати конденсатор ҳаракат мекунанд (расми 121, в). Дар натиҷа аз ҳаво ҷараён мегузарад. Дар ноқилияти электрикӣ газҳо аз як тараф иштироки ионҳо ба ноқилияти электронӣ монанд аст. Аз тарафи дуюм, дар ноқилият иштироки электронҳо ба ноқилияти электронии металлҳо монанд аст.



**Дар майдони электрикӣ гузаронандаги (ноқилияти)-и электрикӣ газҳо аз ҳаракати ботартибонаи ионҳо ва электронҳо иборат аст.**

### Рекомбинатсия

Майдони электрикӣ берунӣ кандо шавад, яъне таъсири берунии ионизациякунанда боздошта шавад, дар натиҷаи электрон ва ионҳои газ бо якдигар ҳамчоян шудан, боз атомҳои нейтрал ҳосил карданаш мумкин.



**Дар натиҷаи якшавии электрон ва ионҳои зарядашон мусбат ҷараёни ҳосилшавии атомҳои нейтрал, рекомбинатсия зарраҳои зарядноки газ номида мешавад.**

Майдони электрикӣ набошад, дар вақти қатъ шудани таъсири берунӣ зарраҳои заряднок фақат бо туфайли рекомбинатсия гум мешавад ва газ боз ба диэлектрик табдил мейбад.



1. Аз газҳо гузаштани ҷараёни электрикиро чӣ тарз ҳосил кардан мумкин?
2. Аз чӣ сабаб ҳаво гарм карда шавад, аз он ҷараёни электрикӣ мегузарад?
3. Дар нокилияти электрикӣ газҳо кадом зарраҳо иштирок мекунанд?
4. Чӣ гуна ҷараён рекомбинатсия номида мешавад?

## § 48

### НАМУДҲОИ РАЗРЯДҲОИ ЭЛЕКТРИКӢ ВА АЗ ОНҲО ИСТИФОДА БУРДАН


Якчанд намуди разрядҳои газӣ мавҷуданд. Ҳар яки онҳоро ҷудогона дида мебароем.

#### Разряди номустақил


Вобастагии қувваи ҷараёни аз газ гузаштаистода бар шиддати электрикиро дида мебароем. Бароин занчири электрикӣ схемааш дар расми 122 тартиб медиҳем.

Анод  $A$  ва катод  $K$ -ро чун рӯяҳои конденсатори ҳамвор ба якдигар бо тарзи параллел (мувозӣ) ҷойгир мекунем. Шиддати байни анод ва катодро бо волтметр  $V$ , қувваи ҷараёни аз газ (ҳаво)-и байни онҳо гузарандаро бо амперметр чен мекунанд. Бо ёрии реостат  $R$  шиддати байни анод ва катодро тағйир дода рафтан мумкин. Барои ҳавои байни анод ва катодро бо тарзи доимӣ ионизатсия карда истодан ионизатори  $I$  шинонида шудааст. Аз бефосила шарорадиҳии ионизатор ҳавои байни анод ва катод метафсад ва ионизатсия мешавад.

Калиди занчири электрикиро пайваста, шиддатро оҳиста зиёд карда меравел. Бо афзудани шиддати байни анод ва катод қувваи ҷараёни ҳосилшуда ҳам меафзояд. Чунки шиддат афзояд, ба анод ва катод рафта расидани барандагони заряд дар воҳиди вақт ҳам меафзояд. Тағйирёбии ҷараёни аз ҳаво гузаштаистода дар ҳолати вобаста аз шиддат будан дар расми 123 нишон дода шудааст. Мавриди зиёд карда рафтани шиддат ниҳоят лаҳзае фаро мерасад, ки дар ин шиддат ба қимати маълум расидан, қувваи ҷараён зиёд нашуда, тағийонпазир мемонад (расми 123, қисми  $AB$ ). Ин гуна қимати қувваи ҷараёни, ҷараёни сершуда  $I_c$  номида мешавад.



Расми 122.



Расми 123.

Боби IV. Ҷараёни электрикӣ дар муҳитҳои гуногун

133

Сабаби сершавии қувваи ҷараён дар чист? Ҳангоми паст будани шиддат, як қисми зарядҳои дар воҳиди вақт байни анод ва катод ҳосилшуда ба анод ва катод рафта мерасанд. Бо афзудани шиддат тафовут кам шудан мегирад. Ҳагоми шиддат ба қимати маълум расидан ҳамаи зарядҳои дар ҳаво ҳосилшуда ба анод ва катод рафта мерасад. Агар ионизатор хомӯш карда шавад, ҳуди ҳамон замон қимати қувваи ҷараёни занҷир ба сифр баробар мешавад. Чунки разряди электрикӣ қатъ мегардад. Байни анод ва катод дар ҳаво бе ионизатор бо тарзи мустақил разряд намешавад.

**▶ Бо қатъ шудани таъсири ионизатор разряд ҳам қатъ ёбад, разряди номустақил номида мешавад.**

### Разряди мустақил

Таҷрибаи болоиро давом дода шиддатро боз ҳам зиёд карда равем, шиддат ба ягон қимати  $U_m$  расидан қувваи ҷараён якбора зиёд шуда меравад (*расми 123* қисми BC). Ба ин сабаб электронҳои сӯи анод ҳаракат карда истода дар роҳи худ бо атоми нейтралӣ газ бисёр маротиба бармехӯрад. Бо афзудани шиддат суръати ҳаракати электронҳои дар газ ҳосилшуда ҳам сӯи анод меафзояд. Шиддатро зиёд карда равем, электронҳо соҳиби ҳамин гуна суръат мешаванд, ки энергияи кинетикии онҳо ҳангоми бархӯй дар роҳи худ бо атомҳои нейтрал ба зада баровардани электронҳои онҳо, ба ионизатсиякунӣ кифоят мекунанд. Ба ҳамин зайл ионизатсияшавии газ якбора меафзояд. Агар таъсири берунӣ – ионизатор хомӯш карда шавад ҳам, ионизатсия қатъ намеёбад.

**▶ Разряде, ки пас аз қатъ ёфтани таъсири ионизатор ҳам давом меёбад, разряди мустақил номида мешавад.**

### Разряди камони электрикӣ

Ду электроди антиштӣ гирифта ба онҳо шиддати 40–50 В медиҳем Нӯги онҳоро ба якдигар расонида, аз якдигар каме дур мекунем. Дар ин дар байни нӯғҳои электродҳо рӯшанини дураҳшони ҷашм хиракунанда –

*разряди камони электрикӣ* ҳосил мешавад (*расми 124*). Разряди камони электрикӣ манбаи рӯшанини басо пуритидор аст. Аз ин гуна камонҳои электрикӣ дар прожекторҳо, маякҳо ва таҷҳизотҳои дигар истифода мебаранд. Аз бағоят баланд будани ҳарорати камони электрикӣ барои гудоҳтан ва пайванди металлҳо истифода мебаранд. Барои гирифтани навъи баланди пӯлод истифодай камони электрикӣ пурзӯр мақбул аст.



*Расми 124 .*

## Разряди шарорагӣ


Ду электроди аз яқдигар изолатсия кадашударо ба манбаи шиддати баланд мепайвандем. Мавриди шиддати электродҳо ба қимати маълуми баманд расидан, байни онҳо шӯъла – *разряди шарорагӣ* ҳосил шуданашро мебинем. дар вақти разряди шарорагӣ чирсоси ба худ хос дар шунида мешавад ва рӯшаний дар дараҷаи чашм хиракунӣ мебарояд.

Дар ҳатҳои баландшиддати нақл ноқили симин ба такягоҳи металлӣ ба воситай изолатор пайваст буданаш нигоҳ накарда, дар байзе ҳолатҳо разряди пурзӯри электрикӣ содир шуданаш мумкин. Барои ҳосил нашудани шарора дар ҳатҳои нақли электрикӣ шиддат чӣ қадар баланд бошад, изолатори байни такягоҳ ва симҳои нақл ҳамон қадар бояд калон бошад.



Дар шароити одатӣ шадидияти майдони электрикӣ дар ҳаво маврид ба  $3\,000\,000$  Н/Кл расидан ҳосил мешавад. Разряди шарорагӣ дар табиат бо тариқи барқ рӯй медиҳад. Барқ байни абрҳо ё байни абрӯ замин ҳосил шуданашро медонед. Абрҳои ишораҳояшон гуногуни пурзӯр заряднокшуда мавриди ба яқдигар наздикшавӣ, байни онҳо разряди шарорагии пурзӯр – барқ ҳосил мешавад. Шиддати байни абрҳо аз  $100\,000\,000$  В зиёд шуданаш мумкин. Бузургии ҷараёни байни ин гуна абрҳо ба воситай ҳаво гузашта ҳангоми раъду барқ ба  $10\,000$  А мерасад. Дар лаҳзаи барқ давомнокии разряди шарорагӣ буду шудаш  $0,001$ – $0,02$  с мешавад.

Ба ду электроди ба яқдигар наздик кардашуда шиддати баланд дода, разряди шарорагӣ ҳосил кунем, дар анод чуқурии хурд, дар катод бошад, баландии хурд ҳосил мешавад (*расми 125*). Ҳангоми кордорӣ бо металлҳо аз ин гуна ҳодиса истифода мебаранд. Агар металле, ки сӯроҳ кардан лозим бошад, ба сифати анод гирифтад, ба он катод наздик карда шавад, дар анод чуқурчае ҳосил мегардад (*расми 126, а*). Ин ҷараён каме боз давом дода шавад, дар металли ба сифати анод гирифташуда сӯроҳӣ ба вучуд меояд (*расми 126, б*).

Дар пӯлодҳои обутобёфта, ҳатто дар гудохтаҳои аз он ҳам саҳт аз разряди шарорагӣ истифода бурда, бо андоза ва шакли пешбинишуда сӯроҳӣ кушодан мумкин. Аз усули кордорӣ бо металлҳо бо ёрии разряди шарорагӣ дар соҳтани штампи намудҳояшон туногун, буриши металлҳо ва ҷархунии асбобҳои буранда ҳам истифода мебаранд.




*Расми 125.*



*Расми 126.*

## Разряди сўзон

Найи шишагини сарбастро гирифта, ба дохили он муқобили якдигар анод ва катод чойгир карда шудааст. Ҳангоми фишори дохили най бо фиши атмосферй баробар будан, аз ҳавои дохили он ҷараён намегузараад. Лекин ҳавои дохили най бо ёрии насоси маҳсус оҳиста кашида шавад, аз он ҷараён мегузараад (*расми 127, а*). Ҳавои найча тахминан даҳ маротиба тунук шавад, разрядро ҳис кардан мумкин. Ҳаво нисбатан ба ҳавои одатй якчанд садҳо маротиба тунук карда шавад, байни анод ва катодро рӯшани шафақгун пур мекунад (*расми 127, б*). Аз ин рӯ, ин гуна разрядро, разряди сўзонномадаанд. Дар ин ҷо ба катод наздик тирагун мемонад. Аз разряди сўзон дар лампаҳои хунук ё номи лампаҳои рӯзонаро гигифта, ба сифати манбаъи рӯшноӣ истифода мебаранд. Ба дохили най моддаи рангашон сафеди номи «люминофор» гирифта пӯшида шаванд, аз он рӯшноии сафед мебароянд.



*Расми 127.*

Истифодаи разряди газӣ ва зоҳиршавии он дар табиат дар расми 128 оварда шудааст.



*Расми 128.*



1. Чӣ гуна разряд разряди номустақил номида мешавад?
2. Чӣ гуна разряд разряди мустақил номида мешавад?
3. Разряди камони электрикӣ чӣ ҳел ҳосил карда мешавад ва аз он бо чӣ мақсадҳо истифода мебаранд?
4. Дар табиат барқ чӣ ҳел ҳосил мешавад?
5. Разряди шарорагӣ чӣ тавр ҳосил мешавад ва аз он бо чӣ мақсад истифода мебаранд?
6. Разряди сўзон чӣ гуна ҳосил карда мешавад ва аз он бо чӣ мақсад истифода мебаранд?
7. Барқи байни замин ва абр ҳосилшударо ҷараёни электрикӣ гуфтан мумкин-мӣ? Барқҳои байни абрҳо ҳосилшударо чӣ?

## СУПОРИШХОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАКРОРИ БОБИ IV

1. Дар металло чараёни электрикӣ бо туфайли ҳаракати чӣ гуна зарраҳо ба вучуд меоянд?
 

A) ионҳои мусбат;      B) электронҳои озод;  
  C) ионҳои манғӣ;      D) ионҳои мубат ва манғӣ.
2. Дар электролитҳо чараёни электрикӣ бо туфайли ҳаракати чӣ гуна зарраҳо ба вучуд меоянд?
 

A) ионҳои мусбат;      B) электронҳо ва ионҳои мусбат;  
  C) ионҳои манғӣ;      D) ионҳои мусбат ва манғӣ.
3. Эмисия термоелектронӣ чист ?
 

A) аз сатҳи металли тасфонидашуда чудо шудани ионҳои мусбат;  
  B) аз сатҳи металли тасфонидашуда чудо шудани ионҳои манғӣ;  
  C) аз сатҳи металли тасфонидашуда чудо шудани электронҳо;  
  D) ба ионҳо чудо шудани гази тафсонидашуда.
4. Кадоме аз моддаҳои зерин ба гузаронандагии ионӣ соҳибанд?
 

A) металл ва электролит;      B) газ ва металл:  
  C) газ ва электролит;      D) диелекрик ва электролит.
5. Никеландудкунӣ 50 дақиқа давом карда, ба ашё 0,09 г никел рӯкаш шуд. Ҳангоми электролиз қувваи чараён чӣ қадар буд ?  $k_n = 0,3 \text{ мг/Кл}$ .
 

A) 0,1 A;      B) 0,2 A;      C) 0,3 A;      D) 1 A.
6. Ба ашё 3,6 г қабати никел нишаста бошад, никеландудкунӣ чанд вақт давом кардааст? Қувваи чараён 1 A. Эквиваленти электрокимёй барои никел  $k_n = 0,3 \cdot 10^{-6} \text{ кг/Кл}$ .
 

A) 50;      B) 200;      C) 100;      D) 60.
7. Қувваи чараён 1 A бошад, аз маҳлули хлориди (II) мис ( $\text{CuCl}_2$ ) бо усули электролиз дар 2 соат чӣ қадар мис гирифтан мумкин аст?  $k_m = 0,33 \text{ мг/Кл}$ 

A) 4,8 г;      B) 240 г;      C) 24 г;      D) 2,4 г.
8. Аз ваннаи электролитии маҳлули купороси мис дошта дар давоми вақти 0,5 дақиқа чараёни 10 A гузарад, 0,1 г мис чудо шуд. Эквиваленти электрокимёвии мис ба чӣ баробар аст?
 

A)  $0,44 \cdot 10^{-7} \text{ кг/Кл}$ ; B)  $0,33 \cdot 10^{-6} \text{ кг/Кл}$ ; C)  $0,40 \cdot 10^{-3} \text{ кг/Кл}$ ; D)  $0,50 \cdot 10^{-3} \text{ кг/Кл}$ .
9. Ашёи масоҳаташ  $300 \text{ см}^2$ -ро 2 соат никеландуд намуданд. Агар рӯкашкунӣ ду соат давом карда, чараёни 17,8 A гузашта бошад, қабати никели хосилшударо ёбед (мм).  $k = 0,3 \text{ мг/Кл}$ . Зичии он  $8,9 \text{ г/ см}^3$  гуфта гиред.
 

A) 0,43;      B) 0,64;      C) 0,32;      D) 0,86.
10. Дар ду ваннаи электролитӣ бо як хел чараён ба ашёҳо мис ва нукра рӯкаш намуданд. Массаи қабати нукра ба 33,6 г расад, дар ин вақт массаи қабати мис чӣ қадар мешудааст?  $k_{\text{мис}} = 0,33 \text{ мг/Кл}$ ;  $k_{\text{нукра}} = 1,12 \text{ мг/Кл}$ .
 

A) 20 г;      B) 10 г;      C) 1 г;      D) 5 г.

## ХУЛОСАҲОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ IV

Ион	Ион – атоми электронаш зиёдатӣ ё ки электронаш нарасанда.
Чараёни электрикӣ дар металлҳо	Чараёни электрикӣ дар металлҳо аз ҳаракати дар металлҳо ботартибонаи электронҳои озод иборат аст.
Самти чараёни электрикӣ	Ба сифати самти чараёни электрикӣ самти ҳаракати ботартибонаи зарраҳои зарядноки мусбат қабул карда шудааст.
Банди ионӣ	Бо туфайли қувваи Кулонӣ байни ионҳо ба вучуд омадани пайвастшавии кимёвӣ банди ионӣ номида мешавад.
Диссотсиатсия	Чараёни ба ионҳои мусбат ва манғӣ чудо шудани моддаҳо дар маҳлулҳо.
Электролитҳо	Маҳлулҳои аз ҳисоби ионҳои мусбат ва манғӣ гузаронандай чараёни электрикӣ.
Ходисаи электролиз	Ҳангоми гузаштани чараён аз электролитҳо ходисаи дар электродҳо чудо шудани моддаҳо.
Қонуни якуми Фарадей	Дар вақти электролиз массаи моддаи чудошуда дар электродҳо ба миқдори заряди аз электролит гузашта мутаносиби рост аст: $m = k q$ .
Эквиваленти электрокимёви	Эквиваленти электрокимёвии модда бузургиест, ки мавриди аз электролит гузаштани як қулон заряд аз ҷиҳати ададӣ ба массаи моддаи чудошуда баробар аст.
Эквиваленти кимёвӣ	Нисбати массаи атомии модда бар валентнокии он ( $A/Z$ ) эквиваленти кимёвии эквивалент номида мешавад.
Қонуни дуюми Фарадей	Массаи дар вақти электролиз чудошуда ба эквиваленти электрокимёвии модда ва ба миқдори заряди дар ин вақт гузашта мутаносиби рост мешавад.
Галваностегия	Аз электролиз истифода бурда, сатҳи ашёҳоро бо металлҳои душвор оксид рӯйпӯшкунӣ, галваностегия номида мешавад.
Галванопластика	Барои ҳосил кардани шакл бо усули электролиз рӯкаш карданни сатҳи ашёҳо бо металл, галванопластика номида мешавад.
Эмиссияи термоэлектронӣ	Аз металлҳои тафсонидашуда чудо шуда баромадани электронҳо эмиссияи термоэлектронӣ номида мешавад.

## БОБИ V МАЙДОНИ МАГНИТӢ


Дар боби мазкур шумо бо магнитҳои доимӣ ва ҳосил шудани майдони магнитӣ дар атрофи ноқили ҷараёндор, инчунин бузургихои тавсифкунандай майдони магнитӣ шинос мешавед. Бидуни ин, таъсири майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор ва таъсири он ба зарраҳои зарядноки ҳаракат кардаистода, дар бораи электромагнитҳо ва татбиқи онҳо дар амалиёт доноста мегиред.

### § 49

### МАЙДОНИ МАГНИТӢ. МАГНИТИ ДОИМӢ ВА ҚУТҶҲОИ ОН

Дар боби I шумо ҳангоми бо яқдигар соиш додани ҷисмҳо, заряднокшавӣ ва дар атрофи онҳо ҳосил шудани майдони электрикӣ шинос шуда будед. Лекин ҳамин гуна ҷисмҳо мавҷуданд, ки онҳоро ба яқдигар соиш дода нашавад ҳам, ғайр аз майдони гравитасионӣ як майдони дигар ҳосил меқунад. Ҳӯш, ин чӣ гуна майдон?

*Шумо магнит ҷисмҳои оҳанинро ба худ ҷазб карданашро мебонед. Барои чӣ ҷисмҳоро ҷазб мекунад?*



*Барои муайян кардант ҷои географии ҷисм аз компас истифода мебаранд. Вай чӣ ҳел роҳ нишон медиҳад?*



*Расми 129.*

#### **Магнитҳои доимӣ ва қутҷҳои он**


Дар табият ҳамин гуна ҳамин гуна пайвастагиҳои металли табиӣ мавҷуданд, ки онҳо ба ҳусусияти бъязе ҷисмҳоро ба худ ҷазбкунӣ доранд. Ин гуна ҳосияти ҷисмҳо дар атрофи онҳо мавҷуд будани майдонро нишон медиҳад. Ин гуна майдонро майдони магнитӣ магнитӣ гуфта қабул кардаанд.

Таърихи омада баромадани қалимаи «магнит» бо номи шаҳри Магнезияи Осиёи Хурди қадимӣ вобаста аст. Дар он ҷо ҷинсҳои кӯҳӣ (санги) ёфташудаи ба яқдигар ҷазбкунандаро «санги магнезия» гуфтаанд.

Ҳамватани бузургамон Абу Райхон Берунӣ (973–1047) дар асарҳои худ магнитро «оҳанрабо»—«ҷазбқунандай оҳан» гуфтааст. Берунӣ аз магнит ба-рои аз зарраҳои тиллои бо рег омехта чудо кардани зарраҳои оҳан истифода бурданаш навишта гузоштааст. Вай қутбҳои ҳамноми магнит байни ҳам тела ҳӯрданашон, қутбҳои гуногунном ҷазб шуданашон, пӯлоди ба магнит соиш додашуда ҳам магнитнок шуданашро дар асоси таҷриба асоснок кардааст.




**Чисме, ки ҳолати магнитнокии ҳудро вақти дароз гум намекунад, магнити доимӣ номида мешавад.**



Расми 130.

(S) ранги сурх, қутби шимолӣ (N) ранги кабуд карда мешавад.



Расми 131.


Мобайни магнит нейтрал буда, дар ин қисм қувваи ҷозиба мавҷуд нест. Ба меҳи ба динамометр овехташуда мобайни магнитро наздик карда, ба ин боварӣ ҳосил кардан мумкин (расми 131, в).

## Қувваҳои таъсири магнитҳо

Дар таҷриба қувваҳои таъсири байни якдигарии магнитҳоро мушоҳида кардан мумкин. Яке аз магнитҳоро ба штатив овехта, дуюмашро ба ин наздик орем, аз якдигар гурехтан (*расми 132, а*) ва ба якдигар ҷазбшавии онҳоро мебинем (*расми 132, б*). Чун зарядҳои ишораи электрикиашон ҳамном аз якдигар гурехтан ва гуногунном ба якдигар ҷазб шудан, магнитҳои ҳамном ҳам аз якдигар меѓрезанд ва магнитҳои гуногунном ба якдигар ҷазб мешаванд. Боз як хусусияти магнитҳо ба онҳо ҷисмҳои металлӣ (қайчӣ, меҳ ва монанди инҳо) расонда шавад, онҳо ҳам магнитнок мешаванд. Масалан, қайчии оҳанинро ба магнит расонем, он магнитнок шуда, ҷисмҳои оҳанинро ба худ ҷазб карданашро мебинем (*расми 133*).

**Порчаҳои пӯлод, ки дар натиҷаи вақти тӯлонӣ ба онҳо таъсиркунии магнитҳои табии магнитнок мешаванд, магнитҳои сунъӣ меноманд.**


Манитҳо ҳам чун зарядҳои электрикӣ таъсир мекунанд, лекин байни онҳо фарқи ҷиддӣ маҷуд аст. Дар электр зарядҳои ишораашон мусбат ва манфирио ҷудо кардан мумкин. Ҷисмҳоро соиш дода ва дар варақчаҳои электроскоп зарядҳои ишораашон гуногун ҳосил шуданашро ба ёд оред. Қутбҳои магнитро бошад, ҷудо карда намешавад. Магнитро ба қисмҳо тақсим кунем, ҳар як қисмҳо магнитҳои кутбояшон шимолӣ ва ҷанубӣ ҳосил мекунад (*расми 134*). Шифокори англisis **Уилям Гилберт** (1544–1603) барои омӯзиши ҳосиятҳои магнитҳои доимӣ татқиқотҳо гирифта бурдааст. Дар китоби худ бо номи «Магнит, ҷисмҳои магнитӣ ва магнити бузург – дар бораи Замин» ҳосиятҳои зерини магнитҳоро баён кардааст:



Расми 132.



Расми 133.




Расми 134.

1. Қувваи қозибаи қисмҳои гуногуни магнит ҳар хел буда, нўғҳои канорӣ – дар қутбҳояш қувваи қозиба аз ҳама калон аст.
2. Магнит ба ду қутб-шимолӣ ва ҷанубӣ соҳиб буда, онҳо аз рӯи ҳусусиятҳояшон гуногунанд.
3. Қутбҳои гуногунном ба якдигар ҷазб мешаванд, қутбҳои ҳамном бошанд, аз якдигар тела меҳӯранд.
4. Магнити як қутбнок ҳосил кардан мумкин нест.
5. Кураи Замин магнити бағоят калон аст.
6. Мавриди пурзӯр тафсонидани магнити табиӣ ҳам, магнити сунъӣ ҳам, ҳосиятҳои магнитиашон нест мешавад.
7. Магнитҳо таъсири ҳудро ба воситаи шиша, қофаз, чӯб, шамъ ва об нишон медиҳанд.




1. Магнити сунъӣ чист? Фарқи он аз магнити табиӣ аз чӣ иборат аст?
2. Майдони магнитӣ чист?
3. Қутбҳои ҷанубӣ ва шимолии магнит чӣ ҳел ишора карда мешавад?
4. Уилям Гилберт қадом ҳосиятҳои магнитро аниқ кардааст?
5. Магнити фақат соҳиби қутби шимолӣ соҳтан мумкинмӣ?
6. Сабаби муаллақ истодани магнити расми 135-ро фаҳмонед
7. Агар магнитро шикаста монем, оё қисмҳои он магнит мешаванд?



Расми 135.



Баҳодиҳӣ ба қувваҳои таъсири мутакобили магнитҳои доимӣ Магнити доимиро ба динамометр оvezед (*расми 136, а*). Магнити дуюмро ба зери он чун нишондоди *расми 136, б* ба сиққонак ҷойгир кунед. Ба нишондоди динамометр нигоҳ карда, қувваи ба якдигар ҷазбшавии магнитҳои қутбҳояшон гунонунро аниқ кунед. Чун нишондоди *расми 136, в* магнитҳоро ҷойгир кунед ва қувваи аз якдигар теладиҳии магнитҳои қутбҳояшон ҳамномро аниқ кунед.





Расми 136.

**§ 50****ПАРАМЕТРҲОИ ТАВСИФКУНАНДАИ МАЙДОНИ  
МАГНИТӢ****Индуксияи майдони магнитӣ**

Ду ақрабаки магнитӣ наздик оварда шаванд, ҳар дуяш ҳам тоб хӯрда, кутбҳои муқобил ба якдигар рӯ ба рӯ шуда меистанд (*расми 137*). Ин ҳол байни ҷисмҳои манитнок мавҷудияти қувваҳои таъсири мутақобилро дарк мекунонад. Қувваҳои таъсиркунанда бошанд, бо ҳатҳои қуввагии майдон тавсиф мөёбанд.


*Расми 137.*

Хатҳои қуввагии майдони магнитиро рост аз раст дида наметавонем. Лекин бо ёрии тачрибаи зерин оиди ҷойгиршавии хатҳои қуввагии майдон соҳиби тасаввур мешавем. Барои ин, ба қофази картон оҳансовҳоро як хел ҳамвор пошидаонро ба болои магнити тасмашакл мегузорем. Ба канори картон оҳиста зарб диҳем, оҳансовҳо намуди дар расми 138 овардашударо ишғол мекунанд. Оҳансовҳо болои картон дар ҷойҳои ба нӯгҳои магнит наздик зич, дар мобайни кутбҳои магнит сирак ҷойгир шуданашро дидан мумкин.

*Расми 138.**Расми 139.*

Чои ишғолкардаи оҳансовҳои расми 138, хатҳои қувваи пайвасткунандаи кутбҳои магнитро дар худ акс мекунад. Самти хатҳои қувваи майдони магнитӣ бо тарзи шартӣ аз қутби (N) шимолии магнит баромада, ба қутби (S) ҷанубии он дарояндаи хатҳои сарbast иборат гуфта қабул кардаанд (*расми 139*).

**Аз хатҳои қувваи майдони электрикӣ бо тарзи фарқнок, хатҳои қувваи майдони магнитӣ контури сарбаст ҳосил мекунад.**



a)



б)

Расми 140.

Агар бо самти хатҳои қувваи магнитӣ ақрабакҳои ба меҳвари ноҷунбон маҳкам кардашударо гузорем, онҳо чун нишондоди расми 140, а ҷойгир мешаванд. Аз ин, ҳулосаи хатҳои қувваи майдони магнитӣ контури сарбасти ибтидо ва интиҳо надоштаро ҳосил мекунад, баровардан мумкин. Майдони магнитӣ бо ҳамин ҳусусияташ ҳам аз майдони электрикӣ тафовут дорад.

Хатҳои қувваи майдони магнитӣ бо дуршавӣ аз магнит сирак шуда мераванд (тъсирашон заиф мешавад). Бузургии физикии ин бузургиро тавсифидиҳанда индуксияи майдони магнитӣ номида мешавад ва бо ҳарфи В ишора мекунанд. Самти вектори индуксияи магнитӣ бо самти расандай ба нуқтаи ихтиёрии хати қувваи магнитӣ гузаронидашуда ҳамсamt аст. Ба сифати воҳиди ҷенаки индуксияи майдони магнитӣ дар СВБ ба шарафи физики сербия Никола Тесла (Т) гуфта қабул шудааст. Бо таърифи он дар мавзӯи оянда шинос мешавем.

**Магнитомер** – асбобест, ки характеристкаҳои майдони магнитӣ ва ҳосияти магнитии ҷисмҳоро ҷен мекунад. Вай дар: корҳои геологӣ–кофтуковӣ, кофта гирифтани бозёфтҳои археологӣ, дар ҳаритаҳои баҳр ва авиатсия (навигатсия), дар разветкаҳои ҳарбӣ барои аниқ кардани қишиҳои зериобӣ, дар сейсмология ва татқиқотҳои илмийстифода мешавад (*расми 140, б*).



1. Ҳангоми иднуксияи майдони магнитӣ гуфтан чиро мефаҳмед, вай бо қадом воҳид ҷен мешавад?
2. Магнитҳо бо якдигар чӣ гуна таъсир мекунанд? Хатҳои қувваи майдони магнитӣ дорои чӣ гуна шакланд?
3. Асбоби ҷенқунандай ҳосиятҳои манитии ҷисмҳо چӣ ном дорад?



1. Дар расм ду магнитҳои ҳамвори (тасмашакл) андозаашон як ҳелро дидা истодаед. Дар асл яке аз онҳо магнити ҳақиқӣ, дигаре оҳани oddӣ буда, чун магнит ранг кардаанд.  
Фақат бо ёрии ҳар дуи ин қадоме магнит буданашро чӣ ҳел аниқ мекунед?



Қадоме аз онҳо магнит?

## § 51

### МАЙДОНИ МАГНИТИИ ЗАМИН

Яке аз ҳодисаҳои зеботарини табиат – шафақи қутбист. Шафақи қутбй дар наздикии қутбҳои шимолӣ ва ҷанубии Замин аз сатҳи замин то баландии 80–1000 км рӯй медиҳад (*расми 141*). Ба ин сабаб, кураи замин аз магнити бузург иборат буданаш аст. Нурҳои офтоби зарядноки сели басо пурқувваташ ба сайёраамон наздик ояд, дар қутбҳо майл меҳӯрад. Бинобар ин, майдони магнитии Замин вазифи қабати ҳимояро ичро мекунад.




*Расми 141.* Намоёншавии майдони магнитии замин ва шафақи қутбӣ.

Майдони магнитии замин ба ҷисмҳои сатҳи он чӣ гуна таъсир мерасонад?

Ақрабаки компас ё ки магнити доимии ба ресмон овехта ба самти аз ҷануб ба шимол равоншуда ҷойгир мешавад (*расми 142, а*).

Ин ҳатҳои қувваи магнитии Замин аз қутби магнитии шимолӣ ба тарафи қутби магнитии ҷанубӣ самт доштанашро, яъне кураи замин бо майдони магнитӣ иҳота буданаш шарҳ дода мешавад (*расми 142, б*). Компаси ба нуқтаи ихтиёрии ҳатҳои қуввагии расм (аз N ба S самт дорад) гузошташуда ба самти ҳамин ҳатҳо тоб (ҷойгишавиаш) ҳӯрданашромефаҳмонад. Аз ин рӯ, компас ба мо «роҳ нишон намедиҳад», вай нисбат ба ҷои мо истода қутбҳои географии шимолӣ ва ҷанубии кураи Заминро нишон медиҳад.



*Расми 142.*

Қутби магнитии ҷанубии Замин (S) дар наздикии  $75^\circ$  арзи шимолӣ ва  $99^\circ$  тӯли ғарбӣ, аз қутби географии шимолии қураи Замин таҳминан дар дурии 2100 км ҷойгир шудааст.

Қутби магнитии шимолии Замин (N) бошад, дар наздикии қутби ҷанубии географӣ буда  $66,5^\circ$  арзи ҷанубӣ ва 1400 тӯли шарқӣ ҷойгирифтааст.



1. Оиди майдони магнитии Замин чиро медонед?
2. Аз ҷои сабаб самти ақрабаки компас айнан қутби географии заминро нишон намедиҳад?
3. Ба байни магнитҳо лавҳаи оҳанӣ гузошта шавад, онҳо ба яқдигар таъсир нишон намедиҳанд. Сабаби ин дар чист?
4. Ба байни магнитҳо лавҳаи шишагин гузошта шавад, ба майдон таъсир меқунадмӣ?
5. Шафақи қутбӣ дар қадом ҷои Замин мушоҳида мегардад?



1. Порчахои магнитро гирифта, таъсири онҳоро ба яқдигар ва ашёҳои оҳанӣ омӯзед.
2. Мобайни магнит нейтрал буданашро бо ёрии ду магнит ё ки манит-оҳан санҷида бинед.

## § 52


## МАЙДОНИ МАГНИТИИ ҶАРАЁН

### Таҷрибаи Эрстед

Вобастагии байни майдони магнитӣ ва ҷараёни электрикиро нахустин бор дар таҷриба соли 1820 физики даниягӣ Ханс Кристиан Эрстед муайян қадааст.

Барои гузаронидани таҷрибаи Эрстед занҷири дар расми 143 тасвир кардашударо тартиб медиҳем. Занҷир аз манбаъи ҷараён, реостат, калит, ноқил (сим) иборат. Яке аз симҳои ноқил аз ҷануб ба тарафи шимол тараванг кашида шуда бошад. Ақрабаки магнитиро чун нишондоди расм ба зери ноқил мегузорем (*расми 143, а*). Дар ин ақрабакро бо рафти сим ҷойгир меқунем.

Акнун калитро пайваста аз ноқил ҷараён мегузаронем. Ҳамон замон ақрабаки магнитии зери ноқил ба  $90^\circ$  тоб ҳӯрда, ба сим перпендикуляр (амудӣ) ҷойгир шуда мемонад (*расми 143, б*).



*Расми 143.*


Таҷрибаи Эрстед дар атрофи ноқили ҷараёндор мавҷуд будани майдони магнитиро нишон дод.

### Майдони магнитии ҷараёни рост

Мавриди аз ноқил гузаштани ҷараёни электрикӣ дар атрофи он мавҷуд будани майдони магнитиро дар таҷрибаи зерин мушоҳидаро кардан мумкин.

Қоғази ғафси картон гирифта, аз мобайнаш сӯроҳ карда ноқилро мегузаронем. Ба рӯи картон оҳансовҳо мепошем. Нӯгҳои ноқилро ба ҷараён пайваста, оҳиста бо ангушт ба картон мезанем. Оҳансовҳо бо таъсири майдони магнитии ҷараён магнитнок шуда, ҷун ақрабаки магнитӣ рафтор мекунанд ва онҳо бо самти хатҳои индуксияи магнитӣ ҷойгир мешаванд. Хатҳои қувваи майдони магнитии дар атрофи ноқили ҷараёндор ҳосилшуда ба хатҳои қувваи майдони дар атрофи магнити доимӣ ҳосилшуда монанд мешудааст.


Таҷрибаро давом дода, дар атрофи милаи ҷараён гузаштаистода ақрабакҳои майдай магнитиро мегузорем. Ҳуди ҳамон замон ақрабакҳо дар самти хатҳои қувваи магнитӣ ботартиб ҷойгир мешаванд (*расми 144, а*). Самти ҷараёни мила тағйир дода шавад, ҳамон замон тамоми ақрабакҳои магнитӣ ба  $180^\circ$  тоб меҳӯранд (*расми 144, б*). Аз ин рӯ, самти хатҳои қувваи магнитии ҷараён ба самти ҷараёни ноқил вобаста аст.



*144-rasm.*

Хатҳои қувваи майдони магнитии ҷараёни рост аз давраҳо иборат буда, самти онро бо ёрии қоидай парма чунин фаҳмонидан мумкин (*расми 145*).

**Агар самти пешрафти парма бо самти ҷараёни ноқил як хел бошад, он гоҳ самти тобдииҳии дастаи парма самти хатҳои индуксияи магнитиро нишон медиҳад.**



Расми 145.

### Майдони магнитии ғалтак

Аз тарафи Эрстед кашф карда шудани майдони магнитии ноқили чараёндор ба татқиқотҳои соҳаи электромагнетизм такон шуд. Соли 1820 физикони фаронсавӣ **Андре Мари Ампер** ва **Доминик Франсуа Араго** аз ноқил дар ҳолати доира (ғалтак) будан, чараён гузаронида дар ин нисбат ба чараёни рост майдони пурзӯри магнитӣ ҳосил шуданашро аниқ карданд.


Симро ба шакли спирал оварда, ба ду тарафи он акрабаки магнитиро наздик меоварем (*расми 146, а*).

Аз сим чараён гузаронем, ду акрабак ҳам ба сӯи меҳвари спирал майл меҳӯранд. Дар ин қутбҳои акрабак дар як самти хатҳои қувваи манитии чараён ҷойгир мешаванд.

Сими металлиро дар шакли спирал аз шиши органикӣ мегузаронем. Ба болои он оҳансовҳо мепошем. Аз сим чараён гузаронида шавад, оҳансовҳо дар самти хатҳои қувваи манитии чараён ҷойгир мешаванд (*расми 146, б*).

Ба ҷои оҳансовҳо акрабакҳои магнитӣ гузошта шавад, манзара боз ҳам беҳтар намоён мешавад.

Печидаи симҳо дар шакли спирал соленоид номида мешавад.



Расми 146.

Дар атрофи ғалтаки чараёндор майдони магнитӣ мавҷуд буда, хатҳои қувваи магнитии дохили он байни ҳам параллел мешаванд. Ғалтаки чараёндор чун акрабаки магнитӣ соҳиби ду қутби магнитӣ аст.




1. Таҷрибаи Эрстедро фаҳмонида дихед.
2. Хатҳои қувваи магнитии чараёни рост дорои чӣ гуна самтанд?
3. Қоидай пармаро гуфта дихед.
4. Самти хатҳои қувваи магнитии ғалтак чӣ хел аст?
5. Ғалтаки чараёндорро бо акрабаки магнитӣ монанд кардан мумкинмӣ?




Дар расми 147 ғалтаки чараёндор тасвир карда шудааст. Дар назди ғалтак чорто ақрабаки магнитӣ тасвир карда шудааст. Расмро ба дафтаротон кашед ва дар он қутбҳои ақрабакро нишон диҳед.

Қутбҳои магнитии занчири магнитии дар расми 148, а, б тасвир кардашударо ёбед.



Расми 147.



Расми 148.


## § 53

### ТАЪСИРИ МАЙДОНИ МАГНИТИЙ БА НОҚИЛИ ЧАРАЁНДОР

#### Қувваи Ампер

Таъсири майдони магнитӣ ба ноқили чараёндор соли 1820 аз тарафи Ампер аниқ карда шудааст. Бо формулаи қувваи аз тарафи майдони магнитӣ ба қисми рости ноқил таъсирбахш ва бо таҷрибаи Ампер шинос мешавем. Магнити доимии наълшаклро дар ҳолати горизонталӣ ба штатив маҳкам мекунем. Ноқили ба штатив овехташударо ба мобайни магнитӣ наълшакл ҷойгир мекунем. Дар ин дарозии қисми дар майдони магнитӣ ҷойгиршудаи ноқилро  $\Delta l$  гуфта мегирем (расми 149, а).

Занчир пайваст шавад, ноқил ба ҳаракат меояд, яъне ноқил ба магнит қазб мешавад (расми 149, б). Агар қутбҳои магнитро иваз карда ҷойгир кунем, ноқил аз магнит тела меҳӯрад. Қисми металлии ноқил ( $\Delta l = a - b$ ) бо таъсири қувваи  $F$  аз вертикал (амудӣ) ба ягон кунҷ майл меҳӯранд.



Расми 149.

Боби V. Майдони магнитӣ



149

**Кувваи  $F$ , ки аз тарафи майдони магнитӣ ба қисми ноқили ҷараёндори ба ҳамин майдон дохил кардашуда таъсир мекунад, ба қувваи ҷараён ( $I$ ), дарозии ноқил ( $\Delta l$ ) ва индуксияи магнитӣ мутаносиби роста аст.**

$$F = B I \Delta l.$$

Ин ифода ба шарафи М.А. Ампер қувваи Ампер номида мешавад.

Аз ин ифодай индуксияи магнитиро менависем:



Расми 150.

Назар ба ин ифода маъни физикии индуксияи магнитӣ – ин қувваи ба ноқили дар майдони магнитӣ амудӣ ҷойгиршудаи дарозиаш 1 метр, ки аз он ҷараёни 1 А ҷорӣ шуда истодааст, бузургии аз ҷиҳати ададӣ баробари қувваи аз тарафи майдони магнитӣ таъсир кардаистода:

$$[B] = \frac{1 \text{ H}}{1 \text{ A} \cdot 1 \text{ m}} = 1 \text{ Тл (Тесла).}$$

### Қоиди дasti чап

Самти қувваи аз тарафи майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор таъсир кардаистодаро дар асоси қоиди дasti чап аниқ кардан мумкин (*расми 150*).


**Агар дasti чапро тавре гузорем, ки ҳатҳои қувваи магнитӣ ба кафи даст дарояд, ҷор ангушти қушода ҳамсамти ҷараён бошад, он гоҳ сарангушти ба  $90^\circ$  қушода самти қувваи ба ноқил таъсирбахшандаро нишон медиҳад.**

### Қувваи таъсири мутақобили ноқилҳои ҷараёндор

Ноқилҳои ҷараёндор ҳам чун магнитҳои доимӣ байни ҳам таъсир мекунанд. Ба ин ба воситаи мушоҳидаи таъсири мутақобили ҷараёнҳои параллел боварӣ ҳосил кардан мумкин. Ду ноқили чандирӣ гирифта, онҳоро дар ҳолати амудӣ ба такягоҳ маҳкам мекунем (*расми 151, а*).

Агар қисми болоии ноқилҳоро бо сим пайваста, калитро вasl кунем, аз ноқилҳо дар самти муқобил ҷараён ҷорӣ мешавад (*расми 151, б*).

Дар натиҷа ноқилҳо аз яқдигар тела ҳӯрда, масофаи байни онҳо дур мешавад. Агар ноқилҳоро параллел вasl кунем, яъне аз онҳо дар яксамт ҷараён гузарад, ноқилҳо ба яқдигар ҷазб мешаванд (*расми 151, в*).



Расми 151.

**▶ Агар чараёнхо дар самти муқобил чорй бошанд. ноқилҳо аз якдигар тела меҳӯранд, чараёнхо дар як самт чорй бошанд, ноқилҳо ба якдигар ҷазб мешаванд.**

Ин хуносажои дар асоси таҷриба баровардашуда ба А.М. Ампер тааллук буда, воҳиди қувваи чараён чун зайл таъриф дода мешавад: **ба сифати** воҳиди қувваи чараён ҳамин гуна қувваи чараён қабул карда мешавад, **ки бо таъсири ин чараён ноқилҳои параллели дарозиашон 1 м, байни ҳам бо қувваи  $2 \cdot 10^{-7}$  Н таъсир мекунанд.**



1. Самти қувваи Ампер чӣ хел аниқ карда мешавад?
2. Самти қувваи таъсири мутақобили байни чараёнҳои параллел ҳосилшаванда чӣ хел аниқ карда мешавад?
3. Воҳиди қувваи чараён амперро таъриф дихед.
4. Ба якдигар наздишавӣ ё дуршавии симҳои хати элктрикии ба симҷӯбҳо параллел гузарондашударо мушоҳида намекунем. Ба ин чӣ сабаб?

## § 54

### ҲАЛЛИ МАСАЛАҲО

**Масъалаи 1.** Дар майдони индуксияш 0,5 Тл ба ноқили дарозиаш 20 см, ки ба ҳатҳои майдони магнитӣ амудӣ ҷойгир аст, таъсири қувваи майдон ба 0,03 Н баробар аст. Ҷараёни аз ноқил гузаштаистода чӣ қадар аст?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} B &= 0,5 \text{ Тл} \\ l &= 20 \text{ см} = 0,2 \text{ м} \\ F &= 0,03 \text{ Н.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:  $I = ?$

Формулааш:

$$\begin{aligned} F &= B I l; I = \frac{F}{Bl} \\ [I] &= \frac{\text{Н}}{\text{Тл} \cdot \text{м}} = \text{А.} \end{aligned}$$

Ҳисобкунед:

$$I = \frac{0,03}{0,5 \cdot 0,2} \text{ А} = 0,3 \text{ А.}$$

Ҷавоб:  $I = 0,3 \text{ А.}$

**Масъалаи 2.** Ноқили дарозиаш 0,4 м дар майдони индуксияш 25 мТл ба хатҳои индуксияи майдони магнитӣ амудӣ ҷойгир аст. Агар ба ноқил аз тарафи майдони магнитӣ қувваи 120 мН таъсир карда истода бошад, аз буриши арзии он дар ҳар дақиқа чӣ гуна миқдори заряд ҷорӣ мешавад?

<p>Дода шудааст:</p> $l=0,4 \text{ м}$ $B=25 \text{ мТл}=25 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$ $F=120 \text{ мН}=120 \cdot 10^{-3} \text{ Н}$ $t=1 \text{ дақиқа}=60 \text{ с.}$ <hr/> <p>Ёфтани лозим: <math>q = ?</math></p>	<p>Формулааши:</p> $F=IBl \Rightarrow q=\frac{Bl}{t};$ $[q]=\frac{\text{Н}\cdot\text{с}}{\frac{\text{Н}}{\text{А}\cdot\text{м}}\cdot\text{м}}=\text{А}\cdot\text{с}=\text{Кл.}$	<p>Ҳисобкунед:</p> $q=\frac{120 \cdot 10^{-3} \cdot 60}{25 \cdot 10^{-3} \cdot 0,4} \text{ Кл}=720 \text{ Кл.}$ <p>Ҷавоб: <math>q = 720 \text{ Кл.}</math></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Машқи 25


- Ноқили дарозиаш 50 см дар майдони индуксияи магнитиаш 1,2 Тл ҷой гирифтааст. Аз ноқили ба индуксияи майдони магнитӣ амудӣ буда, 2 А ҷараён гузарад, аз тарафи майдони магнитӣ чӣ қадар қувва таъсир мекунад?
- Майдони магнитии индуксияш 0,4 Тл ба ноқили дарозиаш 15 см-и дар он амудӣ ҷойгиршуда бо қувваи 60 мН таъсир мекунад. Қувваи ҷараённи аз ноқил ҷорӣ шудаистода чӣ қадар аст?
- Ба ноқили дарозиаш 25 см ва қувваи ҷараёнаш 5 А аз тарафи майдони магнитӣ қувваи 2,5 мН тасир мекунад. Индуксияи майдони магнитии ноқил ҷойгиршударо ёбед.
- Ба ноқили дарозиаш 5 см, ки дар индуксияи майдони магнитиаш 0,4 Тл ҷойгир аст, қувваи 2 мН таъсир мекунад. Қувваи ҷараёни ноқил чӣ қадар аст?
- Аз ноқили рости дарозиаш 40 см, ки дар майдони магнитӣ ҷой гирифтааст, қувваи ҷараёни 8 А гузарад, аз тарафи майдон чӣ қадар қувва таъсир мекунад? Индуксияи майдон 0,5 Тл аст.
- \* Ноқили дарозиаш 0,8 м дар майдони магнитии индуксияш 2 мТл ба хатҳои индуксия амудӣ ҷойгир аст. Аз буриши арзии ноқил дар 3 дақиқа 720 Кл заряд гузашта истода бошад, аз тарафи майдони магнитӣ ба ноқил чӣ қадар қувва таъсир мекунад?

## § 55

### ҲАРАКАТИ ДАВРИИ РАМКАИ ҶАРАЁНДОР ДАР МАЙДОНИ МАГНИТИИ ЯҚЧИНСА

Агар ба майдони магнитӣ рамкаи ҷараёндор дохил карда шавад, ба ягон кунҷ майл кардани рамкаро дидан мумкин. Ҳӯш, рамка барои чӣ давр мезанад?

Ба байни магнити наълшакл ба ҷои ноқили рост рамкаи аз сими нарм соҳташударо дохил мекунем (*расми 152, а*). Нӯгҳои ноқилро ба қосачаи металлии ба манбаъи ҷараён пайваста, осон давр заданашро ба ҳисоб гирифта пӯшонида мемонем. Рамкаи соҳташударо чун нишондоди *расми 152, б* дар ҳамвории асоси магнит ҷойгир мекунем. Манбаъи ҷараён пайваста шавад рамка (ҳолати «б») ба даврзаний сар мекунад ва аз ҳолати ибтидой ба кунчи  $90^\circ$  тоб меҳӯрад (ҳолати «в»).




*Расми 152.*


Агар дар моменти рамка дар ҳолати «в» будан ҷараён қатъ ёбад, рамка ҳаракаташро давом дода боз ҳолати «а»-ро мегирад. Боз манбаъи ҷараён пайваста шавад, рамка чун пешина ба даврзаний сар мекунад. Рамка аз ҳолати «б» гузашта, ба ҳолати «в» омадан боз ҷараёнро қатъ кунем, ҳолати «а»-ро мегирад. Бинобар ин, ҷараёни ба рамка омада истодаро дар моменти ба «а» омадан васл карда, дар ҳолати ба «б» омадан кушода идора кунем, рамкаро беист давр занонидан мумкин будааст. Ин модели мухаррики электрикӣ ҳисоб мейбад.

Дар ҳолати «б» - и расм ҷараёни тарафи чапи рамка ба паст ҷорӣ мешавад (ин қисмаш ба тарафи «чукӯри»-и магнит мегечад, ҷараёни қисми рост бошад, ба боло ҷорӣ мегардад (ин қисмаш ба берун мегечад). Агар қутби магнит тағиیر ёбад, самти ҷараён дар қисмҳояш иваз шуда, рамка ба самти баръакс тоб меҳӯрад.


Аз сабаби аз рамка ҷараёни муқобил гузаштанаш, назар ба қоидай дасти ҷап, **ба рамкаи ҷараёндори дар майдони магнитӣ ҷой гирифта қувваҳои**



Расми 153.



Расми 154.



Расми 155.


ба мехвар (5) маҳкамшуда ба ҳамон қадар кунчи калон гардиш меҳурд. Ақрабак дар шкалаи дараҷадор (9) қимати мувофиқи қувваи ҷараёнро нишон медиҳад. Ҷараёни занчир қатъ ёбад, бо таъсири спирал рамка ба ҳолати ибтидой, ақрабак бошад ба қимати 0 мегардад. Принципи кори волтметр ҳам монанди амперметр аст.




1. Қоидай дасти чапро шарҳ дихед.
2. Амперметри соддатарин чӣ гуна соҳт дорад?
3. Принципи кори амперметри соддатаринро гуфта дихед.



- Занчири дар расми 156 тасвири ёнга сабуки алюминий ба кадом тараф ғелида меравад? Чавобатонро асоснок кунед.
- Дар болои ду ноқили изолятсия кардашуда ё изолятсия карданашудай ба кутбҳои манбаи чараён васлшуда найчай сабуки алюминий *AB* истодааст (*расми 157*). Агар хатҳои қуввагии майдони магнитии аз поён ба боло бо тарзи амудӣ ба варақи китоб самтдошта гузошта шавад, найча ба кадом тараф ғелида меравад?



Расми 156.



Расми 157.

## § 56 ҲАРАКАТИ ЗАРРАИ ЗАРЯДНОК ДАР МАЙДОНИ МАГНИТӢ

### Қувваи Лоренс

Ба зарраи зарядноки дар майдони магнитӣ ҳаракт кардаистода қувваи аз тарафи ҳамин майдон таъсир кардаистода – ба шарафи физики голланд **Хендрика Антона Лоренс** (1853–1928) бо номи он ғӯфта мешавад.



**Ба зарраи зарядноки ҳарактнок қувваи аз тарафи майдони магнитӣ таъсир кунанда, қувваи Лоренс номида мешавад.**

Ба ҳар як зарраи зарядноки ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ бо тарзи амудӣ ҳаракат кардаистода қувваи аз тарафи майдон таъсикунанда – қувваи Лоренс дар асоси ифодай зерин аниқ карда мешавад:

$$F_L = q v B.$$





**Ба зарраи зарядноки дар майдони магнитии якчинса ҳаракат кардаистода қувваи таъсиркунанда ба хосили зарби заряди зарра, суръати  $v$  он ва вектори индуксияи майдони магнитӣ  $\vec{B}$  баробар аст.**

Самти қувваи Лоренс чун самти қувваи Ампер бо қоиди дасти чап аниқ карда мешавад (*расми 158*).

**Дасти чапро ҳамин тавр гузорем, ки вектори индуксияи магнитӣ ба кафи даст амудӣ афтад ва ангуштҳои ишоратӣ бо самти ҳаракати зарраи зарядноки мусбат бошад, он гоҳ сарангушти ба  $90^\circ$  кушода, самти қувваи Лоренсро нишон медиҳад.**

Қувваи Лоренси ба протони ба майдони манитӣ амудӣ парида дохил шудаистода таъсиркунанда назар ба қоиди дасти чап, самти тарафи ростро дорад (*расми 159*). Дар расм хатҳои индуксияи магнитӣ ба боло (аз N ба S) равонаанд. Барои аниқ кардани ҳаракати электронҳои майдон чор ангушта-монро ба самти муқобили ҷараён ҷойгир мекунем. Дар ин, қувваи Лоренси ба электрон таъсиркунанда ба тарафи чап самт дорад. Агар зарраи заряднок бо самти хатҳои индуксияи магнитӣ ҳаракат кунад, ба он аз тарафи майдони магнитӣ қувва таъсир намекунад.

*Расми 158.**Расми 159.*

### Намунаи ҳалли масъала

Ба хатҳои индуксияи майдони магнитӣ амудӣ электрон бо суръати  $2 \cdot 10^7$  м/с парида дохил мешавад. Агар индуксияи майдони магнитӣ 0,8 Тл бошад, ба электрон аз тарафи майдон чӣ гуна қувва таъсир мекунад?

Дода шудааст:

$$v = 2 \cdot 10^7 \text{ м/с}$$

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

$$B = 0,8 \text{ Тл.}$$

Ёфтани лозим:

$$F = ?$$

Формулааш:

$$\begin{aligned} F &= e v B; \\ [F] &= \text{Кл} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}} = \\ &= \text{Кл} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \text{Н}. \end{aligned}$$

Ҳисоб қунед:

$$\begin{aligned} F &= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^7 \cdot 0,8 \text{ Н} = \\ &= 2,56 \cdot 10^{-12} \text{ Н} = 2,56 \text{ пН}. \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $F = 2,56 \text{ пН}$ .




- Самти қувваи Лоренсро дар асоси қоиди дасти чап фахмонед.
- Ба қуввае, ки зарраи заряднокро мунтазам аз рӯи давра ҳаракат мекунад, шарҳ дихед.
- Зарраи заряднок ба майдони магнитӣ дар қадом самт дарояд, ба вай қувваи Лоренс таъсир намекунад?

http://eduportal.uz

печак мепечонем. Аз нугҳои сим 15–20 см монда, нӯгҳои онро аз лак тоза мекунем.

Пас аз ин элементҳои 3 ва 1,5 В –ро паёпай васл мекунем ва чун *расми 161* схемаашро тартиб медиҳем.




*Расми 161.*

Пеш аз васлкунии занчир, меҳро ба порчаҳои металл (кнопка, скрепка....) наздик оварда, ба ҷазб накардани он боварӣ ҳосил мекунем. Занчиро мепайвандем. Меҳро ба кнопкa наздик орем, гувоҳи дилаки оҳанини он (мех) ба магнит табдил ёфтанаш мешавем (*расми 161, б*).

Аз ин ҳодиса дар соҳаҳои гуногун, аз он ҷумла транспорт, телеграф, радио, телевидение, электротехника ва соҳаҳои дигар истифода мебаранд.

Масалан, ҳангоми порчаҳои оҳанро бор кардан крани электромагнитии тавониаш калон мақбул аст (*расми 162*). Афзалнокии ин гуна крани борбардор дар он, ки бор ба такягоҳ гузашта намешавад ва маҳкам ҳам карда намешавад. Крани электромагнитӣ ба бор наздик оварда печаи он ба ҷараён васл карда мешавад. Ҳамон замон бор ба кран ҷазб мешавад ва кран онро бардошта ба ҷои дигар бурда мемонад. Бо кушодани калит кран аз бор ҷудо мешавад.

Истифодаи васеъи электромагнитҳо дар соҳаи техника ба сифати релеи электромагнитӣ намоён мешавад.




*Расми 162.*

## Соҳт ва принципи кори реле

Дар расми 163 схемаи релеи<sup>1</sup> соддатарин тасвир ёфтааст. Қисми асосии реле – электромагнит (1) иборат аст. Калит васл шуда аз печидаҳои электромагнит чараён гузарад, дилаки электромагнит магнитнок шуда якорро (2) ба худ мекашад. Бо ин якор контакти занчири корӣ (3)-ро мепайвандад.

Ба занчири корӣ истеъмолкунандагони гуногуни электр – муҳаррики электрикӣ, лампаҳои электрикӣ ва асбобҳои дигари электрикӣ пайваст шуданаш мумкин. Занчири реле чудо карда шавад, пружинаи (4) якори (2)-ро ба худ мекашад ва занчири корӣ чудо мешавад. Ба занчири корӣ муҳаррики (5) пайваста шудааст.



Расми 163.


Барои ҷазбшавии кори (2) релеи электромагнитӣ ба занчири электромагнитии шиддаташ хурд, масалан, манбаъи шиддаташ 1,5–4,5 В пайваст мешавад. Дар ин барои ба электромагнит ҷазб шудани якор аз ғалтак гузаронидани чараёни ноҷиз кифоя аст. Занчири корӣ бошад, ба шиддати қалон, масалан ба манбаъи шиддати электрикӣ 220–5000 В васл буда, аз он чараёни қалон мегузарад. Бо ёрии занчири шиддаташ паст реле ба васл – ҷудо кардани занчири шиддаташ баланд имкон медиҳад.

## Мисолҳои оиди истифодабарии релеи электромагнитӣ

Релеи электромагнитӣ дар ҳамаи соҳаҳои техника, хусусан, дар соҳаи автоматика васеъ истифода бурда мешавад.

Дар ҷои гузари даромади метро релеи электромагнитии фотоэлементдор истифода мешавад. Агар аз ҷои гузар жетон напартофта гузаштаний шавед, аз ду тарафи монеаъҳо баромада садди роҳатон мешаванд.

Агар эътибор дода бошед, аз як тарафи дарҷаи гузар дастай нур баромада ба даруни дарҷаи тарафи дуюм афтида меистад (расми 164). Нури



Расми 164.

<sup>1</sup> Каломе «Rele» фаронсавӣ буда, маънои «ҷой иваз намуда якшавӣ» -ро дорад

рушаний ба фотоэлемент афтида, дар он чараёни бефосила ҳосил карда мейстад ва якори реле дар ҳолати ба электромагнит ҷазбшуда мешавад.

Ин тавр ҷазб шуда истодани якор занчири кориро дар ҳолати кушод дошта мейстад.

Агар аз байни ду дарча одам гузарад, роҳи дастай нур пӯшида мегардад ва ҳамон замон ҳосилшавии чараён дар фотоэлемент қатъ меёбад. Дархол якор аз электромагнит дур мешавад ва занчири корӣ пайваст мегардад. Ба занчири корӣ механизмҳои маҳсус шинонида шудааст, ки аз он бо гузаштани чараён монаъҳои ҷои гузарро ба ҳаракат меорад ва онҳо садди роҳ мешаванд.

Ба қафо гаштани одам аз дарчаҳо дастай нур ба фотоэлемент афтида боз якор ба электромагнит ҷазб мешавад ва занчири кориро чудо мекунад. Ҳамон замон монеъҳо ба ҷои худ бармегарданд ва роҳ кушода мешавад.


Агар ба сӯроҳии маҳсуси гузашташудаи ҷои гузар жетон партоед, вай ҳамон замон занчири кориро аз ҷои дигар меканад. Дар ин ҳол нури байни дарчаҳоро бурида гузаред ҳам монеъҳо ба ҳаракат намеоянд ва роҳатон пӯшида намешавад.




1. Қувваи ҷозибаи электромагнит ба чараёни аз он гузаранда чӣ гуна вобаста аст? Ин гуна вобастагиро чӣ ҳел нишон додан мумкин?
2. Формулаи қувваи ҷозибаи электромагнит чӣ ҳел ифода карда мешавад?
3. Оиди истифодайи электромагнит чихоро медонед?
4. Соҳт ва принципи кори релеи электромагнитиро фаҳмонед.
5. Вазифаи релеи дар ҷои гузари метро истифодашаванда аз чиҳо иборат аст?

### Машқи 26


1. Ба воситай ғалтаки дар дохилаш дилаки оҳанин дошта, ки дар расми 165 тасвир ёфтааст, бо самти нишон додашуда чараён мегузарад. Дар ин кутбҳои ҳосилшудаи таҷхизоти электромагнитиро ёбед.
2. Ҳангоми аз ғалтаки расми 166 чараён гузаштани кутбҳои ҳосилшудаи электромагнит нишон дода шудааст. Самти чараёни ғалтак ва кутбҳои манбаъи чараёнро аниқ кунед.



Расми 165.



Расми 166.



Расми 167.

3. Дар расми 167 самти чараёни печакҳои ғалтаки электромагнитии наълшакл бо стрелкаҳо нишон дода шудааст. Қутбҳои электромагнитро аниқ кунед.

4. Ба яқдигар ҷазбашавии чараёнҳои параллели ба як самт равоншуда, аз яқдигар телаҳӯрии чараёнҳои параллели самташон мүқобилро аз қоидай парма ва қоидай дасти чап истифода бурда нишон дихед.



Милаи оҳанини дарозиаш 5–6 см ро гиред. Ба он сими изолатсиядорро печенед. Адади печакҳо 10–20 то шавад. Нӯгҳои симро ба элементи галваний васл кунед. Ба электромагнити соддатарини тайёр кардашуда чизҳои металлии гуногуни сабукро наздик оред. Оиди сохтан ва кори электромагнити соддатарин хуносахоятонро ба дафтаратон нависед.

## § 58

### *Кори лабораторӣ.*

## ТАРТИБ ДОДАНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТИ СОДДАТАРИН ВА ОМӮХТАНИ КОРИ ОН

**Мақсади кор:** тартиб додани таҷҳизоти электромагнитии соддатарин ва санҷидани кори он.

**Чиҳозҳои лозимӣ:** манбаъи чараён, реостат, калит, симҳои пайвасткунанда, компас, ғалтак, дилаки оҳанин.

### **Тартиби иҷрои кор**

1. Занчири электрикии аз манбаъи чараён, реостат, ғалтак ва калит иборатро тартиб медиҳем (*расми 168*).

2. Схемаи занчири электрикии тартиб додашударо кашед


3. Занчирро васл кунед. Бо ёрии компас қутбҳои ғалтакро аниқ намоед.

4. Компасро бо равиши меҳвари ғалтак то басо кам шуда рафтани таъсири майдони магнитӣ аз он дур кунед.

5. Андаруни ғалтак дилаки оҳанинро гузошта таъсири электромагнит ба акрабаки компасро мушоҳида кунед ва хуносахоятонро ба дафтаратон нависед.




1. Занчири электрикии соддатарин аз чӣ гуна элементҳо иборатаст?
2. Электромагнити соддатарин чӣ хел сохта мешавад?
3. Ҳатҳои қуввагии электромагнити тартиб додашуда чӣ хел равон шудаанд?



*Расми 168.*

**§ 59****МУҲАРРИКИ ЭЛЕКТРИКИИ ҶАРАЁНИ ДОИМӢ****Соҳти муҳаррики электрикӣ**

**► Муҳаррики электрикии ҷараёни доимӣ аз ду қисми асосӣ – статор ва ротор иборат буда, энергияи электрикии ҷараёни доимиро ба энергияи механикӣ табдил медиҳад.**



Расми 169.

«Статор» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънои «бехаракат»-ро дорад. Статор аз магнити доимӣ (*расми 169, а*) ё электромагнит (*расми 169, б*) иборат аст. Статор ба танаи муҳаррик маҳкам карда мешавад.

«Ротор» аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънои «дavrзанонӣ»-ро дорад.

Ротор қисми даврзанандай муҳаррикро ташкил медиҳад. Қисми аосии ротор аз як


ё якчанд рамкаи ғалтакдор ва коллектор иборат аст. Нӯги симҳои ғалтаки рамка ба рӯяҳои коллектор васл шудааст.

Коллектор якчоя бо рамка давр мезанад. Ба муқобили ду рӯяҳои коллектор ду чӯткаи антиштий бехаракат маҳкам карда шудааст. Онҳо бо ёрии пружинаҳои маҳсус ба рӯяҳои коллектор зич сиққонида шудаанд. Ҷараёни электрикии занҷир ба воситаи ин чӯткаҳо ба ҳалқаҳои коллектор мегузарад.

**Принципи кори муҳаррики электрикӣ**

Барои соддакунӣ принципи кори муҳаррики оддитарин, ки аз як ротори як рамкадор иборат аст, дидо мебароем (*расми 170*). Рӯяҳои коллектори муҳаррик аз ду нимҳалқаҳо иборат буда, ба онҳо чӯткаҳои *A* ва *B* расида меистанд. Ба онҳо симҳои аз ду қутби манбаъи ҷараён оянда васл шудаанд.

Ҷараёни аз манбаъи ҷараён омада истода аз чӯтка, коллектор ва рамка бо самти *A–I–2–3–4–B* мегузарад (*расми 170, а*). Бо таъсири майдони магнитӣ рамка нисбати хатҳои қувваи магнитӣ ба перендикулярий ҷойгиршавӣ ҳаракат меқунад. Дар ин чӯткаҳои *A* ва *B* ба рӯяҳои коллектор нарасида мемонад ва аз рамка ҷараён намегузарад (*расми 170, б*). Лекин рамка бо инерсияи худ гардишро давом дода, ба хатҳои қувваи магнитӣ параллел ҷойгир шуда мемонад (*расми 170, в*). Дар ин ҳол чӯткаҳо ба лавҳаҳои коллектор мемрасандва аз рамка ҷараён дар самти *A–4–3–2–1–B* ҷорӣ мешавад. Бо таъсири майдони магнитӣ рамка боз ба ҳолати перендикулярий омадан ҳаракат меқунад. Ҳамин тавр ҷараён давом ёфта, рамка бефосила давр мезанад.



Расми 170.


Ҳаракати рамкаи бо таъсири майдони магнитӣ ба ҳаракати гирдхатта овардашуда ба воситаи ротор ба механизмҳои дигар бо тарзи маҳсус нақл карда мешавад.

Дар амал муҳаррикҳои аз як рамка иборат истифода намешаванд. Чунки дар онҳо даврзанини рамка мунтазам намешаванд ва қувваи рамка ба даврзанонии меҳвари ротор намерасад. Рамка аз вазъияти перпендикулярӣ ба ҳатҳои қувваи магнитӣ то вазъияти параллелӣ омадан, дар ҳаракати гирдхаттаи суст ва заиф мешавад.


Дар расми 171 соҳти муҳаррики ду рамкавӣ тасвир ёфтааст. Дар ин рамкаҳо ба якдигар дар ҳолати перпендикулярӣ, ба як мевар маҳкам карда шудаанд. Рӯйҳои коллектори на дуто, балки чорто мешаванд.

Дар ротори ду рамкадор аз рамкаи якуми ба ҳатҳои қувваи магнитӣ параллел ҷойгиршуда ҷараён гузарад, бо таъсири майдони магнитӣ вай ба вазъияти перпендикулярӣ гирифтан ҳаракат мекунад. Рамкаи якум дар вазъияти перпендикулярӣ шавад, аз рамкаи дуюми дар вазъияти параллелӣ буда ҷараён мегузарад ва он ба вазъияти перпендикулярӣ омадан ҳаракат мекунад. Ҳамин тавр рамкаҳо роторро мунтазам давр мезанонанд.

Барои зиёд кардан иқтидори муҳаррикҳо ротори муҳаррикҳои дар техника истифодашаванда бисёррамкавӣ буда, ғалтакҳои рамка ба ҷӯячахои силиндри металлий ҷойгир карда мешавад. Дар ин силиндри металлий вазифаи дилакро ичро мекунад.



Расми 171.



Расми 172.



Расми 173.



Расми 174.

Дар расми 172, буриши арзии ротори 6 то рамкавй ва дилаки оҳаниндошта, инчунин статор тасвир ёфтааст.

Дар расми 173 муҳаррики электрикӣ баландиктидори васеъ истифодашаванда тасвир ёфтааст.

### Татбиқи муҳаррикҳои электрикӣ

Муҳаррикҳои электрикӣ нисбат ба муҳаррикҳои ҳароратӣ афзалияти бисёре доранд. Якум ин, ки муҳаррикҳои электрикӣ назар ба муҳаррикҳои ҳароратӣ камчой, барои истифодабарӣ қулай, онҳоро ба чои дилҳоҳи мақбул шинонидан мумкин. Дуюм ин, ки мавриди кор газ, буг, дуд, намебарояд. Сеюм ин, ки барои онҳо сӯзишворӣ ва об лозим нест. Чорум ин, ки коэффициенти кори фоиданоки муҳаррикҳои ҳароратӣ аз 80% зиёд буда муҳаррики ҳароратӣ бошад аз 20% намегузарад.

**Афзалияти муҳаррикҳои электрикӣ: камчой ва ба истифодабарӣ қулай, ҳаворо ифлос намекунад, маҳсулоти моддӣ лозим нест, коэффициенти кори фоиданокаш баланд.**

Муҳаррикҳои электрикӣ ба иқтидори дилҳоҳ пешбинӣ карда бароварда шудааст. Масалан, дар покуи электрикӣ иқтидори муҳаррик якчанд ватт бошад, дар электровоз, киштиҳо якчанд мегаватт мешаванд.

Асбобҳои электрикӣ маишӣ гуногун – дрел, ҷарх, фен (*расми 174*), магнитофон, вентилятор, яҳдон, машинаҳои ҷомашӯй ва дӯзандагӣ муҳаррикҳои электрикӣ доранд. Дар корхонаҳо муҳаррикҳои электрикӣ дастгоҳ ва машинаҳои гуногунро ба ҳаракат меоранд. Дар ҳочагии қишлоқ барои ба кор андохтани насосҳо, машинаҳои ғаллачин, элеваторҳо аз муҳаррикҳои электрикӣ истифода мебаранд.

Дар транспорт муҳаррикҳои электрикӣ трамвай, троллейбус, поездҳои метро ва электровозҳоро ба ҳаракат меоранд.

Дар соҳаҳои гуногун васеъ истифодабарии муҳаррикҳои электрикӣ меҳнати инсонро осон намуданд, ба одамон шароитҳо овариданд.



1. Дар муҳаррики электрикӣ ҷараёни доимӣ қадом намуди энергия ба қадом намуди он табдил мейбад?
2. Соҳти муҳаррики электрикиро фаҳмонида дихед.
3. Принципи кори муҳаррики электрикиро фаҳмонида дихед.
4. Муҳаррикҳои электрикӣ чӣ гуна афзалиятҳо доранд?
5. Дар бораи истифодаи муҳаррики электрикӣ чиҳо медонед?



Асбобҳои электрикии бо муҳаррики электрикӣ коркунанда (масалан, покуи электрикӣ, бодбезак, магнитофон, машинаи дӯзандагӣ, ё ки чомашӯй) -ро аз ҷашм гузаронед ва фикру мулоҳизаҳои худро ба дафтарон нависед.

## § 60

### ҲАЛЛИ МАСЬАЛАХО

**Масъалаи 1.** Ба протони бо суръати  $2 \cdot 10^7$  м/с, ки ба ҳатҳои индуксияи майдони магнитии индуксияш 0,6 Тл бо таври амудӣ ҳаракат карда истодааст, чӣ гуна қувва таъсир мекунад?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} B &= 0,6 \text{ Тл} \\ v &= 2 \cdot 10^7 \text{ м/с} \\ q &= 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:  
 $F = ?$

Формулааши:

$$\begin{aligned} F &= q v B; \\ [F] &= \text{Кл} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \text{Тл} = \\ &= \text{Кл} \cdot \frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}} = \text{Н.} \end{aligned}$$

Ҳисобкунед:

$$\begin{aligned} F &= 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^7 \cdot 0,6 \text{ Н} = \\ &= 1,92 \cdot 10^{-12} \text{ Н} = 1,92 \text{ пН.} \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $F = 1,92 \text{ пН.}$

**Масъалаи 2.** Зарраи зарядноки суръаташ  $3,5 \cdot 10^7$  м/с ба самти ҳатҳои қуввагии майдони магнитии индуксияш 0,2 Тл амудӣ парида даромад. Агар ба зарра аз тарафи майдон қувваи 3,36 пН таъсир карда бошад, заряди зарра чӣ гуна будааст?

Дода шудааст:

$$\begin{aligned} v &= 3,5 \cdot 10^7 \text{ м/с} \\ B &= 0,2 \text{ Тл} \\ F &= 3,36 \text{ пН} = 3,36 \cdot 10^{-12} \text{ Н.} \end{aligned}$$

Ёфтани лозим:  $q = ?$

Формулааши:

$$\begin{aligned} F &= q v B; \\ [q] &= \frac{\text{Н}}{\frac{\text{м}}{\text{с}} \cdot \frac{\text{Н}}{\text{А} \cdot \text{м}}} = \text{А} \cdot \text{с} = \text{Кл.} \end{aligned}$$

Ҳисобкунед:

$$\begin{aligned} q &= \frac{3,36 \cdot 10^{-12}}{3,5 \cdot 10^7 \cdot 0,2} \text{ Кл} = \\ &= 4,8 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.} \end{aligned}$$

Ҷавоб:  $q = 4,8 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$

### Машқи 27

1. Электрон ба майдони магнитии яқчинса бо равиши амудӣ, бо суръати  $2 \cdot 10^6$  м/с парида даромад. Аз тарафи майдони магнитии индуксияш 0,3 Тл ба электрон чӣ гуна қувва таъсир карданашро аник кунед.

2. Зарраи суръаташ  $4 \cdot 10^7$  м/с ва зарядаш  $3,2 \cdot 10^{-19}$  Кл амудӣ ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ парида дохил шуд. Агар ба зарра аз тарафи майдон қувваи  $6,4$  пН таъсир карда бошад, индксяи майдони магнитӣ чӣ гуна будааст?
3. Электрон бо равиши амудӣ ба хатҳои индуксияи майдони магнитии индуксияаш  $0,4$  Тл парида дохил шуд. Қувваи ба он таъсиркунанда ба  $0,64$  пН баробар бошад, суръати он чӣ хел будааст?
4. Протони бо суръати  $2 \cdot 10^8$  м/с ҳаракат кардаистода бо равиши амудӣ ба хатҳои индуксияи майдони магнитӣ дохил шуд. Агар индуксияи майдони магнитӣ  $0,4$  Тл бошад, ба протон аз тарафи майдони магнитӣ чӣ гуна қувва таъсир мекунад?
5. Ба иони ба майдони магнитии индуксияаш  $0,3$  Тл, бо равиши амудӣ бо суръати  $2 \cdot 10^6$  м/с парида даромада аз тарафи майдон қувваи  $0,48$  пН таъсир кунад, заряди ион чӣ хел будааст?

## СУПОРИШҲОИ ТЕСТӢ ОИДИ ТАҚРОРИ БОБИ V

Чараёни электрикӣ аз кадом муҳитҳо гузарад, таъсири магнитии чараён зохир мегардад?

- A) аз электролитҳо;                                  B) аз металлҳо;  
 C) аз вакуум;                                              D) аз муҳити дилҳоҳ.
2. Аз ноқил чараёни доимӣ гузарад, дар атрофи он чӣ гуна майдон ҳосил мешавад?
- A) майдони электрикӣ;                                  B) майдони магнитӣ;  
 C) майдони электромагнитӣ;                            D) майдони гравитатсионӣ.
3. Дар расм 4 ҷуфтӣ самти гузаришҳои чараён тасвир ёфтааст. Дар кадом ҳолат онҳо байни ҳам ҷазб мешаванд?
- A)  $\uparrow\downarrow$ ;                                                    B)  $\rightarrow\leftarrow$ ;                                                    C)  $\downarrow\downarrow$ ;                                                    D)  $\rightarrow\downarrow$ .
4. Дар расм 4 ҷуфтӣ самти гузаришҳои чараён тасвир ёфтааст. Дар кадом ҳолат онҳо байни ҳам тела меҳӯранд?
- A)  $\uparrow\downarrow$ ;                                                    B)  $\rightarrow\rightarrow$ ;                                                    C)  $\downarrow\downarrow$ ;                                                    D)  $\rightarrow\downarrow$ .
5. Ба хатҳои индуксияи майдони магнитӣ дар самти амудӣ электрон ва протон парида дохил шуда истодаанд. Массаи протон аз массаи электрон 1800 маротиба калон аст. Таъсири нишондодаи қувваи Лоренсӣ ба кадоме аз зарраҳо калон аст?
- A) ба электрон;                                            B) ба протон;  
 C) дар ҳар ду ҳол ҳам як хел;                        D) қувваи таъсир сифр аст.

6. Қувваи Лоренсій суръати зарраи заряднокро чӣ хел тағийир медиҳад?

- A) суръаташ меафзояд; B) суръаташ кам мешавад;  
C) суръаташ тағиیر намеёбад; D) самти суръатро тағиир медихад.

7. Бо коидаа дасты чап самти кадом бузургй аниң карда мешавад?

- A) қувваи Амперӣ;  
B) қувваи Кулонӣ;  
C) қувваи Лоренсӣ;  
D) қувваҳои Амперӣ ва Лоренсӣ.

8. Протон бо самти перпендикулярй ба хатҳои қувваи майдони магнитии индуксияш  $20 \text{ мТл}$  бо суръати  $3 \cdot 10^7 \text{ м/с}$  парида дарояд, ба он чӣ гуна қувва таъсир мекунад ( $H$ )?

- A)  $3.2 \cdot 10^{-16}$ ; B)  $9.6 \cdot 10^{-14}$ ; C)  $4.8 \cdot 10^{-18}$ ; D)  $6.4 \cdot 10^{-15}$ .

9. Нокили металлии дарозиаш 25 см дар майдони магнитии индексияш 0,8 Тл чойгир шудааст. Аз нокил чараёни 0,6 А чорй шуда истода бошад, ба вай аз тарифи майдони магниттүй чй қадар кувва таъсир карда мекунад ( $mH$ )?

- A) 480;      B) 240;      C) 120;      D) 640.

10. Ба нокили дарозиаш 40 см, ки аз он чараёни 1,25 А чорй шуда истода-  
аст, кувваи таъсири майдони магнитӣ 60 мН аст. Индуксияи майдони магнитии  
ноқил воқеъ бударо, аниқ кунед.

- A) 0.24;      B) 0.12;      C) 0.15;      D) 0.36.

11. Ба ноқили дарозиаш 8 см, ки ба хатхой қуввагий майдони магнитии индуксияш 0,6 Тл амудай чойгир аст, қувваи аз тарафи майдон таъсиркунанда 96 мН аст. Дар ноқил чӣ қадар чараён будааст (А)?



12. Ба хатъои индуксияи майдони магнитии индуксияаш 0,5 Тл зарра бо суръати  $2 \cdot 10^6$  м/с амудӣ парида медарояд. Агар ба зарра аз тарафи майдони магнитӣ қувваи 0,8 пН тъсир карда истода бошад, заряди заррро чӣ қадар будааст (Кл)?

- A)  $3,2 \cdot 10^{-19}$ ;      B)  $4,8 \cdot 10^{-19}$ ;      C)  $6,4 \cdot 10^{-19}$ ;      D)  $8 \cdot 10^{-19}$ .

13. Зарраи суръаташ  $5 \cdot 10^7$  ва зарядаш  $6,4 \cdot 10^{-19}$  Кл ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ бо тарзи амудӣ парида даромад. Агар ба зарра аз тарафи майдон қувваи 8 пН таъсир карда бошад, индуksияи майдони магнитӣ чӣ гуна будааст (Тл)?

- A) 0.5;      B) 0.8;      C) 0.25;      D) 0.32.

14. Ноқили дарозиаш 30 см дар майдони магнитии индуксияш 0,6 Тл ба хатҳои қуввагии майдони магнитӣ, амудӣ ҷойгир шудааст. Аз буриши арзии ноқил дар як дақиқа 80 Кл заряд гузашта бошад, ба ноқил чӣ қадар қувва таъсир мекунад ( $H$ )?

- A) 0.12;      B) 0.24;      C) 0.08;      D) 0.16.

## ХУЛОСАҲОИ МУҲИМ АЗ РӮИ БОБИ V

Магнити доимӣ	Чисме, ки ҳолати магнитнокии худро вақти дароз гум намекунад.
Майдони магнитӣ	Дар атрофи магнити доимӣ, чисмҳои магнитнок кардашуда ё ноқили ҷараён ҷорӣ шудаистода мавҷуд аст.
Хатҳои қуввагии магнитӣ	Хатҳои қуввагии майдони магнитӣ ҳатҳои сарбасти аз қутби шимолӣ баромада, ба қутби ҷанубӣ дароянда иборат аст.
Қутбҳои магнит	Қутби ҷанубии магнит бо ҳарфи S, қутби шимолӣ бо ҳарфи N ишора карда мешавад. Ба сифати самти ҳатҳои қуввагии магнитӣ самти аз қутби N ба тарафи қутби S қабул карда шудааст.
Қутби магнитии ҷанубии Замин	дар наздикии $75^\circ$ арзи шимолӣ ва $99^\circ$ тӯли ғарбӣ, аз географии шимолии қураи Замин таҳминан дар дурии 2100 км ҷойгир шудааст.
Қутби шимолии магнит	Қутби магнитии шимолии Замин (N) бошад, дар наздикии қутби ҷанубии географӣ буда $66,5^\circ$ арзи ҷанубӣ ва $140^\circ$ тӯли шарқӣ ҷой гирифтааст.
Қувваи Ампер	Қувваи аз тарафи майдони магнитӣ ба қисми ноқили ҷараёндори ба ҳамин майдон дохил кардашуда дарозии таъсир мекунад, ба қувваи ҷараён, дарозии ноқил ва индуксияи магнитӣ мутаносиби рост аст, яъне: $F = B I \Delta l$ .
Хатҳои қуввагии майдони магнити ҷараёни рост	Агар самти пешрафти парма бо самти ҷараёни ноқил як хел бошад, он гоҳ самти тобдиҳии дастаи парма самти ҳатҳои индуксияи магнитиро нишон медиҳад
Электромагнит	Ғалтаке, ки ба дилаки оҳанин якчанд қабат ноқил (сим) – изолатсиядор печонида ҳосил карда шудааст
Қувваи Лоренс	Қувваи ба зарраи зарядноки дар майдони магнитӣ ҳарарат кардаистода таъсиркунанда: $F_L = q v B.$
Қоидай дасти чап	Агар дасти чапро тавре гузорем, ки ҳатҳои қувваи магнитӣ ба кафи даст дарояд, ҷорӣ ангушти кушода ҳамсамти ҷараён бошад, он гоҳ сарангушти ба $90^\circ$ кушода самти қувваи ба ноқил таъсирбахшандаро нишон медиҳад.

## ЧАВОБИ МАШҚХО

### Боби I

- Машқи 1.** 1.  $q_e = -4,8 \cdot 10^{-19}$  Кл;  $q_p = +4,8 \cdot 10^{-19}$  Кл. 2.  $m = 5,46 \cdot 10^{-30}$  кг.  
 3.  $q_e = -1,28 \cdot 10^{-18}$  Кл;  $m = 7,28 \cdot 10^{-30}$  кг.

- Машқи 2.** 1.  $F = 11,52$  мН. 2.  $q = 10$  нКл. 3.  $r = 6$  см. 4.  $\approx 4,2 \cdot 10^{42}$  маротиба.

- Машқи 3.** 1.  $q = 5,2$  пКл. 2.  $N = 2,5 \cdot 10^{10}$ . 3.  $q = 4 \cdot 10^{-6}$  Кл. 4. 1,8 маротиба меафзояд.  
 5.  $r = 10$  см. 6.  $N \approx 10^{11}$  то. 7.  $F = 10$  мкН. 8.  $F = 9$  мН.

- Машқи 4.** 1.  $E = 10^4$  Н/Кл. 2.  $F = 60$  мкН. 3.  $E = 160$  Н/Кл. 4.  $r = 6$  см

- Машқи 5.** 1.  $E = 400$  Н/Кл. 2.  $q = 6$  нКл. 3.  $N = 8 \cdot 10^{11}$  то. 4.  $E = 3000$  Н/Кл.  
 5.  $\varepsilon = 2$ . 6.  $m = 4,5 \cdot 10^{-18}$  кг. 7.  $E = 3000$  Н/Кл.

### Боби II

- Машқи 6.** 1.  $U = 3$  В. 2.  $A = 50$  Ч. 3.  $q = 50$  Кл. 4.  $N = 5 \cdot 10^{19}$  то.

- Машқи 7.** 1.  $I = 0,1$  А. 2.  $q = 9$  Кл. 3.  $q = 48$  Кл;  $N = 3 \cdot 10^{20}$  то.  
 4.  $m \approx 2,7$  нкг. 5.  $U = 5$  В. 6.  $t = 20$  дақиқа. 7.  $q = 6000$  Кл.  
 8.  $q = 72$  Кл;  $N = 4,5 \cdot 10^{20}$  то. 9.  $A = 1200$  Ч. 10.  $U = 4$  В.

- Машқи 8.** 1.  $R = 0,85$  Ом. 2. Никелин. 3.  $R_1/R_2 = 300$ . 4.  $l = 2,5$  м.  
 5.  $S = 0,5$  мм<sup>2</sup>. 6. Тағийир намеёбад. 7\*.  $V = 27,5$  см<sup>3</sup>.

- Машқи 9.** 1.  $I = 0,1$  А. 2.  $U = 220$  В. 3.  $U = 6$  В. 4.  $I = 0,2$  А.  
 5.  $l = 10$  м. 6\*.  $I = 40$  мА.

- Машқи 10.** 1.  $R = 1,5$  Ом. 2.  $I = 0,2$  А. 3.  $n = 1,25 \cdot 10^{19}$  то. 4.  $l = 5$  м.  
 5.  $U = 165$  В. 6.  $I = 2,5$  А. 7. Муқовимати сим 4 маротиба меафзояд.

- Машқи 11.** 1.  $U_1 = 2$  В;  $U_2 = 4$  В;  $R = 15$  Ом;  $U = 6$  В. 2.  $I = 0,2$  А;  $U_1 = 0,8$  В;  
 $U_2 = 2$  В;  $U_3 = 3,2$  В. 3.  $U_1 = 165$  В;  $U_2 = 55$  В. 4.  $U_{AB} = 45$  В.

- Машқи 12.** 1.  $R = 2$  Ом. 2.  $R = 5$  Ом. 3.  $I = 0,8$  А. 4.  $R = 24$  Ом;  $I = 1,5$  А.  
 5.  $I_2 = 1,8$  А.

- Машқи 13.** 1.  $R = 3$  Ом; 2.  $I = 3$  А;  $U = 15$  В; 3.  $I = 1,2$  А.

- Машқи 14.** 1. 2,1 маротиба меафзояд. 2.  $C = 1,25$  мкФ. 3.  $q = 1,2$  мкКл.  
 4.  $C = 4,425$  нФ. 5.  $U = 14$  В.

- Машқи 15.** 1.  $C_{um} = 16$  мкФ;  $q_1 = 36$  мкКл;  $q_2 = 60$  мкКл;  $q_1 = 96$  мкКл. 2.  $C = 6$  мкФ.  
 3. 4 маротиба меафзояд. 4. Ха мумкин. Конденсаторҳои 1 ва 2 параллел, ба онҳо конденсатори 3 пайдарпай пайваст мешавад.

- Машқи 16.** 1.  $\varepsilon = 3$ . 2.  $q = 0,53$  нКл. 3.  $d = 5$  мм.  
 4. 4 то ғунчишааш 30 пФ ва 3 то ғунчишааш 70 пФ. 5.  $U = 7$  В.

## Боби III

**Машқи 17.** 1.  $A = 528$  кЧ. 2.  $A = 216$  Ч. 3.  $A = 10,584$  кЧ. 4.  $W = 270$  Ч.  
5.  $W = 396$  кЧ.

**Машқи 18.** 1.  $P = 880$  Вт. 2.  $R = 3,6$  Ом. 3.  $R = 40$  Ом. 4.  $W = 440$  кВт·соат.  
5.  $A = 52,8$  кЧ. 6.  $R_1 = 4840$  Ом;  $R_2 = 3227$  Ом;  $I_1 = 45,4$  мА;  
 $I_2 = 68,2$  мА. 7.  $N = 5 \cdot 10^{21}$  то. 8.  $P_1 = 20$  Вт. 9.  $P_1 = 10$  Вт.  
10. Гармкунандаҳо параллел васл шаванд, об тезтар гарм  
мешавад, ноқилҳо параллел васл шаванд, муқовимати занчир кам  
мешавад ва чараён бештар мегузарад.

**Машқи 19.** 1.  $Q = 600$  кЧ. 2.  $Q = 8712$  кЧ. 3. Нихром.  
4.  $P = 3520$  Вт. 5.  $I = 2$  А.

**Машқи 20.** 1.  $I = 5$  А. 2.  $Q = 5,76$  МЧ. 3.  $Q = 2904$  кЧ. 4.  $I = 10$  А.  
5.  $P = 2,2$  кВт. 6.  $Q_1 = 1,5 Q_2$ . 7.  $I = 2,5$  А;  $R = 88$  Ом.  
8.  $A = 28,8$  кЧ. 9.  $A_1 = 1250$  Ч.

**Машқи 21.** 1.  $S = 4$  мм<sup>2</sup>. 2.  $I = 4,2$  мА. 3.  $U = 242$  В.  
4.  $Q_2 = 22,5$  Ч. 5.  $Q_2 = 10$  Ч.

## Боби IV

**Машқи 22.** 1.  $m = 4,11$  мг. 2.  $q = 8,9$  Кл.  
3.  $I = 9,1$  мА. 4.  $k = 0,329 \cdot 10^{-6}$  кг/Кл.

**Машқи 23.** 1.  $I = 9$  мА. 2.  $m = 4,025$  кг. 3.  $S = 184$  см<sup>2</sup>. 4.  $m = 2,6$  мг.  
5.  $q = 1408$  Кл. 6.  $k = 2,04 \cdot 10^{-6}$  кг/Кл.

**Машқи 24.** 1.  $N = 5 \cdot 10^{16}$  то. 2.  $N \approx 1,7 \cdot 10^{17}$  то. 3.  $a \approx 7 \cdot 10^{14}$  м/с<sup>2</sup>.

## Боби V

**Машқи 25.** 1.  $F = 1,2$  Н. 2.  $I = 1$  А. 3.  $B = 2$  мТл. 4.  $I = 0,1$  А.  
5.  $F = 1,6$  Н. 6.  $F = 6,4$  мН.

**Машқи 26.** 1. Самти қувваи чараёнро дониста, қоидай пармаро татбиқ мекунем.  
Тарафи чапи ҳамвории нақша ба кутби S ва тарафи рост ба кутби N  
соҳиб мешавад.  
2. Самти чараён ва кутбҳои манбаъ чун машқи як мешавад.  
3. Дар қисми болоии нақша назар ба қоидай пармаи рост, вектори  
индуксияи магнитӣ аз ҳамвории нақша ба тарафи мо амудӣ равон  
шудааст. Дар қисми поёни ба ҳамвории нақша амудӣ ва аз тарафи  
мо равон аст.

**Машқи 27.** 1.  $F = 2,56 \cdot 10^{-13}$  Н. 2.  $B = 0,5$  Тл. 3.  $v = 10^7$  м/с.  
4.  $F = 1,28 \cdot 10^{-11}$  Н. 5.  $q = 8 \cdot 10^{-19}$  Кл.

## ЧАВОБИ СУПОРИШХОИ ТЕСТЙ ОИДИ ТАКРОРИ БОБХО

### Боби I

1. D	2. D	3. C	4. D	5. D	6. D	7. D	8. D	9. C	10. A	11. B
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

### Боби II

1. B	2. B	3. C	4. C	5. A	6. A	7. A	8. C
9. B	10. C	11. D					

### Боби III

1. B	2. C	3. B	4. D	5. A	6. A	7. B	8. A
9. D	10. A	11. C	12. B	13. C	14. D	15. C	16. B

### Боби IV

1. B	2. D	3. C	4. C	5. A	6. B	7. D	8. B	9. A	10. B
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

### Боби V

1. D	2. B	3. C	4. A	5. C	6. D	7. D	8. B
9. C	10. B	11. A	12. D	13. C	14. B		

## АДАБИЁТХОИ ИСТИФОДА БУРДАШУДА

1. P. Habibullayev, A. Boydedayev, A. Bahromov, M. Yuldasheva. Fizika, 8-sinf darsligi. Toshkent. G‘G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2014.
2. N. Sh. Turdiyev. Fizika, 8-sinf darsligi. Toshkent. G‘G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2016.
3. L. Xudoyberdiyev, A. Husanov, J. Usarov. Fizika. Elektrodinamika. Elektromagnit tebranishlar, 2-kitob.–T.: «O‘qituvchi», 2004.
4. Е.В. Громыко, В.И. Зенкович, А.А. Луцевич, И.Э. Слесарь. Физика, 8 класс. Минск. «Аудакцыя і выхаванне», – 2013.
5. A.I. Ergashev, K.T. Suyarov, N.B. G‘afurov, R.Q. Choriyev. «Umumta’lim maktabalarida fizika fanidan laboratoriya ishlarini o‘tkazish» bo‘yicha uslubiy qo’llanma. – T.: «Talqin». 2003.
6. K.A. Tursunmetov va boshq. Fizikani takrorlang. – T.: «O‘qituvchi» NMIU. 2007.
7. В.И. Лукацук. Qiziqarli fizika. Savol va masalalar to‘plami. G‘G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016.
8. Oliy o‘quv yurtlariga kiruvchilar uchun test savollari. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi. «Axborotnoma». Toshkent. 1996–2003-yillar.

## МУНДАРИЧА

Сарсухан .....	3
----------------	---

### БОБИ I. ЗАРЯДИ ЭЛЕКТРИКЙ. МАЙДОНИ ЭЛЕКТРИКЙ

§ 1. Заряднок шудани чисмҳо.....	4
§ 2. Заряди электрикй.....	9
§ 3. Таъсири мутақобили зарядҳо. Конун Кулон.....	12
§ 4. Ҳалли масъалаҳо .....	15
§ 5. Майдони электрикй.....	18
§ 6. Тақсимшавии заряди электрикй дар нокилҳо .....	22
§ 7. Ҳалли масъалаҳо .....	25
§ 8. Ҳодисаҳои электрӣ дар табиат .....	27
Супоришҳои тестӣ оиди такори боби I.....	30
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби I .....	31

### БОБИ II. ЧАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКЙ

§ 9 Мафҳум оиди чараёни электрикй.....	32
§ 10. Манбаҳои чараён.....	34
§ 11. Шиддати электрикй ва чен кардани он .....	39
§ 12. Қувваи чараён ва чен кардани он .....	42
§ 13. Ҳалли масъалаҳо.....	45
§ 14. Кори лабораторӣ. Тартиб додани занчири электрикй.	
Чен кардани қувваи чараён ва шиддат дар қитъаҳои гуногуни он .....	46
§ 15. Муқовимати нокил.....	47
§ 16. Резисторҳо. Реостатҳо. Потенсиометрҳо .....	52
§ 17. Конуни Ом барои қитъаи занчир.....	56
§ 18. Ҳалли масъалаҳо.....	60
§ 19. Кори лабораторӣ. Омӯхтани қонуни Ом.....	61
§ 20 Машғулоти амалӣ. Бо ёрии реостат рост кардани қувваи чараён .....	63
§ 21. Пай дар пай пайвастани истеъмолкундаҳо.....	64

§ 22. Пайвасти параллели истеъмолқунандаҳо.....	67
§ 23. Машғулоти амалй. Пайвасти манбаъҳои ҷараён .....	71
§ 24. Кори лабораторӣ. Омӯхтани пайвасти пай дар пай ва паралеллии ноқилҳо .....	72
§ 25 Пайвасти омехтаи истеъмолқунандаҳо ( <i>Барои хонии мустақилӣ</i> ) .....	75
§ 26. Ҳалли масъалаҳо .....	76
§ 27. Фунҷоиши электрикӣ. Конденсаторҳо .....	78
§ 28. Пайвасти параллел ва пайдарпайи конденсаторҳо .....	82
§ 29. Ҳалли масъалаҳо.....	84
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби II .....	86
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби II.....	87

### **БОБИ III. КОР ВА ТАВОНОИИ ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ**

§ 30. Кори ҷараёни электрикӣ .....	88
§ 31. Тавоноии ҷараёни электрикӣ .....	90
§ 32. Ҳалли масъалаҳо .....	94
§ 33. Кори лабораторӣ. Муайян кардани тавоноии истеъмолқунанда (лампочка).....	96
§ 34. Бо таъсири ҷараёни электрикӣ гарм шудани ноқилҳо .....	97
§ 35. Ҳалли масъалаҳо.....	100
§ 36. Татбиқи амалии қонуни Ҷоул–Ленс .....	102
§ 37. Занчири электрикии хонадонҳо ва пайвасткуниҳо .....	104
§ 38. Чораҳои бехатарии электрикӣ .....	108
§ 39. Намунаи ҳалли масъалаҳо .....	111
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби III.....	112
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби III .....	114

### **БОБИ IV. ҶАРАЁНИ ЭЛЕКТРИКӢ ДАР МУҲИТҲОИ ГУНОГУН**

§ 40. Ҷараёни электрикӣ дар металлҳо .....	115
§ 41. Ҷараёни электрикӣ дар моеъҳо .....	117
§ 42. Электролиз. Қонуни якуми Фарадей.....	120
§ 43. Қонуни дуюми Фарадей.....	123

§ 44. Ҳалли масъалаҳо .....	125
§ 45. Истифодаи электролиз дар ҳаёт ва техника .....	127
§ 46. Ҷараёни электрикӣ дар вакуум.....	129
§ 47. Ҷараёни электрикӣ дар газҳо .....	131
§ 48. Намудҳои разрядҳои электрикӣ ва аз онҳо истифода бурдан .....	133
Супоришҳои тестӣ оиди тарори боби IV .....	137
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби IV .....	138

## БОБИ V. МАЙДОНИ МАГНИТӢ

§ 49. Майдони магнитӣ. Магнити доимӣ ва қутбҳои он .....	139
§ 50. Параметрҳои тавсифкунандаи майдони магнитӣ .....	143
§ 51. Майдони магнитии замин.....	145
§ 52. Майдони магнитии ҷараён .....	146
§ 53 Таъсири майдони магнитӣ ба ноқили ҷараёндор .....	149
§ 54. Ҳалли масалаҳо .....	151
§ 55. Ҳаракати даврии рамкаи ҷараёндор дар майдони магнитии яқчинса.....	153
§ 56. Ҳаракати зарраи заряднок дар майдони магнитӣ .....	155
§ 57. Электромагнитҳо. Релеи электромагнитӣ .....	157
§ 58. Кори лабораторӣ. Тартиб додани электромагнити соддатарин ва омӯхтани кори он .....	161
§ 59. Мухаррики электрикӣ ҷараёни доимӣ .....	162
§ 60. Ҳалли масъалаҳо .....	165
Супоришҳои тестӣ оиди такрори боби V .....	166
Хулосаҳои муҳим аз рӯи боби V .....	168
Чавоби машқҳо.....	169
Чавоби супоришҳи тестӣ оиди такрори бобҳо.....	171
Адабиётҳои истифода бурдашуда.....	171

O'quv nashri

**Po'lat Qirgizboyevich Habibullayev, Ahmadjon Boydedayev,**

**Akbar Dalaboyevich Bahromov,**

**Jabbor Eshbekovich Usarov, Kusharbay Tashbayevich Suyarov,**

**Moxidilxan Kamaldojonovna Yuldasheva**

# FIZIKA

(Tojik tilida)

**Umumiy o'rta ta'lif mакtablarining  
8-sinfi uchun darslik**

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri

«O'QITUVCHI» nashriyot-matbaa ijodiy uyi  
Toshkent – 2019

Original-maket «DAVR NASHRIYOTI» MCHJ da tayyorlandi.

Мутарчим Т. Мутаваллиев

Муҳаррир Т. Мутаваллиев

Ороишгари фаннӣ Р. Запаров

Мусаххех Т. Мутаваллиев

Саҳифабанди компьютерӣ Е. Белятская

Мураттиби матнҳо С. Ниёзова

Литсензия нашриёт AI № 012. 20.07.2018. Ба нашр аз нусхаи асл ичозат дода шуд 07.08.2019. Андозаи көғаз 70×100 1/16. Усули нашри оғсетӣ. Гарнитураи «Times New Roman». 14,19 ҷ.ҷ. шартӣ. 13,9 ҷузъи нашрӣ.  
6 431 адад чоп шудааст. Фармоши №. 181-19.

Оҷонсии иттилоот ва иртибототи оммавии назди Дастиҳои Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Ҳонаи эҷодии табӯу нашри «O'qituvchi». Тошканд – 206, ноҳияи Юнусобод, кӯчаи Янгишаҳар, ҳонаи 1. Шартномаи № 83-19.

Дар матбааи Ҳонаи эҷодии табӯу нашри ба номи F. Ғулом-и Оҷонсии иттилоот ва иртибототи оммавии назди Дастиҳои Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон чоп карда шудааст. 100128. Тошканд, кӯчаи Лабзак, ҳонаи 86.

**Чадвали нишондиҳандаи ҳолати китоби  
ба ичора додашуда**

№	Ному насаби донишпомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Китоб ҳангоми ба ичора дода шудан ва дар охири соли хониш ҳангоми баргардонида гирифтган дар ҷадвали зерин аз тарафи роҳбари синф аз рӯйи меъёрхон зерин баҳо гузошта мешавад:**

<b>Нав</b>	Ҳолати китоби дарсӣ ҳангоми бори аввал супоридан.
<b>Хуб</b>	Муқовааш яклухт, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишта ва ҳатҳо нест.
<b>Қаноат-бахш</b>	Муқова қат шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд ҳатҳо кашида, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаранда қаноатбахш таъмир шудааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нав таъмир шуда, дар баъзе саҳифаҳо ҳат кашида шудааст.
<b>Ғайри-қаноат-бахш</b>	Муқова ҳат кашида шудааст, даридааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё умуман нест, ғайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат кашида, ранг карда шудааст, китобро баркарор карда намешавад.